

А.Л. Арипов  
Н.М. Бобоҷонов  
Р.Р. Юлдошев

ТАҲҚИҚ  
ДАР МАҶОМОТИ  
КОРҲОИ ДОХИЛӢ



**ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН  
ВАЗОРАТИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ  
АКАДЕМИЯ**

**Арипов Анвар Лутфиллоевич  
Бобоҷонов Нуриддин Муҳитдинович  
Юлдошев Рифат Раҳмадҷонович**

**ТАҲҚИҚ  
ДАР МАҶОМОТИ  
КОРҲОИ ДОХИЛӢ**

*Kурси лексияҳо*

Душанбе  
«ЭР-граф»  
2018

**ББК 67.99 (2 тадж) 8+67.99 (2 тадж) 9  
УДК  
Ю-31**

**Муаллифон:**

*Арипов Анвар Лутфиллоевич* – сардори кафедраи мурофиаи чиноятии факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумхурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқӯқ, подполковники милитсия;

*Бобоҷонов Нуриддин Муҳитдинович* – муаллими қалони кафедраи мурофиаи чиноятии факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумхурии Тоҷикистон, подполковники милитсия;

*Юлдошев Рафат Раҳмадҷонович* – сардори шӯъбаи адъюнктураи Академияи ВКД Ҷумхурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқӯқ, подполковники милитсия.

**Муқарризон:**

*Нозиров Нақиб Алиевич* – сардори факултети № 1 Академияи ВКД Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқӯқ, полковники милитсия;

*Шағизода Рустам Исмоил* – сардори Раёсати таҳқиқи Вазорати корҳои дохилии Ҷумхурии Тоҷикистон, генерал-майори милитсия;

*Муҳитдинов Алишер Абдувоҳидович* – дотсенти кафедраи ҳуқӯқи судӣ ва назорати прокурории факултети ҳуқӯқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқӯқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқӯқ, дотсент.

**Арипов А.Л., Бобоҷонов Н.М., Юлдошев Р.Р.** Таҳқиқ дар мақомоти корҳои дохилӣ: курси лексияҳо. – Душанбе: «ЭР-граф», 2018. – 176 с.

Дар курси мазкур маҷмӯи лексияҳо аз фанни «Таҳқиқ дар мақомоти корҳои дохилӣ» таълиф карда шудаанд. Лексияҳо дар асоси талаботи барномаи таълимии фанни омода шуда, дар он низоми амалкунандай қонунгузории Тоҷикистон, сарчаашмаҳои илмию таълимии ватаниву ҳориҷӣ, дастоварду ҷузъиётҳои қонунгузории мурофиавии чиноятий ва амалияи ҳуқӯқтатбикнамоии мақомоти корҳои дохилӣ, инчунин, тамоми тағиироту иловаҳои даҳлдори санаҳдои меъёрии ҳуқӯқии соҳавӣ васеъ истифода бурда шудаанд.

Курси лексияҳо ба курсантон, шунавандагон, донишҷӯён, аспирантон, омӯзгорон ва кормандони муассисаҳои таълимӣ-ҳуқӯқӣ, инчунин ба онҳое, ки оид ба фаъолияти мурофиавӣ-чиноятии мақомоти корҳои дохилии Ҷумхурии Тоҷикистон шавқӣ зиёд доранд, таҳия карда шудааст.

ISBN 978-99975-69-33-2      ББК 67.99 (2 тадж) 8+67.99 (2 тадж) 9

© Арипов А.Л., Бобоҷонов Н.М., Юлдошев Р.Р., 2018

## МУНДАРИЧА

<b>Сарсухан .....</b>	<b>5</b>
<b>Мавзүи № 1 Баррасии аризаю иттилоот оид ба чиноят аз тарафи мақомоти таҳқиқ .....</b>	<b>7</b>
§ 1. Тартиби бақайдигирӣ ва баррасии аризаю иттилоот оид ба чиноят аз тарафи мақомоти таҳқиқ .....	7
§ 2. Аломатҳои чиноятро бевосита ошкор намудани мақомоти таҳқиқ .....	16
§ 3. Амалҳои санчишии мақомоти таҳқиқ аз рӯи аризаю иттилоот оид ба чиноят .....	19
§ 4. Оғози кардан парвандай чиноятӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ .....	35
§ 5. Рад кардан аз оғози парвандай чиноятӣ.....	39
§ 6. Аз тарафи мақомоти таҳқиқ ба тобеъияти тафтишӣ равон кардан ариза ва иттилоот оид ба чиноят .....	48
Рӯйхати санадҳои меъёрии хукуқӣ.....	49
Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда .....	51
<b>Мавзӯи № 2 Фаъолияти мақомоти таҳқиқ оид ба парвандахои чиноятие, ки нисбат ба онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист .....</b>	<b>56</b>
§ 1. Моҳият ва мазмуни таҳқиқ оид ба парвандахое, ки нисбат ба онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист.....	56
§ 2. Асосҳо ва тартиби гузаронидани амалҳои таъхирноразири тафтишӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ.....	65
Рӯйхати санадҳои меъёрии хукуқӣ.....	92
Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда .....	93

<b>Мавзӯи № 3 Фаъолияти мақомоти таҳқиқ оид ба парвандоҳои ҷиноятие, ки нисбат ба онҳо пешбуруди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест.....</b>	95
§ 1. Моҳият ва мазмуни таҳқиқ оид ба парвандоҳои ҷиноятие, ки нисбат ба онҳо пешбуруди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест.....	95
§ 2. Тартиби гузаронидани амалҳои мурофиавӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ.....	99
§ 3. Боздоштан ва анҷом додани таҳқиқ .....	128
Рӯйхати санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ.....	136
Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда .....	137
<b>Мавзӯи № 4 Пешбуруди суръатнок.....</b>	139
§ 1. Мағҳум, аҳамият ва асосҳои пешбуруди суръатнок. Ҳолатҳое, ки бояд исбот карда шаванд .....	139
§ 2. Тартиби пешбуруди суръатнок .....	148
§ 3. Пешбуруди таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ .....	152
Рӯйхати санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ.....	154
Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда .....	155
<b>Мавзӯи № 5 Ҳамкории муфаттиш бо мақомоти таҳқиқ.....</b>	157
§ 1. Мағҳум, аҳамият ва асосҳои ҳуқуқии ҳамкории муфаттиш бо мақомоти таҳқиқ .....	157
§ 2. Ичрои супориш дастурҳо ва талаботи муфаттиш аз тарафи мақомоти таҳқиқ.....	161
§ 3. Фаъолияти шахсони мансабдори мақомоти таҳқиқ дар гуруҳҳои оперативӣ-тафтишотӣ .....	167
Рӯйхати санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ.....	172
Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда .....	173

## САРСУХАН

Дигаргунихоэ, ки дар соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистони навин ҷараён мегиранд, боиси ба соҳтору динамикаи ҷинояткорӣ ворид шудани тамоюли нав гардидаанд, ки таъсири бевоситаи худро ба инкишоф ёфтани муносибатҳои ҷамъиятӣ мерасонад.

Дар ин шароит яке аз вазифаҳои давлат аз он иборат аст, ки бо истифода аз механизмои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ баҳри аз ҷинояткорӣ ҳифз намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ, мухити зист, тартиботи ҷамъиятӣ ва аҳлоқ, моликият, ҳимояи соҳти конститутсионӣ ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҷовузи ҷиноятӣ, таъмини сулҳ ва амнияти башарият ҷораҳои зарурӣ андешад. Ҳангоми содир шудани ҷиноят шахсони мансабдор ва ваколатдори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ онро саривақт ошкор ва шахси гунахгорро маълум намуда, ба иштибоҳан айбдор ва маҳкум намудани шахсони бегуноҳ бояд роҳ надиҳанд.

Дар низоми омода намудани қадрҳои баландиҳтисоси риштаи ҳуқуқшиносӣ фанни таълимии «Таҳқиқ дар мақомоти корҳои доҳилӣ» мақоми маҳсусро дорад. Маҳз, инкишофи фанни таълимӣ ва илми мурофиаи ҷиноятӣ, васеъ ва дуруст истифода бурдани дастовардҳо ва ҷузъиётҳои қонунгузории соҳавӣ, амалияи ҳуқуқтатбиқнамоии мақомоти корҳои доҳилӣ ва дигар соҳторҳои қудратии Ҷумҳурии Тоҷикистон шароит фароҳам оварданд, то ин ки дар самтҳои номбаршуда маводи таълимии лозимӣ омода карда шавад.

Муаллифон кӯшиш ба ҳарҷ доданд, то ин ки дар раванди инкишоф додани донишҳои бунёдии соҳавӣ ва баланд бардоштани маҳорату малакаи касбии ҳуқуқшиносони ҷавон маводи мазкур саҳми арзандай худро гузорад.

Ҳангоми мутолия намудани мавзӯъҳои алоҳидаи китоб, хонанда ба ҷунин ҳулоса меояд, ки маводи дарсӣ бо истифода ва дастрасии таҳассуси баланди касбии муаллифон омода карда шудааст.

Курси лексияҳо ба курсантон, шунавандагон, донишҷӯён, аспирантон, омӯзгорон ва кормандони муассисаҳои таълимӣ-

хуқуқӣ, инчунин ба онҳое, ки оид ба фаъолияти мурофиавӣ-чиноятии мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон шавки зиёд доранд, таҳия карда шудааст.

Дар навбати худ, муаллифон ба ҳамаи таклифу пешниҳод ва тавсияҳо ҷиҳати дар оянда мӯкаммал соҳтани матни лексияҳои фаннӣ, ки аз ҷониби ҳонандა ва ҳамкасбон ба самъи ҳайати муаллифон расонида мешаванд, қаблан миннатдории худро баён месозанд.

## **Мавзӯи № 1**

# **БАРРАСИИ АРИЗАЮ ИТТИЛООТ ОИД БА ЧИНОЯТ АЗ ТАРАФИ МАҚОМОТИ ТАҲҚИҚ**

### **Нақшай лексия:**

§1. Тартиби бақайдигирӣ ва баррасии аризаю иттилоот дар бораи чиноят аз тарафи мақомоти таҳқиқ

§2. Аломатҳои чиноятро бевосита ошкор намудани мақомоти таҳқиқ

§3. Амалҳои санчишии мақомоти таҳқиқ аз рӯи аризаю иттилоот оид ба чиноят

§4. Оғози кардани парвандаи чиноятӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ

§5. Рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ

§6. Аз тарафи мақомоти таҳқиқ ба тобеъияти тафтишӣ равон кардани ариза ва иттилоот дар бораи чиноят

### **§ 1. Тартиби бақайдигирӣ ва баррасии аризаю иттилоот оид ба чиноят аз тарафи мақомоти таҳқиқ**

Фаолияти мурофиавӣ-чиноятии мақомоти таҳқиқ аз лаҳзai ба онҳo ворид гаштани ариза (иттилоот) дар бораи чиноят ва ё сабабҳои дигаре, ки барои оғоз намудани парвандаи чиноятӣ асос мегарданд, сар мешавад.

Асоси оғоз намудани парвандаи чиноятӣ – ин сарчаши-маи муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиавии чиноятӣ мебошад, ки дар бораи содиршавии чиноят мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, прокуратура ва ё суд иттилоъ мегиранд. Ҳангоми мавҷуд будани чунин асос онҳo вазифадоранд, масъалаи зарурияти оғоз кардани парвандаи чиноятиро баррасӣ намоянд.

Тибқи м. 140 Кодекси мурофиавии чинояттии Ҷумхурии Тоҷикистон (минбаъд КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон) ба номгӯи асосҳои<sup>1</sup> оғоз кардан парвандаи чиноятӣ инҳо доҳил мешаванд:

- ариза дар бораи чиноят;
- ҳозир шудан бо икrorи гуноҳ;
- иттилооти шахси мансабдори корхона, муассиса ва ташкилот;
- иттилоот дар воситаҳои аҳбори омма;
- аз ҷониби таҳқиқбараандагуфаттиш ё прокурор бевосита ба даст овардани маълумоте, ки ба аломатҳои чиноят ишора мекунанд.

### **Ариза дар бораи чиноят**

Мутобики сарҳати 1 моддаи 1 Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» аз 23.07.2016 сол таҳти № 1339 **ариза** – ин ҳоҳиш дар бораи мусоидат намудан ба амалисозии ҳуқуку озодиҳо ва манфиати қонунии худ, ҳуқуку озодиҳо ва манфиати қонунии шахсони дигар ё пешниҳод намудани маълумот дар бораи вайрон карданни қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар, норасоиҳо дар фаъолияти мақомоту ташкилоти даҳлдор ё таңқиди фаъолияти шахсони мансабдор, роҳбарон ва кормандони мақомоту ташкилоти даҳлдор, эътироф карда мешавад.

Тамоми муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (ариза, дарҳост, таклиф, шикояти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки дар шакли ҳаттӣ, электронӣ ё шифоҳӣ) ба мақомоту ташкилоти даҳлдор пешниҳод шудаанд бояд мавриди баррасӣ қарор дода шаванд.

Сабабҳои зиёдтари оғоз намудани парвандаи чиноятӣ – ин аризаю иттилооте, ки ба мақомоти таҳқиқ ворид мегарданд ба шумор меравад. Аризай шаҳрвандон дар бораи содиршавии чиноят дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ қабул карда мешаванд. Аризахои шифоҳӣ ба протокол ворид карда мешаванд. Дар он моҳияти худи ариза, кай, дар кучо ва он аз тарафи кадом шахси

<sup>1</sup> Бояд қайд намуд, ки дар КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон сабабҳо бо асоси оғоз намудани парвандаи чиноятӣ ҳаммонанд шуда, нодуруст истифода бурда шудаанд.

мансабдор қабул карда шудааст, маълумот дар бораи шахси аризадиҳанда дарҷ карда мешавад. Протоколи аризаи шифоҳӣ дар бораи содиршавии чиноят аз тарафи шахси аризадиҳанда ва шахси мансабдори мақомоти таҳқиқ, ки аризаро қабул кардааст имзо гузошта мешавад. Аризаи хаттӣ бояд аз тарафи шахси аризадиҳанда имзо карда шавад (м. 141 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ариза, мактуб ё дигар иттилооти беном, беимзо ё бо имзои қалбакӣ ё аз номи шахси сохта навишташуда барои оғози парвандай чиноятӣ асос шуда наметавонад. Айни замон қонунгузор дар бораи ҳалли аризаву иттилооти муаллифашон номаълум ягон тартиби мурофиавиро пешбинӣ накардааст. Бинобар ҳамин, онҳо бо роҳҳои оперативӣ-чустучӯй санҷида шуда, бо асосҳои қ. 2 м. 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» аз 25.03.2011 сол таҳти № 687 ҳалли ҳудро мейбанд. Агар дар натиҷаи чунин санҷиш алломатҳои чиноят муайян гарданд, он гоҳ асоси оғоз намудани парвандай чиноятӣ на ариза, балки бевосита ошкор намудани алломатҳои чиноят аз тарафи худи мақомоти таҳқиқ ҳисобида мешавад.

Ҳам аризаи хаттӣ ва ҳам шифоҳӣ дар бораи содиршавии чиноят оқибатҳои ҳуқуқӣ ва асоси ҷавобгарии чиноятиро ба миён меорад, агар дар он дидаю дониста ҳабари бардуруғ дарҷ гардида бошад ва онро аризадиҳанда бо имзои худ тасдиқ карда бошад. Аризае, ки онро шахси арзкарда имзо кардааст нафақат ба миён омадани уҳдадории мақомотро оид ба қабул кардани қарори қонунӣ, балки шахси арзкардаро оид ба ҷавобгарии чиноятӣ уҳдадор мекунад, вакте, ки мақсади ўдидаю дониста расонидани ҳабари бардуруғ дар бораи чиноят мебошад.

Бинобар ин пеш аз аризаро қайд намудан аз тарафи шахси мансабдоре, ки онро қабул мекунад ба шахси аризадиҳанда фахмонида додани моҳияти ҷавобгарии чиноятии пешбинишуда ба мақсад мувоғиқ аст. Бо ин рафтори худ шахси мансабдори мақомоти таҳқиқ муроҷиаткунандаро дар бораи ҷавобгарии чиноятӣ бо м. 346 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) барои дидаю дониста расонидани ҳабари бардуруғ зери имзояш огоҳ намуда, ба мақсадҳои ғаразноку бардуруғи ўмонеъ мешавад

ва ин пеши роҳи оғоз намудани парвандаҳои чиноятии беасосро мегирад.

### **Ҳозир шудан бо иқрори гуноҳ**

Ҳозир шудан бо иқрори гуноҳ ё худ омада ба гуноҳи худ иқрор шудан ин аризай ихтиёрии шахс мебошад, ки оид ба чинояти содиркардааш бевосита ба мақомоти таҳқиқ ҳозир шуда изхор мекунад, ки ў чиноят содир кардааст ва ба гуноҳи худ иқрор мебошад. Ариза мумкин аст оид ба чинояти нотамом (тайёрӣ ва сўйиқасд ба чиноят) бошад, ки оқибати он холо фаро нарасидааст. Дар ҳолати омада ба гуноҳи худ иқрор шудан шахсияти аризадиҳонда муайян карда шуда, дар ин бора протокол (оид ба ҳозир шудан бо иқрори гуноҳ) тартиб дода шуда дар он муфассал ҳолати воқеии кирдор дарҷ мегардад. Протокол аз тарафи шахси бо иқрори гуноҳ ҳозиршуда ва шахси мансабдори мақомоти таҳқиқ, ки онро қабул кардааст имзо қрда мешавад (м. 142 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Агар дар аризай ҷабрдида ҳолатҳои содиршавии чиноят пурра дарҷ нашуда бошад (чой, вақт, сабаб ва ғ.), ин ҳолатҳо ҳангоми тартиб додани протоколи ҳозир шудан бо иқрори гуноҳ ба қайд гирифта мешаванд. Ҳамзамон бояд аниқ намуд, ки чинояти содиршуда дар мақомоти дигари хифзи ҳукуқ ба қайд гирифта шудааст ё не, оё ў то ҳозир шудан бо иқрори гуноҳ аз мақомоти хифзи ҳукуқ пинҳон мегашт, чӣ сабаб шуд, ки омада ба гуноҳи худ иқрор шуд ва ғайра.

Тартиб додани протокол ҳангоми ҳозир шудани шахс бо иқрори гуноҳ ҳатмӣ мебошад.

Бояд қайд намуд, ки тибқи м. 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ» аз 23.07.2016 сол таҳти № 1339 муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ (*муроҷиати электронӣ* – муроҷиате, ки ба сурогаи расмии почтаи электронии мақомоту ташкилоти даҳлдор ворид гардидааст ё дар сомонаи расмии мақомоту ташкилоти даҳлдор дар шабакаи Интернет ҷойгир карда шудааст; *муроҷиати шифоҳӣ* – муроҷиате, ки зимни қабули шахсӣ ба шахси мансабдор ё ваколатдоршудаи мақомоту ташкилоти даҳлдор изхор гардидааст ё тавассути алоқаи телефонӣ (мобилий) баён шудааст; *муроҷиат тавассути воситаҳои ахборӣ*

*омма* – мурочиати дар матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма вобаста ба фаъолияти мақомоту ташкилоти даҳлдор нашр ё тавассути воситай ахбори омма паҳнгардида; *мурочиати дастҷамъона* – мурочиати ду ва зиёда шахсон ё аз номи гурӯҳи шаҳрвандон пешниҳодгардида; *мурочиати тақрорӣ* – мурочиати хаттӣ, шифоҳӣ ё электронии тақрорӣ ба ҳамон як мақомоту ташкилот, ки дорои далелҳои нав намебошад, бо зикри масъалаҳое, ки доир ба онҳо вобаста ба мурочиати қаблий моҳиятан ҷавоб гардонида шудааст ва дар мурочиати навбатӣ ваҷӯ ё ҳолатҳои нав оварда нашудаанд) бояд бо тартиби пешбининамудаи КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шаванд.

Қайд намудан бамаврид аст, ки ҳозир шудан бо икрори гуноҳро аз сидқан икроршавии гумонбаршуда, ҳангоми пурсиш байд аз дастгиркунӣ бояд фарқ кард. Баъзан дар амалия чунин икроршавӣ бо фахмиши нодуруст қайд карда шуда, дар ин бора протоколи ҳозир шудан бо икрории гуноҳ тартиб дода мешавад, ки ин ҳатогии ҷиддӣ аст.

Дар ҳолатҳои муайян гардидани талаботи м. 92 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳси бо икрори гуноҳ ҳозиршударо дастгир кардан мумкин аст.

#### **Иттилооти шахси мансабдори корхона, муассиса ва ташкилот дар бораи ҷиноят**

Дар қонуни мурофиавии ҷиноятӣ номгӯи пурраи корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳову иттиҳодияҳои дигар нишон дода нашудааст. Бинобар ин сабаби оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ мумкин аст, ки иттилооти ҳамаи онҳо гардад.

Иттилооти шахсони мансабдор, корхона, муассиса ва ё ташкилот оид ба содиршавии ҷиноят, ки сабаб барои оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ шуданашон мумкин аст, бояд дар шакли хаттӣ пешниҳод карда шавад. Ба иттилоот мумкин аст ҳуҷҷат ва дигар маводи тасдиқунандай ҳолатҳои содиршавии ҷиноят замима шаванд (маводи санчиши хизматӣ, санадҳои ревизия ва гайраҳо). Файр аз ин маълумоти онҳо мумкин аст дар шакли иқтибос аз протоколи ҷаласаҳо пешниҳод карда шаванд.

### **Иттилоот дар воситаҳои ахбори омма**

Иттилооти воситаҳои ахбори омма барои оғози парвандаи чиноят сабаб шуда метавонанд, ба шарте, ки агар онҳо дар рӯзнома ё мачалла дарҷ ва ё ба воситаи радио ва телевизион пашш шуда бошад. Ба иттилоот мумкин аст хӯҷҷат ва дигар маводи тасдиқунандаи ҳолатҳои содиршавии чиноят замима шаванд (м. 144 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Маколаҳо, ҳабарҳо ва мактубҳое, ки дар матбуот чоп шудаанд, ба шарте сабаби оғоз намудани парвандаи чиноят мегарданд, ки агар дар онҳо дар бораи тайёрӣ ба содир кардани чиноят ё чинояти содиршуда маълумот бошад ва агар оид ба ин маълумот аз тарафи мақомоти дигари хифзи ҳуқуқ парвандаи чиноят оғоз нагардида бошад.

Воситаҳои ахбори омма гуфта пахши радиою телевизион нашриёти даврӣ, яъне рӯзномаю мачаллаҳои марказӣ ва маҳаллӣ, мусохибаҳо, интервюҳо, фелетонҳо, рӯзномаҳои бисершуморагии корхонаю муассисаҳоро бояд дар назар дошт.

Ҳабарҳое, ки дар рӯзномаҳои девории муассисаҳо, корхонаҳо ва ё ташкилотҳо нашр шудаанд барои оғоз кардани парвандаи чиноят сабаб шуда наметавонанд. Вақте, ки маълумоти дар рӯзномаҳои деворӣ дарҷ гардида ба мақомоти ваколатдори масъалаи оғоз кардани парвандаи чиноятиро ҳалкунанда маълум мегардад, баъд аз санҷида баромадани онҳо сабаби оғоз кардани парвандаи чиноят ин бевосита аз тарафи мақомоти даҳлдори хифзи ҳуқуқ ошкор гардидани алломатҳои чиноят мегардад. Мазмунин чунин рӯзномаҳои деворӣ бо даъват ва пурсиш намудани муаллифи он аз тарафи мақомоти таҳқиқ санҷида баромада мешавад (к. 2 м. 144 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

### **Аз ҷониби таҳқиқбаранд, муфаттши ё прокурор бевосита ба даст овардани маълумоте, ки ба алломатҳои чиноят шиора мекунанд**

Чи хеле, ки дар боло қайд карда шуд ҳамаи ин сабабҳои оғоз кардани парвандаи чиноят дори мағҳуми умумӣ «Аризию иттилоот дар бораи содиршавии чиноят» мебошанд. Ба ин мағҳум Фармоши якҷоя бо замима «Оид ба қайди ягонаи чиноятҳо» бо Даствурамал - №3/2 106/1-6/454 3/455 11/2/20-ф. аз 25.02.2010 с. равшанӣ мебахшад (минбаъд – Даствурамал).

Дар ин Даствурамал аризахои шифоҳӣ ва хаттии шаҳрвандон, хабарҳои хаттии корхонаҳо, ташкилотҳо, муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, шаҳсони мансабдор ва дигар маълумоти хаттӣ оид ба ҷинояти мушаҳҳаси содиршуда ва ё ба содиркуни ҷиноят тайёӣ дидашудаистода, фаҳмида мешавад.

Дар аксарияти мавридҳо аризаю хабарҳо дар бораи ҷиноят ба воситаи почта ва ё ба қисми навбатдории мақомоти корҳои доҳилӣ ворид мегарданд.

Ариза ва хабарҳо оид ба ҷиноятаҳо, ки баррасии онҳо тартиби мурофиавиро талаб мекунад бо забони давлатӣ дар Китоби № 1 ва маълумоти дигаре оид ба ҷиноятаҳо ва ҳодисаҳо дар Китоби № 2 ба қайд гирифта мешаванд.

Китоби № 1 ва № 2 ҳуҷҷатҳои ҳатмии ҳисботӣ буда, дар қисми навбатдорӣ нигоҳ дошта шуда аз тарафи навбатдорон ё ёрдамчиёни онҳо пур карда мешаванд. Пешниҳод намудани хабар ва дигар маълумот ба иҷроқунанда барои гузаронидани санчиш, бе қайд намудани он дар Китоби № 1 ё Китоби № 2 қатъиян манъ аст (банди 24 Даствурамал). Ба қайд гирифтани протоколҳои аризаи шифоҳӣ ва ҳозир шудан бо иқрори гуноҳ низ ҳатмӣ мебошад. Агар дар ҳолати бамиёномада бо зудӣ тартиб додани протоколи аризаи шифоҳӣ дар бораи ҷиноят аз имкон берун бошад, корманди мақомоти корҳои доҳилие, ки ҳуқуқи пешбуруди фаъолияти мурофиавиро дорост уҳдадор аст, ки баҳри пешгирӣ ва бартараф намудани ҳолатҳои содиршавии ҷиноят амалҳои таъхирназирро гузаронида, дар ин бора ба воситаи телефон ва ё дигар воситаҳои алоқа навбатдории оперативии қисми навбатдориро оғоҳ созад.

Дар аризаи ҳаттӣ (иттилоот) ва протоколи аризаи шифоҳӣ муҳри штампдор бо нишон додани санаи бақайдгирӣ ҳуҷҷат ва рақами тартибии бақайдгирӣ гузошта мешавад. Мувофиқи тартиби дар мақомоти корҳои доҳилӣ муқарраршуда ба шаҳси арзунанда варақаи воқифкунӣ дар бораи аз ӯ қабул карда шудани ариза (иттилоот) дар бораи ҷиноят супорида мешавад.

Варақаи воқифкунӣ аз ду қисм иборат аст: *қисми асосӣ* ва *қисми буриши*, ки дорои рақами қайди якхела мебошанд. Қисми буриш, ки дар он маълумот оид ба вақти қабули ариза ё иттилоот нишон дода шудааст, аз тарафи шаҳси мансабдори аризаро қабулкарда ба шаҳси аризадиҳанда супорида мешавад. Қисми асосӣ, ки дар он маълумот оид ба арзунанда, мунда-

ричай кутоҳ ва вақти қабули ариза ё хабар, инчунин рақами тартибӣ ва вақти бақайдгирӣ он дар Китоби № 1 дарҷ мегардад, дар қисми навбатдорӣ мемонад. Аризадиҳанда дар он рӯз ва вақтро дарҷ намуда, имзо мегузорад (банди 29 Даствурамал). Дар ҳолатҳои ба мақомоти корҳои дохилӣ ворид гардишани мактубҳое, ки мазмуни содир шудани чиноятро доранд, ба шахсони иттилоотро ирсолнамуда варагӣ воқифкунӣ фиристо-да намешавад.

Баъди ба қайд гирифта шудан мавод (ариза, иттилоот, протоколи арзи шифоҳӣ ва замимаи онҳо) аз тарафи навбатдо-ри оперативӣ ба сардори мақомоти корҳои дохилӣ супорида мешавад барои қабул намудани қарор оид ба он.

Роҳбари мақомот баррасии ин гуна маводро ба яке аз кормандони оперативӣ, нозири минтақавӣ ва ё таҳқиқбараандагон месупорад.

Дар мақомоти корҳои дохилие, ки таҳқиқбараандагон на-мебошанд, баррасии аризаю иттилоот ба кормандони ваколат-дори оперативӣ ё нозирони минтақавӣ voguzor карда мешавад.

Аксарияти парвандҳои чиноятӣ дар бораи содиршавии чиноят аз рӯи аризаю иттилооти шаҳрвандон оғоз карда мешаванд. Бинобар ин пурра ва сари вақт ба қайд гирифтани онҳо дар санадҳои меъёрии мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки яке аз шартҳои муҳими иҷрои бомувафқияти вазифаи дар назди мақомот истода ин мубориза бар зидди чинояту чинояткорӣ мебошад. Бақайдгирӣ аризаю иттилоот дар бораи чиноят, имконият медиҳад, ки шу-мораи онҳо муайян карда шаванд, муҳлати онҳо ба зери назо-рат гирифта шавад ва аз рӯи онҳо мақомоти таҳқиқу тафтиши пешакӣ қарорҳои қонунӣ ва асоснок қабул намоянд.

Тибқи м. 145 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти таҳқиқ, таҳқиқбараанд, муфаттиш ва прокурор вазифадоранд дар бораи ҳама гуна чинояти тайёршаванд, содиршаванд ва содиршуда аризаю иттилоотро қабул ва баррасӣ намоянд. Ба аризадиҳанда дар бораи ба қайд гирифтани ариза ё иттилоот дар бораи чиноят бо сабти номи шаҳсе, ки ариза ё иттилоотро қабул кардааст ва вақти ба қайд гирифтани он ҳуҷҷат дода мешавад.

Аз беасос даст қашидан аз қабули ариза ё иттилоот дар бораи чиноят ба прокурор ё суд бо тартиби муқаррарнамудаи

м.м. 122, 123 ва 124 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон шикоят кардан мумкин аст.

Ариза ва иттилоот дар бораи чиноят, ки ба суд ворид шудааст, барои ҳалли масъалаи оғози парвандаи чиноятӣ ба прокурор равон карда шуда, аризадиҳанда огоҳ карда мешавад.

Қарор оид ба ариза ва иттилоот дар бораи чиноят бояд дар муҳлати на дертар аз се шабонарӯз аз лаҳзai гирифтани ариза ва иттилоот қабул карда шавад. Дар ҳолатҳои зарурӣ прокурор барои гирифтани нишондоди иловагии шахси аризадиҳанда, талаб карда гирифтани хуччатҳо, аз назаргузаронии чои ҳодиса ин муҳлатро то даҳ шабонарӯз дароз карда метавонад.

Дар мавриди гирифтани ариза ё иттилоот дар бораи чиноят ё бевосита ошкор кардани чиноят мақомоти таҳқиқ, таҳқиқбаранда, сардори воҳиди таҳқиқ, муфаттиш, сардори воҳиди тафтишот ё прокурор яке аз қарорҳои зайлро қабул мекунад:

- дар бораи оғози парвандаи чиноятӣ;
- дар бораи рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ;
- дар бораи аз рӯи тобеияти тафтишӣ равон кардани ариза ё иттилоот.

Оид ба қарори қабулшуда нисбат ба ариза ё иттилоот ба шахс, корхона, муассиса, ташкилот ё шахси мансабдоре, ки аз онҳо ариза ё иттилоот расидааст, ҳабар дода, ба онҳо ҳукуки шикоят кардан аз болои қарор фахмонида мешавад.

Дар сурати аз рӯи тобеияти тафтишӣ равон кардани ариза ё иттилоот мақомоти таҳқиқ, таҳқиқбаранда, муфаттиш ё прокурор вазифадоранд барои пешгирий ё рафъи чиноят, ҳамчунин тақвияти изи чиноят чораҳо андешанд.

## **§ 2. Аломатҳои чиноятро бевосита ошкор намудани мақомоти таҳқик**

Фаъолияти мурофиавии чиноятии мақомоти таҳқик нафақат дар натиҷаи ворид гардидани аризаю иттилоот дар бораи чиноят, инчунин дар ҳолатҳои бевосита аз ҷониби худи онҳо ошкор карда шудани аломатҳои содиршавии чиноят оғоз мегардад. Ин чунин маъно дорад, ки сабаби оғоз кардани парвандай чиноятӣ ариза ё иттилоот дар бораи тайёрӣ ба содир кардани чиноят ва ё чинояти содиршуда нагардидааст, балки аломатҳои чиноят бо ташаббуси худи мақомоти таҳқик дар давоми адой фаъолияти хизматӣ ошкор карда мешаванд.

Шахси таҳқикбараанд, инчунин муфаттиш аломатҳои тайёрӣ ба содир кардани чиноят ва ё чинояти содиршударо, мумкин аст дар рафти фаъолияти мурофиавӣ, ҳангоми гузаронидани таҳқик ва тафтиши пешакӣ оид ба парвандахои чиноятии қаблан оғозгардида ошкор намоянд.

Дар бисёр ҳолатҳо бевосита ошкор намудани аломатҳои чиноят аз тарафи мақомоти милиитсия сурат мегирад, маҳсусан дар рафти гузаронидани ҷорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй ошкор карда шудани чиноятҳо назаррас мебошад. Дар қ. 2 м. 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй» чунин пешбинӣ карда шудааст, ки натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй мумкин аст ба сифати асос барои оғози парвандай чиноятӣ хизмат намоянд, ба мақомоти таҳқик, муфаттиш, прокурор ё суде (судяе), ки парвандай чиноятӣ дар пешбури ӯ қарор дорад, пешниҳод гарданд, ҳамчунин барои исботи марбут ба парвандахои чиноятӣ тибқи қонунгузории мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шаванд (қ. 2 м. 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй»).

Тартиботи ҷамъиятиро хифз карда истода, онҳо бисёр ҳолатҳои содиршавии чиноятро муайян намуда шахсони гунаҳкорро дар ҷои ҳодиса дастгир менамоянд; шахсоне, ки бо оворагардию талбандагӣ машгуланд ба Шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ ҳозир мекунанд; изҳои гуногуни аз тарафи чинояткорон гузошташударо ошкор менамоянд (мисол: дарҳои шикаста, дигар изҳои гайриқонунӣ ба манзили шаҳрвандон,

корхонаҳо ташкилотҳо ва муассисаҳо даромадан, воситаи нақлиёте, ки гайриқонунӣ ҳай карда бурда шудаанд, аммо соҳибони онҳо то ҳол хабардор намебошанд ва ф.).

Нозирони минтақавӣ аломатҳои чиноятро ҳангоми тафтиши маъмурӣ ва қоидаҳои низоми шиносномавӣ ошкор мемамоянд; нозирони бозрасии давлатии автомобилий бошанд, ҳангоми гузаронидани санчишҳо аз рӯи ҳодисаҳои нохуши роҳ.

Маълумот дар бораи содир шудани чиноят ё тайёрӣ ба содиркуни чиноят аз тарафи кормандони қисми навбатдорӣ ҳангоми санчиши ҳаракатҳои шахсоне, ки бинобар вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ аз тарафи гурухҳои пайраҳадорӣ, дружиначиёни ҳалқӣ ва ё бевосита аз тарафи худи шаҳрвандон ҳозиркардашуда, муайян карда мешаванд.

Навбатдори оперативӣ дар бораи ошкор гардидани аломатҳои чиноят дар ҳаракатҳои шаҳс ба сардори мақомоти корҳои дохилӣ гузориш медиҳад. Сардори мақомоти таҳқиқ маводи пешниҳодшударо (гузориш, ариза, иттилоот, баёнотҳо, санадҳо, протоколҳо ва дигар маълумот) омӯхта баромада, бояд боварӣ ҳосил намояд, ки дар он маълумоти пурра оид ба содиршавии ин ва ё он чинояте, ки аке аз сабабҳои дар м. 140 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда метавонанд мавҷуд бошад. Агар сардори мақомоти таҳқиқ аз рӯй ин мавод ба хуносae ояд, ки барои пурра муқаррар намудани мавҷудияти аломатҳои чиноят гузаронидани санчиши иловагӣ зарур мебошад, он дар доираи талаботи қонунгузории мурофиавии чиноятӣ гузаронида нашуда, балки санчиш бо гузаронидани ҷорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй ба амал бароварда мешавад.

Агар аломатҳои чиноят бевосита аз ҷониби сардори мақомоти таҳқиқ ошкор гардад (мисол, ҳангоми дида баромадани мавод оид ба ҳукуқвайронкуниҳои маъмурӣ), ин ҳам сабаб барои оғоз намудани парвандai чиноятӣ мегардад.

Айнан ҳамин гуна ҳолатҳои бевосита ошкор намудани аломатҳои чиноят дар муассисаҳои ислоҳӣ ва мақомоти тафтиши пешакӣ ба ҷашм мерасанд. Аз рӯи қоидаҳои умумӣ аввалин шуда дар бораи чинояти содиршуда ва тайёрӣ ба содиркуни чиноят кормандони оперативӣ ва шуъбаҳои тартиботии (режими) ин муассисаҳо хабардор мешаванд. Аммо вазифаи муайян кардани мавҷудияти сабабҳо барои оғоз намудани парвандai чиноятӣ дар маънои «бевосита ошкор намудани

аломатҳои чиноят» аз тарафи мақомоти таҳқиқ, ба сардори ин муассисаҳо тааллуқ дорад.

Аломатҳои чиноят ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишӣ ва мурофиавӣ, ҳамон вақт аз ҷониби мақомоти таҳқиқ бевосита ошкоршуда ба ҳисоб меравад, ки агар маълумоти бадастомада дар бораи содиршавии чинояти сазовори ҷазои чиноятӣ буда ҳамчун манбай далел ба чинояти асосии тафтишшудаистода алоқамандӣ надошта бошад.

Дар ин ҳолатҳо таҳқиқбаранда / муфаттиш қарор дар бораи ба пешбурди алоҳида ҷудо намудани қисми маводи парвандai чиноятӣ бароварда, онро ба сардори мақомоти таҳқиқ барои қабул намудани қарори қонунӣ ва асоснок пешниҳод мекунад. Сардори мақомоти таҳқиқ дар навбати худ вазифадор аст маводро омӯхта боварӣ ҳосил намояд, ки дар ҳақиқат дар он маълумоту далелҳо дар бораи аломатҳои чинояти дигар мавҷуд аст ва асос барои оғоз намудани парвандai чиноятӣ шуда метавонанд. Агар маълумоту далелҳо нокифоя бошанд, маводи ба пешбурди алоҳида ҷудо кардашуда мавриди санчиши иловагӣ қарор дода мешавад.

Инчунин аз тарафи таҳқиқбаранда / муфаттиш бевосита ошкор намудани аломатҳои чинояте, ки ба чинояти тафтишшудаистода алоқамандии зич доранд ва аз рӯи он ба шахси гунаҳгор айб эълон карда нашудааст, парвандai чиноятии нав оғоз карда намешавад (рӯйпӯшкунии чиноят, ҳабар нарасонидан дар бораи чиноят), ҷониши ин чиноятиҳо дар ҷаҳорҷӯбай парвандai чиноятии аллакай оғозкардашуда тафтиш карда мешаванд.

### **§ 3. Амалҳои санчишии мақомоти таҳқик аз рӯи аризаю иттилоот оид ба чиноят**

Ҳатмӣ будани қабул ва баррасии аризаю иттилоот дар бораи чиноят, қоидаҳои баррасии онҳо дар КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст. Тибқи муқаррароти м. 145 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор оид ба ариза ва иттилоот дар бораи чиноят, бояд дар муҳлати на дертар аз се шабонарӯз аз лаҳзаи ба қайд гирифтани ариза ва иттилоот қабул карда шавад. Дар ҳолатҳои зарурӣ прокурор барои гирифтани нишондоди иловагии шаҳси аризадиҳанда, талаб карда гирифта ни хӯҷҷатҳо, азназаргузаронии чои ҳодиса ва дигар амалҳои санчишии боқимонда ин муҳлатро то даҳ шабонарӯз дароз карда метавонад.

Мақомоти таҳқик, ки фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯро ба амал мебарорад, дар рафти санчиши пешакӣ ва пайдо кардани сабабҳо барои оғоз намудани парвандai чиноятӣ метавонад ҷорабинҳои оперативӣ-чустуҷӯро ба амал барорад (м. б Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯй» аз 25.03.2011. №687).

Санчиши пешакӣ – ин фаъолияти бо қонуни мурофиавии чиноятӣ батанзимдаровардашудаи мақомоти таҳқик ва дигар шахсони ваколатдор оид ба санчиши аризашо (иттилоот)-и во-ридгашта дар бораи чиноят мебошад, ки бо мақсади ба даст овардани маълумоти дақиқ баҳри ҳалли масъалаи оғоз намудани парвандai чиноятӣ ва ё рад кардан аз оғози он гузаронида мешавад.

Ҳангоми гузаронидани санчиши пешакӣ бояд, ки талаботи зерин риоя карда шаванд:

–роҳ надодан ба гузаронидани амалҳои тафтишӣ (ғайр аз амалҳои тафтишии азназаргузаронии чои ҳодиса дар ҳолатҳои истиснӣ ва ҷори мачбуркунии мурофиавии – дастгир кардану гузаронидани кофтукови шаҳсӣ дар асоси гумони бевосита дар содир намудани чиноят);

–анҷоми санчиши пешакӣ дар муҳлати муқаррарнамудаи қонун;

–маҳдуд кардани санчиши пешакӣ бо гузаронидани шумораи камтарини амалҳо;

—роҳ надодан ба паҳнкунии маълумоти санчиши пешакӣ; —банақшагирии амалҳои санчиши пешакӣ.

Риояи мухӯлати пешбинишуда ҳангоми санчиши пешакии аризаю иттилоот дар бораи чиноят, нафақат тез ва пурра ошкор кардани чиноятҳоро таъмин менамояд, инчунин барои асоснок ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидани шахси дар содир кардани чиноят гунаҳкор, пешгирии ҳолатҳои ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидани шахси бегуноҳ ё ба чиноят даҳлдор набударо кафолат медиҳад.

Дар ҳолати гузаронидани санчиши пешакӣ аз рӯи аризаю иттилоот дар бораи чиноят бояд кӯшиш намуд, ки амалҳои камтарини санчишӣ гузаронида шавад. Ҳангоми гузаронидани амалҳои санчишӣ бояд ба хислати чинояти содиршуда, ҳӯҷҷатҳое, ки бо аризаю иттилоот ворид гаштасст аҳамияти ҷиддӣ дода шавад. Ҳамзамон бо назардошти ҳаҷми амалҳои санчишӣ навбатнокии иҷроиши онҳо муайян карда мешаванд. Масалан: ҳангоми ворид шудани ариза ва ё иттилоот дар бораи тайёрӣ ба содиркунии чиноят, пеш аз ҳама бояд, ки ҷораҳо ҳатмӣ барои пешгирии содиршавии чиноят равона карда шаванд.

Аризаю иттилооти ба воситаи почта ворид гардида, ки шубҳанок мебошанду ҳолатҳои ба кор алоқаманд нофахмо ва нопурра ҳастанд, дуруст аст агар пешакӣ шахси аризадиҳандаро даъват намуда масъалаҳои ҳалталаби ба кор алоқадошта ҳаматарафа муайян карда шаванд. Бо даъват кардани шахс боварии пурра ҳосил мегардад, ки дар ҳақиқат ариза аз тарафи ӯ пешниҳод карда шудааст.

Дар вақти гузаронидани санчиши пешакӣ бояд, ки маълумоти ба кор аҳамиятдошта паҳн карда нашаванд. Ин натанҳо барои дуруст ҳал намудани масъалаи оғоз намудани парвандай чиноятӣ, балки барои бомуваффоқият таҳқик бурдан парвандай чиноятии оғозшуда самаранок мебошад. Дар таҷриба ҳолатҳоеро воҳӯрдан мумкин аст, ки дар натиҷаи паҳн намудани маълумот оид ба чинояти содиршуда, шахсони гунаҳкор изҳои чиноятро нобуд месозанд, амволи бо роҳи чинояткорона ба даст овардаашонро пинҳон мекунанд, аз тафтишоти пешакӣ пинҳон мешаванд ва ё ба шахси пешбарандай парвандай чиноятӣ бо ҳар роҳу воситаҳо монеъ мешаванд. Ҳамаи ин нишондодҳо шахси пешбарандай санчиши пешакиро вазифа-

дор мекунад, ки дар ҳар як ҳолат усули санчишро фикр карда, оқилона ва ҳаматарафа амал намояд.

Барои таъмини муваффақият дар санчиши пешакӣ, банақшагирии амалҳо аҳамияти муҳим дорад. Дар ҳолатҳое, ки бо гузаронидани ду ё се амалҳои санчишӣ масъалаҳои ҳалшаванд мушкилиҳоро пеш намеоранд, зарурате нест, ки нақшай ҳаттӣ тартиб дода шавад. Аммо ҳолатҳое дига шаванд, ки аз рӯи мавод якчанд амалҳои санчиши муҳим бояд гузаронида шавад, тартиб додани чунин нақша ба мақсад мувофиқ аст. Чи хеле, ки амалияи хукуқтатбиқнамоӣ шаҳодат менамояд, нақша аз саволҳои барои муайян қардани ҳолатҳои воқеии кор алокаманд, бояд иборат бошад.

Аз ҳама усули мувофиқи гузаронидани санчиши пешакӣ ин риояи навбатнокии амалҳои санчишӣ, чой ва вақти гузаронидан ва ба назар гирифтани муҳлати баҳориррасии санчиш мебошад. Нақша бояд, ки мувофиқ ба хислати ҳодиса ва мавод буда, дорои тактикаи гузаронидани амалҳои санчишӣ бошад. Агар дар рафти санчиш маълумоти нав пайдо шавад пайваста ба нақша илова қарда шуданаш мумкин аст.

Чи тавре, ки дар боло нишон дода шудааст, гузаронидани санчиши пешакӣ пеш аз ҳама барои муайян қарани мавҷуд будан ё набудани сабабҳо ва асос барои оғоз қардани парвандаи ҷиноятӣ зарур мебошад. Он имконият медиҳад дар ҳолатҳои нокифоя будани далелҳо маълумоти иловагӣ ба даст оварда шаванд, ки бе ҷамъоварии онҳо ҳалли дурусти масъалаи оғоз ва ё рад қардан аз оғози парвандаи ҷиноятӣ номумкин мебошад.

Омӯзиши амалияи хукуқтатбиқнамоӣ нишон медиҳад, ки зарурати санчиши пешакии аризаю иттилоот дар бораи ҷиноят дар ҳолатҳое ба вучуд меоянд, агар аз рӯи онҳо муайян қардани: а) қонунӣ будани сабабҳо барои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ; б) мавҷуд будани асос барои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ; в) мавҷуд набудани асос ва ё ҳолатҳое, ки пешбурди парвандаи ҷиноятиро истисно мекунанд, дига шаванд.

Қонуни будани сабабҳо ва асоси оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ дар ҳолатҳое муайян қарда мешаванд, агар маълумоти аз рӯи ҳақиқати ҳол дар ариза ва ё ҳабар нишондода шуда шубҳанок набошанд. Дар баъзе мавриҷҳо шахсони ариза ва ё

иттилоотро имзокарда, бо сабабҳои гуногун аз муаллифӣ даст мекашанд. Сабабҳои даст қашидан ҳангоми санчиш бояд, ки бодиққат ва бочиддият муайян карда шаванд. Дар дигар ҳолатҳо, вақте, ки ариза ё дигар иттилоот дар бораи чиноят аз тарафи шахси ба кор алоқа надошта имзо карда шудааст, муаллиф шахси дигар мебошад ё ному наасаби бофтаи шахс нишон дода шудааст, чунин аризаю иттилоот ҳамчун муаллифа-шон номаълум (анонимӣ) ҳисобида мешавад.

Мавҷуд будани асосро барои оғоз кардани парвандai чиноятӣ аз рӯи аксарияти аризаҳо (иттилоот)-и воридгардида, лозим меояд, ки бо роҳи санчиши пешакӣ муайян карда шавад. Чи хеле, ки дар боло қайд кардем, дар зери мазмуни асоси оғоз кардани парвандai чиноятӣ маълумоти кофие, ки ба аломатҳои чинояти мушаххас нишон медиҳанд, фахмида мешавад. Амалияи тафтишот нишон медиҳад, ки дар рафти санчиши пешакӣ дикқати асосӣ ба муайян кардани аломатҳои ба объекти сўниқасд ва ба тарафи объективии кирдор тааллукдошта дода мешавад. Дар ҳар ҳолат дар рафти санчиши пешакии аризаю иттилоот муайян кардан зарур аст, ки дар аввал сухан дар бораи ҷавобгарии чиноятӣ мераవад, на дар бораи ҷавобгарии маъмурӣ ва ё дигар ҷавобгариҳо. Дуюм ин ки хулоса оид ба аломатҳои чиноят ба маълумоти воқеӣ асос ёфтаанд ва ин маълумот барои чунин хулособарорӣ кифоя мебошанд. Бисёр вақт ҳангоми санчиши пешакӣ ҳолатҳое, ки пешбурди парвандai чиноятиро истисно мекунанд вомехӯранд. Ҳар яке аз ҳолатҳои дар м. 27 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондодашуда бояд санчида шаванд, агар ин ки асосҳои кофӣ ва имконияти санчиши пешакӣ бе гузаронидани амалҳои тафтишӣ мавҷуд бошанд (ғайр аз гузаронидани амали тафтиши азназаргузаронии ҷои ҳодиса дар ҳолатҳои истиснӣ).

Ҳолатҳое, ки дар рафти санчиши пешакӣ бояд муайян карда шаванд бисёр гуногун мебошанд. Дар ҳусуси чунин санчишҳо пеш аз хулособарорӣ кардан зарур аст, ки ҳар як ҳолат бодиққат омӯхта шавад, то ин ки ба оғози ғайриқонуни парвандai чиноятӣ ва ё ғайриқонунӣ рад кардан аз оғози парвандai чиноятӣ роҳ дода нашавад.

Бояд қайд намуд, ки қонун дар вақти оғоз кардани парвандai чиноятӣ аз рӯи аломатҳои мавҷуда, на танҳо муайян

кардани шахси чинояткорро талаб мекунад, инчунин пеш аз ҳама ошкор намудани чинояти содиршударо дар назар доштааст.

### ***Тартиби гузаронидани санчиши пешакӣ***

Ҳуқуқи баровардани хulosaro дар бораи гузаронидани санчиши пешакӣ сардори мақомоти таҳқиқ доро мебошад. Ӯ инчунин метавонад шахсан амалҳои санчиширо гузаронад. Вале одатан бо супориши сардори мақомоти таҳқиқ, санчиши пешакиро таҳқиқбараандагон, кормандони оперативӣ, нозирони минтақавӣ ва дигар кормандон аз ҷумлаи ҳайати роҳбарикунанд, ки тибқи қонун ба сифати шахсони таҳқиқбараанд ба ҷараӣ метавонанд, мегузаронанд. Чунин супориш одатан аз тарафи сардори мақомоти таҳқиқ бо навиштани амири ҳаттӣ (соядаст) дар ариза (иттилоот) дар бораи чиноят, бо нишон додани шахси иҷроқунанд ба расмият дароварда мешавад.

Бинобар он, ки санчиши пешакӣ фаъолияти мурофиавӣ мебошад, гузаронидани онро ба муассисаҳои давлатӣ ва ё шахсони мансабдори дигар супоридан мумкин нест. Вале муайян кардани баъзе масъалаҳои мушаххас бар дӯши мутахassisони соҳаҳои гуногун, ки дорандай донишҳои маҳсус мебошанд гузашта мешавад, ба монанди гузаронидани санчишҳои молиявӣ (ревизияҳо) ва ғ.

Санчиши пешакӣ дар шаклҳои гуногун ба амал бароварда мешавад. Аз рӯи аризаю маълумоти дохилшуда маводи зарурро талаб кардан ва эъзоҳот гирифтани мумкин аст.

Дар амалия ҳангоми гузаронидани санчиши пешакӣ амалҳои гуногуни санчишӣ гузаронида шуда, аз инҳо иборат мебошад:

- талаб карда гирифтани ҳучҷатҳо;
- гирифтани баёнат;
- азназаргузаронии ҷои ҳодиса;
- дар ҷояш шинос шудан бо маводе, ки ба ҳолати воқеии масъалаи санҷидашаванда алоқамандӣ доранд;
- ҷалб намудани мутахassisи соҳаи мувоғиқ барои гирифтани маълумот;
- гузаронидани санчиши молиявӣ (ревизия) ва ба рӯйхатгирӣ (инвентаризатсия);

- харидҳои озмоишӣ ва санчишӣ;
- гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустуҷӯӣ.

**Талаб карда гирифтани ҳӯҷҷатҳо.** Ҳангоми гузаронидани санчиши пешакӣ аз ҳамаи корхонаҳо муассисаҳо ва ташкилотҳо, инчунин аризадиҳандау дигар шахсон мумкин аст, ки ҳӯҷҷатҳои зарурии ба кор аҳамиятдошта талаб карда гирифта шаванд. Тибқи талаботи қонунгузории мурофиавии чиноятӣ маҳдудият ба баъзе ҳӯҷҷатҳо гузошта шудааст, ки дахлназарии онҳо бо санадҳои қонуний ва дигар санадҳои меъёрий, инчунин бо конвенсияҳо ва шартномаҳои байналмилалӣ муайян карда шудааст. Файр аз ин мукотибаи почтаю телеграф, ҳӯҷҷатҳо аз шахсоне, ки дорои дахлназарии дипломатӣ мебошанд талаб карда гирифта намешаванд. Дар дигар ҳолатҳо чунин мавод бо ризоияти намояндаи дипломатӣ ба воситай Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта мешаванд, ки ба ин қ. 10 м. 183 КМҖ Ҷумҳурии Тоҷикистон асос шуда метавонад.

Маводи талабкардашаванда бояд, ки ба моҳияти кор ва ҳолатҳои мушаххаси ҳодиса мувофиқат намояд.

Агар дар якҷояйӣ бо аризаю иттилоот дар бораи чиноят нусҳаи ҳӯҷҷатҳо ворид гашта бошанд, мумкин аст, ки бо фиристодани дарҳости хаттӣ нусҳаи аслии ҳӯҷҷатҳо талаб карда гирифта шаванд.

**Гирифтани баёнот.** Баёнот мумкин аст, ки аз шахсони алоҳида ва шахсони мансабдор гирифта шавад, чи хеле, ки он ҳангоми санчиши пешакӣ аз шахсони ба ҳодиса алоқадошта гирифта мешавад.

Ҳангоми гирифтани баёнот бояд кӯшиш карда шавад, ки он дар доираи ҳодисаи содиршуда ҳалли дурусти масъалаи оғоз кардани парвандаи чиноятиро дар бар гирад, бе асосҳои кофӣ васеъ намудани доираи саволҳо ҳангоми гирифтани баёнот, дар баъзе мавриҷҳо ба он оварда расониданаш мумкин аст, ки маълумоти санҷидашаванда ба шахсони гунаҳкор маълум гашта, дар натиҷа изҳои чиноят аз байн бурда шуда, ҳуди шахсони гунаҳкор аз тафтишот ва суд пинҳон шаванд. Аз ин лиҳоз зарур аст ҳангоми гирифтани баёнот аз шахсони гунонбар дар содир кардани чиноят бояд ки ба кор эҳтиёткорона муносибат карда шавад. Аз онҳо оид ба масъалаҳои чудогона танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ баёнот гирифтани мумкин аст, ки бе

муайян кардани онҳо масъалаи ба таври дуруст ҳал намудани маводи санчишӣ имконнозазир мебошад.

Дар ҷаравени санчиши пешакӣ мумкин аст, ки ин ва ё он шахсон барои додани баёнот оид ба ҳолати кор ва ё оид ба ҷои истиқомат ва ҷои кор даъват карда шаванд. Шаҳрвандон ва шахсони мансабдор ҳуқуқ доранд баёноташонро бо дасти ҳуд нависанд, дар дигар ҳолатҳо баёноти онҳо аз тарафи шахсе, ки санчиши пешакиро мегузаронад навишта гирифта мешавад. Шаҳси баёнотдиҳандаро огоҳ намудан дар хусуси ҷавобгарии ҷиноятӣ барои расонидани ҳабари бардуруғ (м. 346 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон), додани гувоҳии бардуруғ (м. 351 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва барои саркашӣ аз ҳозир шудан ё нахостани додани нишондод (м. 352 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон), мутаассифона мумкин нест. Инчунин маҷбуран ҳозир кардани онҳоро барои додани баёнот манъ аст. Афсус, ки қонунгузор ин талаботро, яъне татбиқи моддаҳои боло нишон додашударо пешбинӣ накардааст. Ин ҳолатро шаҳси баёнотдиҳанда метавонад ба манфиати ҳуд ва ё дигарон истифода барад.

Дар баёнот бояд, ки насаб, ном, номи падар, санаи таваллуд, ҷои таваллуд, ҷои зист ва ҷои кори шаҳси баёнотдиҳанда, маълумоти мушаххаси ҳолатҳои ба ў маълум, ки вобаста ба санчиши пешакӣ аст нишон дода шавад. Баъд аз ба анҷом расидани баёнот, он ба шаҳси баёнотдиҳанда барои хондан пешниҳод карда мешавад ё бо овози баланд ҳонда дода мешавад, баъд аз он дар бораи дурустии баёнот қайд карда шуда аз ҷониби шаҳси баёнотдиҳанда ва шаҳси баёнотро гирифта имзо гузошта мешавад. Агар пеш аз имзо гузоштан шаҳси баёнотдиҳанда ҳоҳиши ба баёнот илова ё тағиирот дароварданро дошта бошад, ҳатман изҳороти ў дар баёнот қайд карда мешавад.

**Азназаргузаронии ҷои ҳодиса** имконият медиҳад, ки изҳои ҷиноят ва дигар далелҳои шайъӣ ба даст оварда шаванд, барои пешбарӣ кардани фарзияҳо маълумоти ибтидой гирифта шавад ва дар бораи хислату механизми ҳодиса та-саввуроти анику пурра ҳосил гардад. Азназаргузаронии ҷои ҳодиса бояд, ки бодикӯат, бочиддият ва бо риояи қатъии та-лаботи м.м. 183 ва 187 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расонида шавад, чунки аznazarguzarонии rӯякӣ ва бесифати ҷои ҳодиса мумкин аст, ки боиси нокушода мондани ҷиноят

гардад. Дар ҳолати мавҷуд будани асосҳои кофӣ баъди анҷоми азназаргузаронии ҷои ҳодиса ҳатман парвандай чинояти оғоз карда мешавад.

**Дар ҷояш шинос шудан бо маводе, ки ба ҳолати воқеии масъалаи санчидашаванда алоқамандӣ доранд.** Дар ҳолатҳое, ки талаб карда гирифтани мавод ғайриимкон аст ё ин ки санчиш ва муқоисаи ҳӯҷҷатҳо дар ҷояш қулай аст, онҳо бояд фавран бе хабардор карданаи дорандай ҳӯҷҷатҳо ба амал бароварда шаванд. Шахси пешбарандай санчиш ба ташкилоту муассиса ва ё корхонаҳо ҳозир мешавад, ки дар он ҷо маводи ба кор алоқаманд нигоҳ дошта мешаванд. Дар амалияни ҳукуқтатбиқнамоӣ дар бисёр ҳолатҳо ҷараёни санчиши пешакӣ ҳамин тавр сурат мегирад. Мақсад аз шинос шудан бо ҳӯҷҷатҳо, тарзи баҳисобигириӣ ва тартиби ҳисобот, санчиши ҷойҳои нигоҳдории ашёҳои қимматбаҳо, технологияи коркард, шароитҳои корӣ дар корхона, назорат ва ғ. мебошад. Ин усули санчиш имконият медиҳад маълумоти пурратар ба даст оварда шавад.

**Ҷалб намудани мутахассиси соҳаи мувофиқ барои гирифтани маълумот.** Тибқи м. 57 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон мутахассис шаҳсест, ки ба ҳалли парвандай чинояти манфиатдор набуда, дорои донишу таҷрибай маҳсус аст ва барои мусоидат намудан ба таҳқиқбарапанд, муфаттиш, прокурор, суд, судя дар ошкор ё дарёфт намудани далел, асоснок кардана он, инчунин дар татбиқи воситаҳои техникӣ мумкин аст ҷалб карда шавад. Агар ҳангоми санчиши пешакии мавод саволҳо ба миён оянд, ки донишҳои маҳсусро талаб мекунанд, мумкин аст, аз мутахассисони соҳаи мувофиқ маслиҳатҳо пурсида шаванд ё ин ки ба ташкилот (корхона)-и ба кор манфиатдор пешниҳод карда шавад, ки ташхиси идоравӣ (масалан: барои муайян намудани сифат ва арзиши мол; ба стандартҳои давлатӣ мувофиқ будани мол; шароитҳои техникӣ, меъёрий ва ғайра) гузаронанд.

Чун қоида то оғози парвандай чинояти ҳангоми ба миён омадани масъалаҳои соҳавӣ маслиҳати мутахассис зарур мебошад (масалан: барои муайян намудани пулҳои қалбакӣ; қоғазҳои қимматнок; барои муайян намудани далелҳои шайъии аз ҷои ҳодиса ёфта гирифташуда ва ғ.). Мутахассис оид ба натиҷаи маслиҳати додааш маълумотномаи пешниҳод менамояд.

**Гузаронидани санчиши молиявӣ (ревизия) ва барӯйхатгирий (инвентаризатсия).** Бояд дар назар дошт, ки санчиши молиявӣ дар марҳилаи то оғози парвандаи ҷиноятӣ, танҳо ҳамон вақт гузаронида шуданаш мумкин аст, ки агар он дар муҳлати муайяншудаи санчиши аризаю иттилоот дар бораи ҷиноят ба охир расонида шавад.

Санчиши молиявӣ – ин санчиши тамоми фаъолияти молиявию ҳочагии муассиса, корхона ва ташкилот дар давраи муайян мебошад. Он бо роҳи таҳлил карданӣ маълумоти дар ҳуҷҷатҳо буда гузаронида мешавад. Аз рӯи натиҷаҳои ревизия санад тартиб дода мешавад.

Дар рафти санчиши пешакии аризаю иттилоот дар бораи ҷиноят, маҳсусан оид ба ҷиноятҳои соҳаи иқтисодӣ ёт ва ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ (Фасли 11 бобҳои 26 ва 27 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) дар баъзе мавридиҳо зарурати гузаронидани санчиши молиявӣ ба миён меояд.

Санчишҳои молиявӣ аз тарафи мақомоти маҳсусгардонидашуда ва вобаста ба ҷой доштани зарурият аз тарафи мақомоти корҳои доҳилий гузаронида мешавад. Тибқи сарҳати 1 банди 3 Низомномаи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва анҷом додани ревизия ва санчишҳо оид ба иҷрои қисмҳои даромад ва ҳароҷоти буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, фондҳои давлатӣ аз рӯи ҳаҷм, соҳтор ва таъиноти мақсаднок, инчунин самаранокии ҳароҷоти воситаҳои давлатӣ ва истифодай амволи давлатӣ ба ваколати ин мақомоти вогузонта шудааст.

Гузаронидани санчиши молиявӣ ва гирифтани хulosai он, барои ба даст овардани маълумоти лозимие, ки ҷиноят будани кирдоро нишон медиҳад мусоидат мекунад ва барои оғоз карданӣ парвандаи ҷиноятӣ асос мегардад. Дар баъзе мавридиҳо бе гузаронидани санчиши молиявӣ масъалаи исбот карданӣ гуноҳи шаҳс дар содир намудани ҷиноят ва оғоз карданӣ парвандаи ҷиноятӣ гайриимкон мебошад. Бо гузаронидани санчиши молиявӣ мумкин аст, ки: қонунӣ будани амалиёти пулӣ корхона, муассиса, ташкилот; дурустии ҳуҷҷатгузории шуъбаҳои молиявӣ; мавҷудияти маблағҳо ва ашёҳои арзишдор; дурустии нигоҳдории амвол дар ҳочагии амборҳо муайян карда шаванд. Санчиши молиявӣ барои муайян намудани азони-худкуниу исрофкориҳо, камомадҳо, ҳароҷоти гайриқонунии

маблаг ва ашёҳо мусоидат мекунад. Тартиби гузаронидани санчиши молиявӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ муайян карда шудааст.

Яке аз чунин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ Қоидаҳои ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фиристодан ва ба истеҳсолоти онҳо қабул намудани маводи тафтиш (ревизия) ва санчиш<sup>1</sup> эътироф карда мешавад. Ин санади меъёрии ҳуқуқӣ муносибатҳоро дар бораи ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ расонидани хабару маълумот оид ба ҷиноят, ҳатми будани иҷрои талаботи ин мақомот оид ба гузаронидани тафтишу санчишҳо, пешниҳод намудани маводи тафтишу санчиш ва дигар иттилооти зарурӣ, таъмин намудани багайдирӣ, баррасӣ намудан ва ҷорҷӯй нисбати ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳо дар рафти тафтишу санчишҳо дар ҳама мақомоти давлатӣ, дигар ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, бонк ва ташкилотҳои дигари кредитӣ ошкоршударо танзим менамояд.

Иҷрои Қоидаҳои мазкур барои мақомоти Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, Агентии давлатии сугуртai иҷтимоӣ ва нафақаи Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, нозиротҳо ва дигар мақомоти давлатии назоратӣ, воҳидҳои вазорату идораҳо ва дигар мақомоти давлатӣ, ки ҳуқуқи санчиши фаъолияти молиявӣ ва ҳоҷагидории сохторҳои мақомотро доранд, ҳатмӣ мебошад.

Ин Қоидаҳои ба маводи тафтиши (ревизиявӣ) ва санчиши аз рӯи нақшаҳои кори мақомоти дар боло нишондодашуда, ғайринақшавӣ ва аз рӯи ҳабару маълумот дар бораи мавҷудияти ҳуқуқвайронкуниҳо ё дар асоси супоришҳои мақомоти ҳокимиияти давлатӣ ва идоракунӣ ё бо талаби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гузаронидашуда оид ба масъалаҳои зерин паҳн мегардад:

---

<sup>1</sup> Қоидаҳои ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фиристодан ва ба истеҳсолоти онҳо қабул намудани маводи тафтиш (ревизия) ва санчиш : фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 июни соли 2005 таҳти № 1570.

- тафтишҳои (ревизияҳои) комплексӣ ва санчишҳои мавзӯи оид ба ичрои буҷети давлатӣ, фондҳои давлатӣ ва захираҳо, аз ҷумла барои нигоҳ доштани мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инҷунин истифодаи ва хифзи амволи давлатӣ;

- хизматрасонии қарзҳои дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурий, истифодаи самаранок ва мақсадноки қарзҳо, грантҳо, кӯмаки башардӯстона ва техникии хориҷӣ, қарзҳои таҳти кафолати давлатӣ гирифташуда, додани қарзҳо ва кафолатҳои давлатӣ, истифодаи мақсадноки маблағҳои давлатии барои сармоягузорӣ дар иқтисодиёт пешбинишуда;

- маблағгузории ташкилотҳои давлатии дар хориҷа амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи маблағҳо ва амволи давлатӣ аз ҷониби онҳо;

- қабул, истифода ва нигаҳдории фонди давлатии металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, ки қисми захираҳои тиллою асъории давлат мебошанд;

- ба буҷет воридшавӣ ва истифодаи мақсадноки даромадҳо аз ихтиёрдорӣ ва истифодаи амволи давлатӣ (аз ҷумла хусусигардонӣ, фурӯш ва иҷора), дивидендҳо аз сармоягузории давлатӣ ва истифодаи захираҳои табии;

- фаъолияти бонкҳои давлатӣ, фондҳо ва қарзҳои давлатӣ;

- истифодаи маблағҳои Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Вазорати меҳнат ва хифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъин ва пардоҳти кӯмакпулиҳо, ҷубронпулиҳо ва нафақа ба аҳолӣ;

- тафтиши (ревизияи) комплексӣ ва санчиши мавзӯии фаъолияти молиявӣ-хочагии субъектҳои хочагидории давлатӣ;

- маводи тафтиш (ревизия) ва санчиши дигар ташкилотҳо новобаста аз шакли ташкилию ҳукуқӣ, ки барои баррасӣ ба мақомоти хифзи ҳукуқ аз рӯи тобеияти тафтишӣ фиристонида шудаанд;

- риояи қонунгузорӣ дар бораи андоз ва гумruk;

- санҷхишҳои нозироти давлатӣ ва мақомоти дигари назорати давлатӣ дар доираи амалий намудани салоҳияти назоратии онҷо;

Мақомоти дар боло нишондодашуда дар ҳолатҳои зерин вазифадоранд, новобаста аз натиҷаҳои тафтишу (ревизия) санчиш маводи тафтиш (ревизия) ва санчишро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯи тобеияти тафтишӣ ирсол намоянд:

- дар ҳолати бо талаби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гузаронида шудани тафтиш (ревизия) ё санчиши мазкур;

- дохил шудани дарҳости мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯи мавод ва парвандаҳои ҷиноятӣ дар пешбурдашон қарордошта оид ба ирсоли маводи тафтиш (ревизия) ё санчишӣ тибқӣ нақшай корӣ ё бо ташабbusи худи мақомот гузаронидашуда;

Маводи тафтиш (ревизия) ва санчишҳои дар асоси нақшай кори мақомоти дар боло нишондодашуда ва ё гайринақшавӣ дар асоси супориши мақомоти давлатӣ гузаронидашуда, дар сурати дар рафти тафтиш (ревизия) ва санчишҳо ошкор намудани тасарруф, камомади воситаҳои пулию молӣ, пинҳонкуни андозҳо ва пардохтҳои гумrukӣ, сӯйистифода аз мансаб ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар фаъолияти молиявию ҳочагидорӣ, ки аломати ҷиноятро доранд, инчунин аз рӯи ҳабару маълумот дар бораи мавҷудияти ҳуқуқвайронкуниҳо ҳатман ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯи тобеияти тафтишӣ ирсол карда мешаванд.

Маводи тафтиш (ревизия) ва санчиш баъди анҷоми он аз тарафи роҳбарияти мақомоти санчишгузаронанда дар муҳлати на дертар аз 5 рӯз баррасӣ карда шуда, дар муҳлати на дертар аз 5 рӯзи баъди баррасии он ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯи тобеияти тафтишӣ фиристода мешавад, агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати дигареро пешбинӣ накарда бошад.

Маводи ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯи тобеияти тафтишӣ фиристодашаванда аз рӯи ҳаҷм ва мазмун бояд баҳори аз рӯи онҳо қабул намудани қарори қонуниву асоснок коғӣ бошанд ва ҳуҷҷатҳои зеринро дар бар гиранд:

- мактуби роҳбар бо зикри пурраи асоси гузаронидани тафтиш (ревизия) ё санчиш, асоси фиристодани мавод ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;

- нусхай фармон ё карор дар бораи таъин кардани (гузаронидани) тафтиш (ревизия) ё санчиши мазкур;

- санади тафтиш (ревизия) ё маълумотнома оид ба натижаҳои санчиш бо инъикоси:

асос, мақсад, намуд, мавзӯй ва объекти тафтиш ё санчиш, санаи оғоз ва анҷоми тафтиш (санчиш), давраи бо тафтиш (ревизия) ё санчиш фарогирифташуда, ному наасаб ва вазифаи шахси тафтишкунанда (ревизор);

маълумот оид ба санаи таъсисёбӣ, шакли ташкилию ҳуқуқӣ, сурогаи ҳуқуқӣ, мушаххасоти бонкӣ, сана ва ҷои ба қайди давлати гирифттан, соҳаҳои фаъолияти объекти тафтиш (ревизия) ва санчиш бо замима намудани нусхай санадҳои таъсисии он;

вазъи фаъолияти хоҷагидорӣ ва молиявӣ, ичрои уҳдориҳои шартномавӣ ва бучетӣ дар давраи санҷидашуда;

моҳияти дақиқи ҳар як ҳуқуқвайронкунии ошкоршуда, бо зикри қонун ва дигар санади меъёрии ҳуқуқии меъёрҳояш вайроншуда ва бо истинод ба санаду ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, микдори зарари расонидашуда ва маблағи зарари дар рафти тафтиш (ревизия) ё санчиш барқароршуда, дигар оқибатҳои кирдорҳои гайриқонунӣ бо зикри ному наасаб ва вазифаи шахсони гунаҳгор;

- санади алоҳида (фосилавӣ) бо имзои тафтишкунанда (ревизор) ва шахси ҳисботдиҳанде, ки ҳуқуқвайронкунуҳо дар фаъолияти ў ошкор шудааст;

- ҳуҷҷати асл ё нусхай ҳуҷҷатҳатҳое, ки ҳуқуқвайронкунуҳои ошкоршударо тасдиқ менамоянд, рӯйхати ҳуҷҷатҳое, ки намерасанд ё пешниҳод карда нашудаанд;

- баёноти шахсоне, ки дар фаъолияташон ҳуқуқвайронкунуҳо ошкор карда шудаанд ва дигар баёноте, ки барои санчиши ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунуҳои ошкоршуда аҳамият доранд, бо ҳулосаи тафтишкунанда (ревизор) ё санчишкунанда, доир ба асоснокии ваҷҳҳои дар баёнотҳо овардашуда (дар шакли ҳуҷҷати алоҳида ё инъикос дар матни санади тафтиш (ревизия) ё маълумотномаи санчиш);

- ҳуҷҷатҳои барои асосноккунии мавқеи худ пешниҳоднамудаи шахси мансабдор ё шахси ҳисботдиҳанда, ки аз

тарафи тафтишкунанда (ревизор) ё санчишкунанда ба инобат гирифта нашудаанд, хulosai тафтишкунанда ё санчишкунанда дар бораи сабабҳои ба инобат нагирифтани онҳо;

- нусхай фармон (карор) дар бораи кор қабул намудан ва нусхай шартнома дар бораи ҷавобгарии пурраи моддии шахси ба ҳуқуқвайронкунии ошкоршуда роҳдода;

- нусхай қарор ё ҳуччати дигар оид ба муҳокима ва ҷорҳои аз рӯи натиҷаҳои тафтиш (ревизия) ё санчиши мазкур андешидай роҳбарияти объекти тафтиш ва санчиш;

- дигар ҳуччатҳое, ки зарурияти онҳо аз ҳолатҳои мушиҳас бармеояд.

Санади тафтиш (ревизия) ё маълумотномаи санчиш аз ҷониби роҳбари гурӯҳи тафтишотӣ ё санчишӣ, роҳбар ва сармуҳосиби (муҳосиби қалони) объекти тафтиш (ревизия) ва санчиш, дар ҳолатҳои зарурӣ аз ҷониби роҳбар ва сармуҳосиби (муҳосиби қалони) собиқи ин объект, ки ҳуқуқвайронкунуҳои ошкоршуда ба давраи фаъолияти онҳо рост меояд, имзо карда мешаванд.

Санади тафтиши (ревизияи) иҷрои буҷети давлатӣ, иҷунин аз ҳониби сардори раёсати (шӯъбаи) буҷети, сардори нозироти буҷети ё нозирни қалони (нозир) раёсати (шӯъбаи) молияни вилоят, шаҳр ё ноҳияни даҳлдор имзо карда мешавад. Дар ҳолати саркашӣ намудани шахси мансабдор аз шиношавӣ бо санад ё имзо намудани он, тафтишкунанда (ревизор) ё санчишкунанда бо иштироки шоҳидон бо нишон додани сана ва ҳолатҳои саркашӣ дар ин бора дар санад қайди даҳлдор мегузорад.

Дар ҳолати розӣ нашудани шахсони мансабдор ва масъули моддии объекти тафтишшаванд бо хulosai тафтиш (ревизия) ва ё санчиш, тафтишкунанда (ревизор) вазифадор аст, ки баёноти шахсони зикршударо оид ба ҳолатҳои кор гирифта, ваҷҳҳояшонро мавриди омӯзишу таҳлили объективона қарор дода, аз натиҷааш хulosai асоснок тартиб дода, онро ба санади тафтиш (санчиш) замима намояд. Зими ни ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фиристодани мавод, дар парварандай мақомоти санчишкунанда нусхай санади тафтиш (ревизия) ё санчиш, нусхай баёноти шахсони ба ҳуқуқвайрон-

куниҳои ошкоршуда роҳдода, нусхай ҳуҷҷатҳои асосии ин ҳуқуқвайронкуниҳоро тасдиқунанда, инчунин ҳуҷҷати ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯи тобеияти тафтиши доҳилшавии ин маводро тасдиқунанда, нигоҳ дошта мешаванд.

**Барӯйхатгирий (инвентаризатсия).** Тартиби барӯйхатгирий дар муассиса, ташкилот ва корхонаҳо дар асоси фармони Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ намудани «Дастурҳои методӣ оид ба гузаронидани инвентаризатсияи амвол ва уҳдадориҳои молиявӣ»» аз 22.05.1997 с. № 45 ба роҳ монда шудааст.

Инвентаризатсия – ин дар вакти муайян бо ченаки натуралий муайян намудани воситаҳои хочагидорӣ мебошад.

**Харидҳои озмоиши ҳаридҳои санчиши** бо аризаю ҳабарҳои шаҳрвандон дар соҳаи савдо, ҳангоми фиреби истеъмолкунандагон, ба монанди: камомад дар андозагирий; баркаший; ва аз ҳисоб задани маблағи молу ашёи фурухташуда, боназардошти қоидаҳои савдо, нарҳҳои муқарраршуда, санчиши тарозухо, ченакҳои дарозӣ ва гайра гузаронида мешавад.

Ҳангоми гузаронидани ҳаридҳои озмоиши аз рӯи аризаҳои воридгашта, бояд ҷораҳо дида шаванд, то ки дар ҳусуси гузаронида шудани он шахсоне, ки амалҳояшон санчида мешавад ҳабардор нагарданд. Натиҷаҳои ҳариди озмоиши ҳаридҳои санчиши дар протокол қайд карда шуда, он аз тарафи иштирокчиён ва шахсони ба санчиши ҷалб кардашуда (фурушанда, ҳаридор ва г.) имзо гузошта мешавад.

Асосан ҳаридҳои озмоиши ҳаридҳои санчиши вобаста ба ҳислати қонунвайронкуни боду роҳ:

1. Бо роҳи озмоиши маъмурӣ

2. Бо роҳи оперативӣ-чустучӯй (боби 2 м. б. банди 5. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй») гузаронида мешавад.

**Гузаронидани ҷорабинҳои оперативӣ-чустучӯй.** Яке аз роҳҳои самараноки санчиши пешакии аризаю иттилоот дар бораи ҷиноят – ин гузаронидани ҷорабинҳои оперативӣ-чустучӯй мебошад, ки амалигардонии он мувофиқи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ бар дӯши мақомоти таҳқиқ гузошта шудааст (м. 40 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Санчиши чунин аризаю иттилоот бо гузаронидани

чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй ҳамчун амалҳои муроғиавӣ ба шумор нарафта, бисёртар барои он татбиқ карда мешаванд, ки аз рӯи баъзеи ҳолатҳои кор ошкор намудани маълумот бо роҳҳои муроғиавӣ ғайри имкон мебошад.

Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй барои ба даст овардани сарчашмаҳои муҳими аҳборот гузаронида мешаванд, ки аз рӯи онҳо мавҷуд будан ё набудани ҳодисаи чиноят аниқ карда мешавад. Тартиби гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯйро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй» муқаррар кардааст.

## § 4. Оғози кардани парвандаи чиноятӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ

*Оғоз кардани парвандаи чиноятӣ* – мархилаи нахустини мурофиаи чиноятӣ мебошад. Он аз лаҳзаи ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ расидан ва ба қайд гирифта шудани иттилоъ дар бораи чиноят ибтидо гирифта, бо баровардани қарор дар бораи оғоз кардани парвандаи чиноятӣ, рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ ё ба тобеъияти тафтишотӣ равон кардани маводи санчишӣ ба охир мерасад.

Моҳияти оғоз кардани парвандаи чиноятӣ дар он аст, ки мақомоти таҳқиқ маълумот оид ба кирдори дорои аломатҳои чиноят бударо гирифта, ҷой доштан ё надоштани асосҳои воқеӣ ва ҳукуқиро барои ибтидо бахшидан ба мурофиа оид ба парванда мукаррар мекунанд.

Оғоз кардани парвандаи чиноятӣ ҳалли як қатор масъалаҳоро дар бар мегирад:

- оё сабабҳои қонунии оғоз кардани парвандаи чиноятӣ диди мешаванд ё не;
- холатҳое, ки мурофиаро оид ба парвандаи чиноятӣ истисно мекунанд, ҷой доранд ё не;
- бо қадом моддаи КҶ Чумхурии Тоҷикистон кирдорро бандубаст (квалификатсия) кардан мумкин аст;
- барои пешгирий кардани чиноят ё ба он хотима додан чӣ ҷораҳо бояд андешид;
- то оғоз кардани парвандаи чиноятӣ азназар гузаронидани ҷои ҳодиса зарур аст ё не;
- барои нигоҳ доштан ва мустаҳкам кардани пайҳои чиноят чӣ ҷораҳо бояд андешид шаванд;
- гузаронидани санчиши пешакӣ зарур аст ё не ва зимнан қадом амалҳо бояд анҷом дода шаванд;
- ҳамин мақомот ё шаҳси мансабдор ҳуқуки ҳалли масъалаи оғоз кардани парвандаи чиноятиро дорад ё не;
- мавод аз рӯи тобеъияти тафтишӣ бояд равон карда шавад ё не ва монанди ин ҳолатҳо.

Дар баъзе мавридиҳо маълумоти кифоянунида аллакай дар ариза оид ба содиршавии чиноят, протоколи аризани шифоҳӣ, ҳуҷҷатҳои ба онҳо замима кардашуда, протоколи

ҳозир шудан бо икрори гунох, иттилооти шахсони мансабдор, корхона, муассиса ва ташкилот, иттилоот дар воситаҳои ахбори омма ва ё бевосита аз ҷониби шахси пешбарандай санчиши пешакӣ, ки м. 140 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст ба даст оварда мешавад.

Маълумоте, ки сабабҳои оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ мегарданд, натанҳо дар ҷорҷӯбай талаботи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ, инчунин мумкин аст, ки дар доираи баамалбарории ҷорабинҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй ба даст оварда шаванд.

Кифоягии маълумот маънои онро дорад, ки дар маҷмӯъ сифатнокии ҳаракатҳои санчишӣ боиси пешбарии дурусти фарзияҳо дар бораи ҷинояти содиршуда ва ё ба содиркунни ҷиноят тайёрӣ дидайлостода мегарданд.

Аломатҳои ҷинояте, ки дар кирдори шаҳс мавҷуданд бо роҳи муқойсаи ҳолатҳо дар вақти қабули қарор оид ба оғози парвандаи ҷиноятӣ маълум карда мешаванд ва ҳамаи ин маълумот аз маводи санчиши пешакӣ бар меоянд, ки ба бандубости дурусти ҷиноят аз рӯи диспозитсияи як ва ё якчанд моддаи Қисми маҳсуси КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад.

Бо қоидаҳои умумӣ дар диспозитсияи моддаҳои КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аломатҳои тарафи объективӣ тавсиф карда мешаванд, дар баъзеи мавриҷҳо дар шакли нопурра. Ҳар як унсури таркиби ҷиноят, аз он ҷумла тарафи объективӣ бо аломатҳои гурӯҳӣ тавсиф карда мешаванд. Барои қабули қарори асоснок дар бораи оғози парвандаи ҷиноятӣ инчунин зарур аст, ки маълумоти кофӣ дар бораи ҳолатҳое, ки барои ҷамъият ҳавфнокии кирдори содиршуда ва сазовори ҷазо будани содиркунандагони он ба назар гирифта шаванд ва бояд бо аломатҳои асосӣ мувофиқат кунанд.

Дар вақти ҳалли масъала дар хусуси оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ аз рӯи аломатҳои содиршавии ҷинояти мушахҳас кифоя аст, ки маълумоти тасдиқунандай ҳуди ҳолати ҳаракат ва ё беҳаракатӣ ба диспозитсияи меъёри ҳукуқи ҷиноятӣ мувофиқат кунанд. Аммо дар аксари таркибҳо аломатҳои маҳсусе, ки ба ҷамъият ҳавфнокии кирдорро муқаррар мекунанд мавҷуд мебошанд. Барои қабули қарори қонунӣ дар хусуси оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ зарур аст,

ки маълумоти кофии ба таркиб (ҳолатҳо)-и воқеии чиноят асосёфта мавҷуд бошанд.

Дар ҳар ҳолате, ки чиноят содир карда мешавад ва он аломатҳои маҳсуси ба ҷамъият ҳавфиноқро дорост, барои оғози асосноки он зарур аст, аз рӯи ҳолатҳои кор маълумоти кофии ба ҳамин кирдор мувоғиқ мавҷуд бошанд.

Хулосаи мақомоти таҳқиқ оид ба мавҷудияти ҳолатҳое, ки ба аломатҳои чинояти мушаҳҳас мувоғиқ мебошанд, бояд аз маълумоте бар оянд, ки дар рафти санчиши пешакӣ ба даст оварда шудаанд. Дар баробари ин мақомоти таҳқиқ таҳминан асоснок меқунад, ки ҳолатҳои пешбинишуда мавҷуданд, вале барои исботи онҳо аллакай дар вақти тафтишот шурӯъ карда мешавад. Агар дар хусуси дурустии ин ё он маълумот оид ба чинояти содиршуда шубҳа пайдо шавад, албатта зарур меояд ҳолатҳои кор вобаста ба маълумоти шубҳанок аз сари нав санчида шаванд. Агар чунин камбузиҳо мавҷуд набошанд, мақомоти таҳқиқ ҳуқӯқ дорад ба хулосае ояд, ки барои оғози парвандай чиноятӣ асосҳои кофӣ мавҷуд мебошанд, ҳол онки дар баязе мавридиҳо сарчашмаи ягонаи ба хулоса омадани мақомот оид ба оғози парвандай чиноятӣ ин аризаи ҷабрдида мебошад.

Дар бораи оғози парвандай чиноятӣ мақомоти таҳқиқ қарор мебарорад (м. 140 ҚМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Қарор мумкин аст аз номи сардори мақомоти таҳқиқ ва бо имзои ўтартиб дода шавад, ки ба оғози парвандай чиноятӣ иҷозат до-даст. Вале дар таҷрибаи тафтишотӣ дар аксари ҳолатҳо шахси мансабдори мақомоти таҳқиқ қарорро аз номи ҳуд бароварда, онро имзо намуда, минбад барои тасдиқ ба сардори мақомоти таҳқиқ пешниҳод меқунад. Танҳо баъд аз ин қарори қабулшуда ҳамчун хучҷати муроғиавии мақомоти таҳқиқ эътироф карда шуда, ба қайд гирифта мешавад ва ба он раками тартиби гузашта мешавад.

Дар қисми муқаддимавии қарор вақт ва ҷойи тартибидиҳӣ, аз тарафи кӣ бароварда шудааст (ному нараб, вазифаи ишғолнамуда, рутбаи маҳсуси корманди мақомоти корҳои доҳилий) нишон дода мешавад. Дар қисми баёни ва хулосавӣ бошад – асосҳо, маълумот оид ба чинояти содиршуда ва ё тайёрӣ дидайлстода, моддаи даҳлдори Кодекси чиноятӣ, ки аз рӯи аломатҳои он парвандай чиноятӣ оғоз карда мешавад,

маълумот дар бораи хабардор намудани шахсони манфиатдор нишон дода мешавад. Нусхай қарор дар бораи оғози парвандай чиноятӣ фавран ба прокурори назоратбараанд ғиристонидана мешавад.

Қонунгузор вазифадор менамояд, ки ҳангоми оғози парвандай чиноятӣ, ҳамзамон бояд, ки баҳри пешгирӣ намудани чиноят чораҳо андешида шаванд. Масалан аз рӯи натиҷаҳои маводи санчиший дастгири намудани шахс бо гумонбарӣ дар содир намудани чиноят, ин чораи дар оянда пешгирӣ кардани кирдорҳои барои ҷамъият ҳавфноки он мебошад. Ғайр аз ин азназаргузаронии ҷои ҳодиса, кофтуков, ёфта гирифтани ва гайраҳо, ки аксар вақт барои мустаҳкам намудани изҳои аз чиноят боқӣ монда ёрӣ медиҳанд, бояд, ки бетаъхир иҷро гарданд. Дар ҳусуси гузаронидани ин амалҳо дар баробари оғози парвандай чиноятӣ бояд ҳулоса қабул карда шавад.

Инчунин баҳри пешгирӣ намудани чинояткорӣ мумкин аст, ки ҷорабинҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй андешида шаванд. Аммо то он вақте, ки парвандай чиноятӣ оғоз карда нашудааст, бо қоидаҳои мурофиавӣ мустаҳкам намудани изҳои чиноят танҳо бо роҳи азназаргузаронии ҷои ҳодиса имконпазир мебошад.

Ҳамин тарик саривақт ва асоснок оғоз кардани парвандай чиноятӣ ҳалли бомуваффакияти вазифаҳои мурофиаи чиноятиро таъмин менамояд.

## **§ 5. Рад кардан аз оғози парвандай чиноятӣ**

Мақомоти таҳқиқ ҳангоми муайян карда шудани ҳолатҳои дар м. 28, 149 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда оид ба рад кардан аз оғози парвандай чиноятӣ қарор қабул мекунад, ки дар натиҷа фаъолияти мурофиавии чиноятии он оид ба ҳодисаи санҷидашаванда қатъ мегардад.

Рад кардан аз оғози парвандай чиноятӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ дар ҳолатҳои мавҷуд набудани сабабҳо ва асос барои оғози парвандай чиноятӣ ва ё ҳолатҳое, ки пешбуруди парвандай чиноятиро истисно мекунанд ба амал бароварда мешавад.

Мавҷуд набудани сабабҳо ва асос барои оғози парвандай чиноятӣ (маълумоти кофӣ дар бораи содир кардан ва тайёри дидан барои содиркуни кирдоре, ки алломатҳои таркибии ягон чиноятро дар бар мегирад) бо мавҷуд набудани ҳодисаи чиноят ва алломатҳои таркиби чиноят амалан дорои мазмуни ягона мебошанд.

Ҳолатҳое, ки пешбуруди парвандай чиноятиро истисно мекунанд дар м. 27 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудаанд. Тибқи моддаи мазкур дар мавридиҳои зерин парвандай чиноятӣ оғоз карда намешавад ва парвандай оғозшуда қатъ карда мешавад:

- ҳангоми мавҷуд набудани ҳодисаи чиноят;
- ҳангоми дар кирдори содиршуда мавҷуд набудани алломатҳои таркиби чиноят;
- ҳангоми гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан;
- ҳангоми қабули санади авф;
- ҳангоми оштӣ шудани ҷабрдида бо айборшаванда оид ба парвандай чиноятии айборкуни хусусӣ;
- ҳангоми мавҷуд набудани аризai ҷабрдида, агар парвандай чиноятӣ маҳз тибқи аризai ў оғоз гардад, гайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қ. 2 м. 147 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба прокурор ҳуқуқ дода шудааст бе аризai ҷабрдида парвандай чиноятӣ оғоз намояд;
- нисбат ба шахси фавтида, гайр аз ҳолатҳое, ки пешбуруди парвандай чиноятӣ барои муқаррар кардани бегуноҳии ў ё аз

нав оғоз кардани пешбурди парвандаи чиноятӣ оид ба ҳолатҳои нави ошкоршуда дар ҳаққи дигар шахсон;

—нисбат ба шахсе, ки дар ҳаққи ўз рӯи ҳамон айборкуни ҳукми эътибори қонунӣ пайдокарда ё таъиноти суд ва ё қарори суд, судя оид ба қатъи парвандаи чиноятӣ аз рӯи ҳамон асос мавҷуд аст;

—нисбат ба шахсе, ки қарори бекорнашудаи таҳқиқ-баранда, муфаттиш, прокурор дар хусуси қатъ кардани пешбурди парвандаи чиноятӣ ё қарор дар бораи радди оғози парвандаи чиноятӣ оид ба ҳамон айборкуни вучуд дорад.

Барои он, ки аз оғози парвандаи чиноятӣ асоснок рад карда шавад, ҳолатҳое, ки пешбурди парвандаи чиноятIRO истисно мекунанд, бояд ҳаматарафа, пурра ва ҳолисона санчида шаванд, vale ҳуди ҷараёни муайянкунии ҳолатҳои радкуни аз оғози парвандаи чиноятӣ аз нишондоди ҳолатҳои дар м. 27 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда ва сифати маълумоти аввалин дар бораи чиноят сарчашма мегирад.

**Мавҷуд набудани ҳодисаи чиноят** (сарҳати 1 қ. 1 м. 27 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). ҳамчун асос барои рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ, маънои онро дорад, ки дар ҷараёни санчиши пешакӣ тибқи натиҷаҳои маълумоти ҷамъовардашуда, кирдори чинояткоронаи шахсе, ки аз ҳаракат ва ё беҳаракати содир карда шуданаш мумкин буд, дар ариза ё иттилооти воридшуда дидо намешавад. Агар дар ариза (иттилоот) маълумоти беасоси аз воқеият дур дидо шаванд, ки ба содир карда шудани чиноят ишора мекунанд ё маълумоте овардашуда бошанд, ки дурустии онҳо шубҳаовар мебошанд, ин вақт асос барои гузаронидани санчиши пешакӣ ба вучуд меояд, vale на барои рад намудан аз оғози парвандаи чиноятӣ. Танҳо байд аз ба даст овардани маълумоти коғие, ки мавҷуд будани ҳодисаи чиноятро истисно мекунанд, мақомоти таҳқиқ қарор дар бораи рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ мебарорад.

**Дар кирдори содиршуда мавҷуд набудани аломатҳои таркиби чиноят** (сарҳати 2 қ. 1 м. 27 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) асос барои рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ шуда метавонад, вақте, ки натиҷаҳои ба даст овардашудаи маводи санчиши пешакӣ имконият медиҳанд кирдори содиршуда ҳамчун амали чинояткорона бандубаст карда нашавад.

Рад намудан аз оғози парвандаи чиноятӣ аз тарафи мақомоти таҳққиқ, нисбати шахсе, ки дар кирдораш аломатҳои таркиби чиноят мавҷуд намебошад, яке аз асосҳои паҳнгаштаи аз ҷаъобарии чиноятӣ озод намудан ба шумор меравад. Дар аксарияти мавридҳо аризадиҳандагон бинобар надоштани маълумоти кофӣ дар соҳаи ҳуқуқ ва надонистани ҳолатҳои аслии воқеа, амали содиршударо ҳамчун кирдори чинояткорона баҳо медиҳанд, аммо ҳангоми санчиши пешакӣ маълум мегардад, ки дар ин кирдорҳои содиршуда аломатҳои таркиби чиноят дида нашуда, балки онҳо мансуб ба ҳуқуқвайрон-кунихои маъмурӣ, интизомӣ ва ё граждани мебошанд.

Муайян кардани асосҳо барои қабули қарор аз рӯи ариза (иттилоот) дар бораи чиноят аз лаҳзаи шинос шудани шахси мансабдори мақомоти таҳққиқ бо маводи санчиши пешакӣ оғоз мегардад. Корманди мақомоти таҳққиқ дарҳол маълумотро, ки бо як ё якчанд аломатҳои чиноят дар ариза (иттилоот) омада-аст муқоиса менамояд. Агар ҳолатҳое дида шаванд, ки чиноят набудани кирдorro тавсиф мекунанд, асос барои рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ ба вуҷуд меояд. Агар маълумоте оид ба ҳолатҳои содиршуда мавҷуд бошанд, ки муайян кардани онҳо барои ҷамъият ҳавғонкии кирдоро аз нуқтаи назари қонунгузории чиноятӣ истисно мекунанд, оид ба ҳар яки ҳолатҳо ҳаракатҳои алоҳидаи санчиши гузаронида шуда, ба ин маълумот аз нав баҳо дода мешавад. Агар чунин натиҷаҳои санчиши рӯяқӣ ва ба таҳминҳо асос ёфта бошанд, ҳолатҳои иловагӣ бартараф карда нашаванд, қабули қарор дар бораи рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ асоснок буда наметавонад.

Дар амалияни ҳуқуқтатбиқнамоӣ мунтазам ҳолатҳое дида мешаванд, ки маълумоти дар маводи санчиши пешакӣ овардашуда дар ҳусуси мавҷуд будани аломатҳои таркиби чиноят шаҳодат медиҳанд, аммо маълумоти дигаре бошанд баръакс, ба мавҷудияти аломатҳои таркиби чиноят шубҳа меоваранд. Вале агар маълумоти шубҳанок бо гирифтани иттилооти иловагӣ ҳангоми санчиши пешакӣ дар муҳлати бо қонун пешбинишуда аз байн бурда нашаванд, зарур меояд, ки аз рӯи ҳолатҳои мавҷуда парвандаи чиноятӣ оғоз карда шавад.

**Гузаштани муҳлати ба ҷаъобарии чиноятӣ қашидан** (сарҳати 3 к. 1 м. 27 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Зери мағҳуми

«гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии ҷинояти қашидан» гузаштани муҳлатҳои дар қонуни ҷиноятӣ пешбинишудае пас аз содир намудани ҷиноят фаҳмида мешавад, ки пас аз гузаштани он шахси ҷиноятро содирнамуда аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад. Давомнокии муҳлати гузашта мувофики қонунгузории амалкунанда, дар фарқият аз КҶ пештараи Ҷумҳурии Тоҷикистон на аз рӯи муҳлати ҷазои барои ҷинояти содирнамуда пешбинишуда, балки вобаста ба категорияи ҷиноят муайян карда шудааст. Мувофиқи қонун шахси ҷиноят содирнамуда аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад, агар аз рӯзи содир намудани ҷиноят муҳлати зерин гузашта бошад: *ду сол пас аз содир намудани ҷинояти начандон вазнин; шаши сол пас аз содир намудани ҷиноятӣ дараҷаи миёна; даҳ сол пас аз содир намудани ҷинояти вазнин; понздаҳ сол пас аз содир намудани ҷинояти маҳсусан вазнин.*

Дар ҳолати овардашуда, таҳқиқбараんだ / муфаттиши мутобики м. 75 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ризои прокурор бинобар гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан вазифадор аст оғози парвандai ҷиноятиро рад кунанд ё пешбуруди парвандai ҷинояти оғозшударо қатъ намоянд (м. 32 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Маълумот дар бораи содир шудани ҷиноят ба мақомоти таҳқиқ (ё дар ҳолати бевосита аз тарафи худи мақомот ошкор гардидан) мумкин аст, ки бад аз гузаштани муҳлати бо қонун пешбинишудаи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан шахси гунаҳгор ворид гардад. Вале қарор дар бораи рад кардан аз оғози парвандai ҷиноятӣ бо назардошти ҳолатҳои воқеии кор танҳо дар ҳамон вақт қабул карда мешавад, ки агар дар маводи мавҷуда маълумоти кофӣ дар бораи шахси ҷиноятро содиркарда мавҷуд бошанд ва агар он шахс бо қарори нисбаташ қабулишуда зид набошад (к. 2 м. 28 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Муайян кардани гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан гузаронида шудани амалҳои санчиширо талаб мекунад, бо мақсади он, ки оё шахс дар ин давра ҷинояти навро содир кардааст ё не. Агар то гузаштани муҳлати дар ҳамин модда зикрёфта шахс қасдан ҷинояти нави дараҷаи миёна, вазнин ё маҳсусан вазнин содир намояд, муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан аз рӯзи содир намудани

чиноятын мазкур аз нав шурӯй гардида, мұхлати ба қардасының чинояттың кашидан барои ҳар чиноят алохидат хисоб карда мешавад (к. 4 м. 75 КҖ Қумхурии Тоҷикистон).

Дар ин ҳолат хисоб кардан мұхлат аз лаҳзаи содир кардан чинояты охирин оғоз мегардад. Бо гузаронидани амалҳои санчишӣ муайян кардан масъалаи гузашташуда имконнапазир гардад парвандай чинояттӣ оғоз карда мешавад.

Мұхлат бо солҳо моҳдо ва соатҳои пурра хисоб карда шуда, он байди гузаштани мұхлати дар м. 75 КҖ Қумхурии Тоҷикистон овардашуда дар соати 24:00 дақиқаи рӯзи охирини сол ба охир мерасад.

Мұхлатҳои ба қавобгарии чинояттӣ кашидан новобаста аз нигоҳи макомоти тафтишоттӣ ва судӣ татбиқ гардида, гузаштани мұхлат асоси ҳатмии аз қавобгарии чинояттӣ озод намудани шахс аст.

Истифодаи мұхлати ба қавобгарии чинояттӣ кашиданро нисбати шахси содирнамудаи чинояте, ки барои он ҷазои катл ва ё ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум сохтан пешбинӣ шудааст, суд ҳал менамояд (к. 5 м. 75 КҖ Қумхурии Тоҷикистон).

Нисбати шахсоне, ки ба муқобили сулҳ ва амнияти башарият чиноят содир намудаанд, мұхлати ба қавобгарии чинояттӣ кашидан истифода карда намешавад.

**Қабули санади авф** (сарҳати 4 к. 1 м. 27 КМҖ Қумхурии Тоҷикистон). Мағұуми авф аз калимаи арабӣ гирифта шуда, маънояш баҳшиш, фаромӯшкунӣ мебошад. Мутобики к. 2 м. 59 Конституцияи Қумхурии Тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи авф аз тарафи Президенти Қумхурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Қумхурии Тоҷикистон пешниҳод мешавад. Дар КҖ Қумхурии Тоҷикистон зикр карда шудааст, ки авф ҳамчун санади ҳуқуқӣ нисбати доираи инфиордан номуайяни ашхос эълон карда мешавад (к. 1 м. 82 КҖ Қумхурии Тоҷикистон). Муайян кардан ҳодисаи содиршавии чиноят аз тарафи шахси мушаххас дар марҳилаи оғози парвандай чинояттӣ ва ҳолатхое, ки дар асоси онҳо шахс бо татбиқи санади авф аз қавобгарии чинояттӣ озод карда мешавад барои рад кардан аз оғози парвандай чинояттӣ асос шуда метавонад. Вале агар шахси гунаҳгор бо татбиқи санади авф нисбаташ розӣ набошад, истодагарӣ кунад, ки нисбаташ қарори сафедкунанда бароварда шавад,

дар ин ҳолат парвандаи чиноятӣ оғоз карда шуда ба тафтишот шурӯъ карда мешавад.

Бахшиши ҷазо бошад ҳамчун санади ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, нисбати шаҳси муайян татбик гардида, мувофиқи он шаҳсе, ки чиноят содир кардааст, метавон аз ҷазои аз тарафи суд таъингардида озод гардад. Бахшиши ҷазо дар иваз намудани ҷазои бештар қатъӣ, мисол: ҳукми қатл ба ҷазои то андозае қатъӣ, дар камкунии муҳлати ҷазо ифода мейбад. Бахшиши ҷазо аз авғи умумӣ нисбати доираи шаҳсоне, ки ба онҳо бахшиши ҷазо татбик карда мешавад ва инҷунин мақомоте, ки бахшиши ҷазоро амалӣ месозад фарқ менамояд. Шаҳсе, ки адой ҷазо намудааст дар асоси санади бахшиши ҷазо, чун санади авғи умумӣ метавон доди судиаш бардошта шавад (к. 2 м. 83 КҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

**Оштӣ шудани ҷабрдида бо айбдоршаванд**. Қонунгузор дар КМҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон оштӣ шудани ҷабрдида бо айбдоршаванд дар ду ҳолат пешбинӣ намудааст (дар сарҳати 5 к. 1 м. 27 – оштӣ шудани ҷабрдида бо айбдоршаванд оид ба парвандаи чиноятии айбдоркуни хусусӣ ва дар сарҳати 2 к. 1 м. 28 – оштӣ шудан бо ҷабрдида ва барқарор кардани товони зарари расонидашуда).

Ба чиноятҳои вобаста ба парвандаҳои айбдоркуни хусусӣ моддаҳое, ки дар к. 2 м. 24 КМҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд (м.м. 112, 116, к. 1 ва 2 м. 156 КҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон) дохил мешаванд. Ба чиноятҳои вобаста ба парвандаҳои айбдоркуни хусусӣ-умумӣ бошад моддаҳои дар к. 3 м. 24 КМҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондодашуда (м.м. 113-115, к. 1 м. 118, 119, 120, к. 1 ва 2 м. 123, 124, к. 1 м. 125, к. 1 м. 126, к. 1 м. 126, к. 1 м. 127, к. 1 м. 128, к. 1 м. 129, к. 1 м. 138 КҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон) дохил карда шудаанд.

Аризаҳое, ки бо айбдоркуни хусусӣ ба мақомоти таҳқиқ ворид мешаванд мутобиқи моддаи 353 КМҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аз рӯи тобеъият ба мақомоти судӣ супорида шаванд. Дар ҳар ҳолат ҷунин аризаҳо аз тарафи суд баррасӣ карда шуда, дар сурати аз ҷониби тарафҳо расидани ариза дар бораи оштӣ пешбурди парванда дар асоси сарҳати 5 к. 1 м. 27 КМҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори судя қатъ карда мешавад.

Оид ба аризаҳои айбдоркуни хусусӣ-умумӣ, мутобики қ. 3 м. 24 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати оштӣ шудани шахси аз ҷиноят ҷабрдида бо айбдоршаванда ва барқарор намудани товони зарари ба ҷабрдида расонидашуда, пешбурди парванда қатъ карда мешавад.

Аксарияти мавридҳо аризаҳо оид ба ҷиноятҳои айбдоркуни хусусӣ-умумӣ ба ШВҚД-ҳои мақомоти корҳои дохилӣ ворид мешаванд. Агар ҳангоми баррасии ариза ҷабрдида изҳор дорад, ки бо шахси гунаҳгор ҳоҳиши оштӣ шуданро дорад ин асоси пурра барои рад кардан аз оғози парвандаи ҷиноятӣ аз тарафи таҳқиқбаранд шуда метавонад, лекин баъд аз барқарор намудани товони зарари ба ҷабрдида расонидашуда.

**Мавҷуд набудани аризаи ҷабрдида** (сарҳати 6 қ. 1 м. 27 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Бо аризаи шахси аз ҷиноят ҷабрдида оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ танҳо дар парвандаҳои айбдоркуни хусусӣ ва айбдоркуни хусусӣ-умумӣ, ки қ. 2 ва 3 м. 24 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудааст, имконпазир мебошад. Маъсалаи оғоз кардани парвандаи ҷиноятии айбдоркуни хусусӣ ва хусусӣ умумӣ тибқи қоидаҳои умумӣ танҳо дар мавриди мавҷуд будани аризаи ҷабрдида ҳалли ҳудро мейбад. Дар ҳолатҳои истисно, агар ҷиноятҳои айбдоркуни хусусӣ-умумӣ, ки дар қ. 3 м. 24 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудааст дорои аҳамияти маҳсуси ҷамъиятӣ бошанд ё ҷабрдида оид ба ҳамин парванда бо сабаби вазъи очизонаи ҳуд, вобастагӣ аз айбдоршаванда ва ё дигар сабабҳо ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ҳуд қодир набошад, прокурор ҳуқуқ дорад бе аризаи ҷабрдида парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд. Чунин парванда бо сабаби оштӣ шудани ҷабрдида бо айбдоршаванда тибқи мукаррароти м. 30 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешавад. Аммо баъзан дар амалияи ҳуқуқтабиқнамоӣ ҳолатҳое вомехӯранд, ки ба мақомоти таҳқиқ мавҷуд набудани чунин ариза танҳо баъд аз оғози парвандаи ҷиноятӣ маълум мегардад. Чунин ҳолат аз тарафи мақомоти таҳқиқ ҳангоми санчиши пешакӣ, оғози парвандаи ҷиноятӣ ва дар вақти бандубости кирдори ҷинояткорона маълум гашта, ҳуди ҷабрдида бошад аз додани ариза даст мекашад. Дар баъзеи мавридҳо аризаҳо оид ба ҷиноятни содиршуда аз тарафи шахсони дигар ворид гашта

мавриди санчиши пешакӣ қарор дода шуда, ҳолатҳои дар боло овардашуда маълум карда мешаванд, ки чиноят дар ҳақиқат ба категорияи чиноятҳои айбдоркуни хусусӣ ва ё хусусӣ-умумӣ дохил мешаванд.

**Фавтидани шахсе, ки чиноятиро содир кардааст** (сарҳати 7 қ. 1 м. 27 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Дар марҳилаи оғози парвандаи чиноятӣ муайян кардани ҳолати фавти шахсе, ки маълумоти кофӣ дар бораи содир кардани чиноят аз тарафи ў мавҷуд мебошанд, асос барои қабул кардани қарор аз тарафи мақомоти таҳқик дар бораи рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ шуда метавонад. Вале дар ин маврид эҳтимолияти ҳолатҳои мавҷуд будан ё набудани ҳамиштирокчиёни чиноят бояд бартараф карда шаванд.

Фавтидани шахси чиноятиро содиркарда ба оғози парвандаи чинояти монеъ шуда наметавонад, агар ки масъалаҳои сафедқунии марҳум ва ё ҷоннок намудани таҳқик аз рӯи парвандаи дигари чиноятӣ оид ба ҳолатҳои нав бавучудомада ба миён оянд.

Ғайр аз ҳолатҳои боло номбаршудае, ки пешбурди парвандаи чиноятиро истисно мекунанд, м. 27 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон (сарҳатҳои 8 ва 9 қ. 1) боз ҳолатҳои зеринро овардааст, ки асос барои рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ шуда метавонанд, инҳо:

—нисбат ба шахсе, ки дар ҳаққи ў аз рӯи ҳамон айбдоркуни ҳукми эътибори қонунӣ пайдокарда ё таъиноти суд ва ё қарори суд, судя оид ба қатъи парвандаи чиноятӣ аз рӯи ҳамон асос мавҷуд аст;

—нисбат ба шахсе, ки қарори бекорнашудаи таҳқиқбараnda, муфатиш, прокурор дар хусуси қатъ кардани пешбурди парвандаи чиноятӣ ё қарор дар бораи радди оғози парвандаи чиноятӣ оид ба ҳамон айбдоркуни вучуд дорад.

Яке аз ҳолатҳое, ки пешбурди парвандаи чиноятиро истисно мекунанд, муайян намуда, мақомоти таҳқик дар ин хусус қарори асоснокро дар бораи рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ мебарорад.

Қарор аз се қисм – муқаддимавӣ, баёнӣ ва хulosавӣ иборат мебошад. Дар **қисми муқаддимавӣ** аз тарафи қадом мақомот ва ё шахси мансабдор қарор дар бораи рад кардан аз оғози парвандаи чиноятӣ бароварда мешавад (рутбаи маҳсус ном ва

насаби корманд), вақт ва чои баровардан бояд кайд карда шавад. Дар **қисми баёни** холати кор оварда шуда инчунин маълумоти воқей, ки асос барои қабули қарори қонунӣ мегардад оварда мешавад. Дар **қисми хулосавӣ** бошад, шахси мансабдор қарорро бароварда бо дастрасӣ аз моддаҳои даҳлдори КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон хулосаи худро мукаммал месозад.

Ҳангоми рад кардан аз оғози парвандай чиноятӣ нисбати шахси мушаххас, бо асосҳои гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан ё ин ки татбиқи санади афв, баҳшиши ҷазо, ин шахс бояд бо қарори қабулшуда шинос шавад ва ҳангоми ризо буданаш онро имзо кунад (сарҳати 3 ва 4 м. 27 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дар ҳусуси рад кардан аз оғози парвандай чиноятӣ, таҳқиқбарандагӣ шахс ва ё муассисаеро, ки тибқи аризаи онҳо санчиши пешакӣ бурда мешуд, ба тариқи хаттӣ оғоҳ месозад, аз қарори қабулнамудаи таҳқиқбарандагӣ нисбат ба масъалаи зикршуда мувофиқан ба прокурори назоратбарандагӣ арз намудан мумкин аст.

## **§ 6. Аз тарафи мақомоти таҳқик ба тобеъияти тафтишӣ равон кардани ариза ва иттилоот оид ба чиноят**

Мақомоти таҳқик дар асоси қ. 6 м. 145 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад бе оғоз намудани парвандай чиноятӣ ариза (иттилоот)-ро дар бораи чиноят ба тобеъияти тафтишӣ равон намояд.

Асос барои қабул кардани чунин қарор он маълумоте мебошад, ки дар маводи санчишӣ оварда шудаанд ё бевосита ҳангоми санчиши пешакии ин мавод муайян карда шуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки аз рӯи категория, навъ ва ё худуди содиршавии чиноят, оғози парвандада ба салоҳияти мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқ вобастагӣ дорад.

Масъалаи ба тобеъият равон кардани ариза (иттилоот) дар бораи чиноят ҳусусияти фосилавӣ дорад. Муҳлати баррасии ариза аз лаҳзаи ба мақомоти таҳқик ворид гаштани он ҳисоб карда мешавад ва тибқи талаботи қ. 5 м. 145 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор оид ба ариза ва иттилоот дар бораи чиноят бояд дар муҳлати на дертар аз се шабонарӯз аз лаҳзаи гирифтани ариза ва иттилоот қабул карда шавад. Дар ҳолатҳои зарурӣ прокурор барои гирифтани нишондоди иловагии шахси аризадиҳанд, талаб карда гирифтани ҳӯҷҷатҳо, азназаргузоронии ҷои ҳодиса ин муҳлатро то даҳ шабонарӯз дароз карда метавонад. Барои ҳамин ҳам равон кардани ариза ба тобеъияти тафтишӣ бояд, ки фавран ба амал бароварда шавад. Мақомоти тафтишотие, ки ариза (иттилоот)-ро аз рӯи тобеъият қабул мекунад, вазифадор аст масъалаи қабули қарори асоснокро оид ба маводи санчишӣ, то муҳлати даҳ шабонарӯз баррасӣ намояд.

Қонун шакли мурофиавии равон кардани ариза (иттилоот)-ро аз рӯи тобеъият муқаррар накардааст. Дар амалияни тафтишотӣ одатан агар мақомоти таҳқик маводи санчиширо дар бораи чиноят ба тобеъияти мақомоти дигар равон кунад, дар ин ҳусус мактуб тартиб медиҳад. Мактуб, бо ишора кардан ба қ. 6 м. 145 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо нишон додани асосҳои ба тобеъият равон кардани мавод, санаи ворид гаштани ариза (иттилоот) тартиб дода мешавад ва ба он

сардори мақомоти таҳқиқ имзо мегузорад, бо мӯҳр (штамп)-и содиротӣ равон карда мешавад.

## **РӮЙХАТИ САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ:**

- 1.** Конститутсиия Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6.11.1994 с. бо тағйироту иловаҳои соли 1999, 2003 ва 2016.
- 2.** Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26.07.2014 с. таҳти № 1083.
- 3.** Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26.07.2014 с. таҳти № 1084.
- 4.** Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 25.07.2005 с. таҳти № 107.
- 5.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» аз 23.07.2016 сол таҳти № 1339.
- 6.** Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2009 с. таҳти № 564.
- 7.** Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.01.2008 с. таҳти № 341.
- 8.** Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 06.08.2001 с. таҳти № 32.
- 9.** Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.05.1998 с. таҳти № 575.
- 10.** Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми 1 аз 30.06.1999 с. таҳти № 802.
- 11.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» аз 23.07.2016 с. таҳти № 1339.
- 12.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ» аз 18.03.2015 с. таҳти № 1182.
- 13.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сирри давлатӣ» аз 26.07.2014 с. таҳти № 1095.
- 14.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи экспертизаи зидди коррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» аз 28.12.2012 с. таҳти № 925.

**15.** Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи нотариати давлатӣ» аз 16.04.2012 с. таҳти № 810.

**16.** Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» аз 25.03.2011 с. таҳти № 687.

**17.** Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванд» аз 28.06.2011 с. таҳти № 720.

**18.** Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи химояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ» аз 29.12.2010 с. таҳти № 644.

**19.** Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 25.07.2005 с. таҳти № 100.

**20.** Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи экспертизи давлатии судӣ» аз 25.07.2005 с. таҳти № 102.

**21.** Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия» аз 17.05.2004 с. таҳти № 41.

**22.** Қоидаҳои ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фиристодан ва ба истеҳсолоти онҳо қабул намудани маводи тафтиш (ревизия) ва санчиш : фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 21 иунон соли 2005 таҳти № 1570.

**23.** Тартиби пешбуруди баҳисобигирӣ, қайди ягонаи ҷиноятҳо ва шахсони ҷиноят содирнамуда : қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон таҳти № 676 аз 22.12.2009 с.

**24.** Фармони Прокурори генералии Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкили назорати прокурорӣ оид ба таъмини риояи дақиқ ва якхелai Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба он» аз 21.10.2015 с. таҳти № 5-219.

**25.** Фармони Прокурори генералии Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкили назорати прокурорӣ оид ба риояи дақиқ ва иҷрои якхелai қонунҳо ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ» аз 15.02.2016 с. таҳти № 25.

**26.** «Оид ба қайди ягонаи ҷиноятҳо» : фармоиши якҷояи ВКД Чумхурии Тоҷикистон, Суди Олии Чумхурии Тоҷикистон, Шӯрои адлияи Чумхурии Тоҷикистон, Прокуратураи генералии Чумхурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Чумхурии Тоҷикистон, ҚДАМ Чумхурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Тоҷикистон ва Агентии назорати маводи нашъаовари на-

зди Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Ҳадамоти гумруки на-  
зи Хукумати Чумхурии Тоҷикистон таҳти № 3/2 106/1-6/454  
3/455 11/2/20-ф. аз 25.02.2010 с.

**27.** Даствурамал «Дар бораи дастгиркунӣ»: фармоиши  
якҷояи Прокуратураи генералии Чумхурии Тоҷикистон, ВКД  
Чумхурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Чумхурии Тоҷикистон,  
КДАМ Чумхурии Тоҷикистон, Агентии назорати давла-  
тии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Тоҷикистон  
ва Агентии назорати маводи нашъовари назди Президен-  
ти Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдик намудан ва мав-  
риди амал қарор додани Даствурамал «Дар бораи дастгир-  
кунӣ»» таҳти № 5-60: № 46: № 98-«а»: № 40: № 463/1 аз  
24.10.2012 с. ва № 73 аз 17.11.2012 с.

**28.** Даствурамал «Оид ба пешниҳод намудани натиҷаҳои  
фаъолияти оперативӣ-чустӯйӣ ба таҳқиқбараанд, муфаттиш,  
прокурор, суд ва судя дар мақомоти корҳои доҳилӣ»: фармони  
ВКД Чумхурии Тоҷикистон аз 12.07.2010 с. № 16 бо замима. Бо  
Прокурори генералии Чумхурии Тоҷикистон мувофиқа карда  
шудааст № 16/1 нд-10 аз 13.03.2010 с.

**29.** Дар бораи тасдик намудани «Даствурамал доир ба  
ҳамкории соҳторҳои тафтишотӣ бо ҳадамоти оперативӣ ва  
Раёсати ташхисӣ-криминалистии ВКД Чумхурии Тоҷикистон  
зимни ошкор кардан ва тафтиш намудани чиноятҳо :  
фармони ВКД Чумхурии Тоҷикистон аз 20.02.2010 с. таҳти  
№ 207.

**30.** Даствурамал дар бораи тартиби амали кормандони  
милитсия дар ҷойи содиршавии чиноят : фармони ВКД Чумху-  
рии Тоҷикистон аз 20.02.2010 с. таҳти №207 6/з.

### **РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ТАВСИЯШАВАНДА:**

**1** Абдуллоев Н.А. Ҳуқуқи мурофиаи чиноятии советӣ.  
Қисми 1. – Душанбе, 1979.

**2** Абдуллоев Н.А. Ҳуқуқи мурофиаи чиноятии советӣ.  
Қисми 2. – Душанбе, 1985.

**3** Фозиев М.С. Мурофиаи чиноятӣ. – Душанбе: Деваштич,  
2009.

**4** Исқандаров З.Ҳ. Адвокатураи судӣ : воситаи таълимӣ. –  
Душанбе, 2016.

**5** Кудратов Н.А., Сафарова З.М., Алиев Ф.Ш. Ҳукуки мурофиавии чиноятӣ. Қисми умумӣ ва пешбурди тосудӣ. Мачмӯай (комплекси) таълимӣ-методӣ. – Душанбе: «Ирфон», 2015.

**6** Кудратов Н.А., Табаров Н.А., Мирсаидзод Х.С., Наботов С.Х. Коргузории судӣ : воситаи таълимӣ-методӣ. – Душанбе: «Ирфон», 2016.

**7** Мачидзода Ҷ.З. Тафсир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй». – Душанбе : «Андалеб-Р», 2015.

**8** Раҳматҷонов А., Оқилова М. Мурофиаи чиноятӣ. Қисми умумӣ: курси лексияҳо. – Ҳуҷанд, 2003.

**9** Раҳматҷонов А., Оқилова М. Мурофиаи чиноятӣ. Қисми маҳсус: курси лексияҳо. – Ҳуҷанд: «Ҳурросон», 2008.

**10** Раҳматулоев А.Э. Мурофиаи чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон : дастури ёрирасони таълимӣ дар нақша ва мағфумҳо. Нашри 2. – Ҳуҷанд, 2013.

**11** Раҳматулоев А.Э. Мурофиаи чиноятӣ. Китоби дарсӣ. – Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2016.

**12** Раҳматулоев А.Э. Мурофиаи чиноятӣ. Китоби дарсӣ. Нашри 2. – Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2017.

**13** Раҳимзода Р.Ҳ. Ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи судии чиноятӣ. – Душанбе: «Ирфон», 2014.

**14** Раҳимзода Р.Ҳ. Фаъолияти оперативӣ-чустучӯй. Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ. Нашри 3-юм. – Душанбе: «ЭР-граф», 2015.

**15** Тафсир ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Муҳаррири масъул Ҳ.Ҳ.Шарипов. – Душанбе: “Глобус”, 2006.

**16** Ҳукуки мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / зери таҳрири Н.А. Кудратов. – Душанбе, 2013.

**17** Ҳукуки мурофиавии чиноятӣ / зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Н.А. Кудратов. – Душанбе, 2016.

**18** Юлдошев Р.Р., Ҳошимзода Д.Д., Ҳалимов С.М. Санадҳои Суди конституцioniи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сиёсати чиноятӣ (солҳои 1996-2015). – Душанбе : Нашриёti «ЭР-граф», 2016.

**19** Юлдошев Р.Р., Нозиров Н.А., Имомназаров Ф.С. Мурофиаи чиноятӣ. Қисми умумӣ: курси лексияҳо // зери таҳрири Р.Р. Юлдошев. – Душанбе: «Эр-граф», 2016.

- 20** Александров А.С., Бостанов Р.А. Использование производных доказательств в уголовном процессе. – М., 2012.
- 21** Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые результаты применения : монография. В 2 ч. / под общ. ред. докт. юрид. наук. Н.А. Колоколова. – М., 2015.
- 22** Гафуров Х.М. Институт отказа в возбуждении уголовного дела : монография. – Душанбе: Эр-граф, 2013.
- 23** Гафуров Х.М. Конституционный суд Республики Таджикистан : состояние и перспектива : монография. – Душанбе: Эр-граф, 2013.
- 24** Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам. – М., 2014.
- 25** Искандаров З.Х. Конституционно-правовые основы защиты прав человека и гражданина в уголовном процессе Республики Таджикистан. – Душанбе, 2008.
- 26** Курс уголовного судопроизводства: учеб.: в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. – Т. 1: Общие положения уголовного судопроизводства. – М.: Изд. МПСИ; Воронеж: Издательство «МОДЭК», 2006.
- 27** Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016.
- 28** Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017.
- 29** Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве : теория, законодательство, практика. 2-изд., перераб. и доп. – М.: Норма : Инфра-М, 2010.
- 30** Машовец А.О. Судебное следствие в уголовном процессе России: теоретико-доктринальный, нормативно-правовой и прикладной аспекты. – М., 2016.
- 31** Мониторинг влияния нового УПК Республики Таджикистан на соблюдение прав человека при отправлении уголовного правосудия: анализ законодательства и правоприменительной практики. – Душанбе: Общественный Фонд «НОТА-БЕНЕ», 2012.
- 32** Практика применения Уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан и рекомендации по его совершенствованию // под ред. Маджитова А.М., Камоловой Е.Д. – Душанбе, 2012.

**33** Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013.

**34** Практикум по уголовному процессу / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.В. Головко. 6-е изд. – М.: Статут, 2017.

**35** Парфенов А.А., Хамроев Ш.С. Уголовный процесс : практикум (часть 1: общие положения уголовного процесса и досудебное производство). – Душанбе: РТСУ, 2016.

**36** Рахматулоев А.Э., Сангинов А.Б. Уголовный процесс Республики Таджикистан : учебно-методическое пособие в схемах и определениях. – Худжанд: «Ношир», 2010.

**37** Раджабов С.Р. Развитие советского уголовно-процессуального законодательства в Таджикистане. – Душанбе: «Ирфон», 1974.

**38** Рахимов Р.Х. Государственная защита участников уголовного судопроизводства. – Душанбе: «Ирфон», 2013.

**39** Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскные мероприятия : правовые основы : монография. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016.

**40** Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность : история и современность : монография. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016.

**41** Результаты мониторинга практики применения Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011.

**42** Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Л.Н. Башкатов [и др.]; отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. – М.: Проспект, 2012.

**43** Уголовное судопроизводство Республики Таджикистан : учебник / под ред. Н.С. Мановой, Ю.В. Францифорова, Р.Р. Юлдошева. – Душанбе: «ТАДЖПРИНТ», 2017.

**44** Франк Л.В. Задержание и арест подозреваемого. – Душанбе, 1963.

**45** Шарапова Ф.А. Курс лекций по уголовному процессу: учеб. пособие для студентов юрид. фак. РТСУ / науч. ред. З.Х. Исакдаров. – Душанбе, 2008.

**46** Шейфер С.А. Досудебное производство в России : этапы развития следственной, судебной и прокурорской власти. – М. : Изд-во Норма : ИНФРА-М, 2013.

**47** Юлдошев Р.Р. Научно-практический комментарий к отдельным главам Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. – М. : ЮСТИЦИЯ, 2016.

**48** Юлдошев Р.Р., Хошимзода Д.Д., Халимов С.М. Акты Конституционного суда Республики Таджикистан в области уголовной политики (1996-2015 годы). – Душанбе : Издательство «ЭР-граф», 2016.

**49** Юлдошев Р.Р. Правовое регулирование полномочий суда по возбуждению уголовного дела: проблемы и перспективы: монография. – Душанбе: Издательство «Андалеб-Р», 2016.

**50** Юлдошев Р.Р., Арипов А.Л. Правовое регулирование полномочий суда по возбуждению уголовного дела : проблемы и перспективы : монография. 2-е изд., испр. и перераб. – Душанбе: Издательство «Йрфон», 2017.

## **Мавзӯи № 2**

### **ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ТАҲҚИҚ ОИД БА ПАРВАНДАҲОИ ЧИНОЯТИЕ, КИ НИСБАТ БА ОНҲО ПЕШБУРДИ ТАФТИШИ ПЕШАҚӢ ҲАТМИСТ**

#### **Нақшай лексия:**

§1. Моҳият ва мазмуни таҳқиқ оид ба парвандаҳое, ки нисбат ба онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист

§2. Асосҳо ва тартиби гузаронидани амалҳои таъхирнапазири тафтишӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ

#### **§ 1. Моҳият ва мазмуни таҳқиқ оид ба парвандаҳое, ки нисбат ба онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист**

Тибқи муқаррароти м. 153 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати мавҷуд будани аломатҳои чинояте, ки оид ба он пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист, мақомоти таҳқиқ ҳуқук дорад парвандаи чиноятиро оғоз намояд. Таҳқиқбараанд қоидои КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба роҳбарӣ гирифта, амалҳои таъхирнапазири тафтишӣ ва дигар амалҳои мурофиавиро барои муқаррар ва мустаҳкам намудани изҳои чиноят меғузаронад, чунончи: азназаргузоронӣ, ёфта гирифтан, кофтуков, ҳабси муросилоти почтаю телеграф ва дигар муросилот, гӯш кардан ва сабти гуфтугӯӣ, нишон додан барои шинохтан, шаҳодаткунонӣ, дастгиркунӣ ва пурсиши гумонбаршуда, ҷабрдида ва шоҳидон.

Оид ба чинояти ошкоршуда ва оғози парвандаи чиноятӣ фавран ба прокурор хабар медиҳад. Мақсади ба прокурор хабар додаൻ, ин ба таври мунтазам таъмин намудани назорати прокурорӣ ҳам дар давраи таҳқиқ ва ҳам баъд аз ба муфаттиш супоридани парванда дар давраи тафтиши пешакӣ мебошад. Дар ҳусуси ошкор намудани аломатҳои чиноят, оғози парванда ва пешбурди он, мақомоти таҳқиқ ҳатман муфаттиши на-вbatдори мақомоти корҳои дохилӣ ва ё прокуратура, инчунин

сардори шуъбаи тафтишотро (вобаста ба тобеъияти тафтишӣ) хабардор мекунад. Зарурат дар он аст, ки муфаттиш ҳар вақт метавонад ичрои амалҳои таъхирнопазиро аз тарафи мақомоти таҳқиқ интизор нашуда, ба тафтиши пешакӣ шурӯъ намояд.

Пас аз ичро намудани амалҳои таъхирнопазири тафтишӣ, вале на дертар аз даҳ шабонарӯз аз рӯзи оғози парванда мақомоти таҳқиқ вазифадор аст парванҷаро бо тартиб додани қарор ба муфаттиш супорад. Баъд аз он ки парванда ба муфаттиш супорида мешавад, мақомоти таҳқиқ амалҳои тафтишӣ ва чорабинҳои оперативӣ-чустучӯро фақат бо супориши муфаттиш анҷом дода метавонад. Дар сурати ба муфаттиш супорида шудани парвандае, ки оид ба он ошкор кардани шахси содиркунандай чиноят мұяссар нашудааст, мақомоти таҳқиқ вазифадор аст барои мұқаррар намудани шахси чиноятро содиркарда чорабинҳои оперативӣ-чустучӯро давом дода, муфаттишро аз натиҷаҳои бадастоварда хабардор созад.

Амалҳои таъхирнопазири тафтишӣ, чи тавре ки дар қонун нишон дода шудааст ва аз мазмуни ҳар яке аз амалҳои тафтишӣ бар меояд, барои мустаҳкам намудани изҳои аз чиноят бокӣ монда ба амал бароварда мешаванд. Дар таҷрибаи мақомоти таҳқиқ, ҳангоми ичрои амалҳои таъхирнопазири тафтишӣ дикқати асосиро ба дарёфт ва мустаҳкам намудани далелҳо, фош кардани шахси содиркунандай чиноят медиҳанд. Аммо барои муайян намудани ҳолатҳои дигаре, ки ба предмети исботқунӣ дохил мешаванд, аҳамият намедиҳанд. Ин ҳолат ба санчиши яктарафа ва нопурраи мавод ва баъзан ба аз байн рафтани имконияти ба даст овардан ни далелҳо бурда мерасонад.

Амалҳои таъхирнопазири тафтишӣ бояд барои муайян кардани ҳамаи ҳолатҳое, ки ба предмети исботқунӣ дохил мешаванд равона карда шаванд. Дар акси ҳол дар баъзе аз қисмҳои алоҳидаи предмети исботқунӣ мушкилиҳо ҳангоми ичрои номатлуб ва нопурраи амалҳои тафтишӣ ба миён меоянд ё зарур меояд, ки амали тафтишӣ такроран анҷом дода шавад, маҳсусан гузаронидани пурсиҳои иловагӣ.

Ҳангоми пешбурди таҳқиқ зарур аст, ки талаботи қонун риоя карда шаванд, ба монанди: дахлнопазирии шахсият (м. 11 ҚМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон), дахлнопазирии манзил (м. 13

КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот, мухобирот, сирри шаҳсӣ ва оиласвӣ (м. 14 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), забони мурофиаи судии чиноятӣ (м. 18 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), тафтиши ҳамаҷониба, пурра ва холисонаи ҳолатҳои кор (м. 21 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), таъмини ҳуқуқи химоя ба гумонбаршуда, айборшаванда, судшаванда ва маҳкумшуда (м. 22 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон); ҳолатҳое, ки имконияти иштирокро дар мурофиаи судии чиноятӣ истисно мекунанд: рад кардани муфаттиш ва таҳқиқбараんだ (м. 66 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), рад кардани тарҷумон (м. 68 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон); ҳолатҳое, ки иштироки химоятгар, намояндаи ҷабрдида, даъвогари гражданий ё ҷавобгари гражданиро дар парванда истисно мекунанд (м. 71 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон) ва дигар нишондодҳои умумии қонунгузории мурофиавии чиноятӣ.

Тибқи нишондоди м. 66 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон таҳқиқбараnda дар тафтиши парвандаи чиноятӣ ҳангоми мавҷуд будани асосҳои пешбининамудаи қ. 1 м. 61 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон иштирок карда наметавонанд, агар:

—тибқи қонун барои баррасии ҳамин парвандаи чиноятӣ ваколатдор набошад;

—оид ба ҳамин парвандаи чиноятӣ ҷабрдида, даъвогари гражданий, ҷавобгари гражданий ё шоҳид бошад;

—дар ҳамин парвандаи чиноятӣ ба сифати коршинос, мутахассис, тарҷумон, шаҳси холис, муфаттиш, прокурор, котиби маҷлиси суд, химоятгар, намояндаи қонуни гумонбаршуда, айборшаванда, судшаванда, намояндаи ҷабрдида, даъвогари гражданий ё ҷавобгари гражданий иштирок карда бошад;

—худ, хешовандони наздики ў бевосита ё бавосита ба ҳалли парванда манфиатдор бошанд;

— хешованди айборкунандай давлатӣ, айборкунандай хусусӣ, муфаттиш, айборшаванда, ҷабрдида, даъвогари гражданий, ҷавобгари гражданий, намояндаи онҳо, химоятгар бошад;

—ҳолатҳое мавҷуд бошанд, ки бегаразии судяро/таҳқиқбараndo таҳти шубҳа гузоранд.

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки шаҳси мансабдор амалҳои таъхирнопазири тафтиширо ба амал мебарорад ва ҳангоми мавҷуд будани асосҳои радкунӣ, вазифадор аст аз иҷрои минбаъдаи амалҳои тафтиший ва таҳқиқи парванда даст кашад. Рад

кардани таҳқиқбараңда мүмкін аст, ки бо арзы гумонбаршуда, қабрдида, даъвогары гражданай ва ё намояндагони онҳо ба амал бароварда шавад.

Масъалаи рад кардани таҳқиқбараңда аз ҷониби прокурор ҳал карда мешавад (к. 3 м. 66 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон).

Амалҳои таъхирнапазири тафтишӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ бо риоя кардани талаботи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ба анҷом расонида мешаванд. Мақомоти таҳқиқ на танҳо меъёрҳои тартиби баамалбарории ин ё он амали тафтиши дар қонун нишондодашударо бояд ба назар гирад, инчунин меъёрҳои қонунгузорро дар ҳусуси тартиби ҷалб намудани гумонбаршуда (м. 46 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), қабрдида (м. 42 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), даъвогары гражданай (м. 44 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон) ва намояндаи онҳо (м. 45 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), тарҷумон (м. 59 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), мутахасис (м. 57 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон) ва шахсони холисро (м. 60 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон) бо парвандаи ҷиноятӣ бояд мадди назар накунанд. Инчунин ҳангоми таҳқиқ шартҳои умумии тафтиши пешакии амалҳои тафтишӣ ба назар гирифта мешаванд, ки аз инҳо иборат мебошанд: қоидаҳои умумии пешбуруди амали тафтишӣ (м. 171 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), протоколи амали тафтишӣ (м. 172 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), тасдиқи воқеяияти даст қашидан аз имзо ё гайриимкон будани имзои протоколи амали тафтишӣ (м. 173 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), ҳатмӣ будани фахмонидан ва таъмини ҳукуқи иштирокчиёни мурофиави ҷиноятӣ (м. 174 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), норавоии фош кардани маълумоти тафтиши пешакӣ (м. 177 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), иштироки мутахассис (м. 179 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), иштироки тарҷумон (м. 180 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон), иштироки шахсони холис (м. 181 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон).

Чун қоида амалҳои тафтишӣ ба монанди азназаргузоронӣ, кофтуков, ёфта гирифтан, шаҳодатқунонӣ дар ҳузури шахсони холис гузаронида мешаванд. Тибқи талабот м. 60 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон шахси холис шаҳсест, ки ба ҳалли парвандаи ҷиноятӣ манфиатдор нест ва барои иштирок дар амали тафтишӣ ё дигар амали мурофиавӣ барои тасдиқи далели пешбуруди он, мазмун, ҷараён ва натиҷаҳои он аз ҷониби таҳқиқ-

баранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя даъват шудааст. Файр аз манфиатдор будан, дар ҳамин модда боз пешбинӣ карда шудааст, ки агар ў – ноболиг; шахси номукаллаф; иштирокчии мурофиаи судӣ ва хешованди ў; корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дорои ваколати гузаронидани чорабинҳои оперативӣ-чустучӯй ва таҳқиқи тафтиши пешакӣ бошад, ҳам ба ҳайси шахси холис баромад карда наметавонад.

Шахсони холисе, ки дар пешбуруди амали тафтишӣ иштирок мекунанд, набояд камтар аз ду нафар бошанд. Пеш аз оғози амали тафтишӣ таҳқиқбаранда ба онҳо ҳуқуқ ва уҳдадориҳояшонро мефаҳмонанд.

*Шахси холис ҳуқуқ дорад:* дар пешбуруди амали тафтишӣ иштирок кунад; оид ба пешбуруди амали тафтишӣ мулоҳизаҳояшро баён кунад, ба он эрод гирад ва ин мулоҳизаву эродҳо бояд дар протокол сабт шаванд; бо протоколи амали тафтишӣ, ки ў иштирок кардааст, шинос шавад; аз амали таҳқиқбаранда шикоят кунад.

*Шахси холис уҳдадор аст:* бо даъвати таҳқиқбаранда ҳозир шавад; дар пешбуруди амали тафтишӣ иштирок кунад; далели пешбуруди ин амал, ҷараён ва натиҷаҳои онро дар протоколи амали тафтишӣ бо имзо тасдиқ намояд; маълумоти маводи тафтишро фош накунад; ҳангоми пешбуруди амали тафтишӣ тартиботро риоя кунад.

Мавқei мурофиавӣ ва ҳуқуку ӯ ҳадориҳои шахс ҳамчун шахси холис аз лаҳзаи иштирок карданаш дар амали мушахҳаси тафтишӣ пайдо мешаванд. Бинобар ин ў дар сурати саркашӣ кардан аз ҳозир шудан ё аз иҷрои вазифаҳои худ тибқи м. 352 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашида мешавад. Чунки шахсони холис минбаъд мумкин аст, оид ба ҳолатҳое, ки дар амали тафтишӣ иштирок намуда, далели пешбуруди он, мазмун, ҷараён ва натиҷаҳоро мушоҳида намудааст, ба сифати шоҳид оид ба ҳамон парванда пурсиш карда шаванд.

Шахси холис бояд тамоми амали дар ҳузури ў ба миёномадаро пурра ва сахех дарк карда тавонад.

Дар ҳолатҳои зарурӣ барои иштирок дар амалҳои тафтиши азназаргузорӣ, кофтуков, ёфту гирифт ва файра, таҳқиқбаранда ҳуқуқ дорад мутахассиси соҳаи даҳлдорро даъват кунад, даъвати мутахассис дар асоси м. 179 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.

Тибқи м. 79 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон мутахассис шаҳсест, ки ба ҳалли парвандай ҷиноятӣ манфиатдор набуда, дорои донишу таҷрибай маҳсус аст ва барои мусоидат намудан ба таҳқиқбараанд, муфаттиш, прокурор, суд, судя дар ошкор ё дарёфт намудани далел, асоснок кардани он, инчунин дар татбиқи воситаҳои техниқӣ мумкин аст ҷалб карда шавад.

Мутахассис барои иштирок намудан дар пешбуруди амалҳои тафтишиӣ ва муҳокимаи судии парвандай ҷиноятӣ мутобики м.м. 179, 284, 305 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон даъват карда мешавад.

Пеш аз оғози амали тафтишиӣ муфаттиш ба шаҳсият ва салоҳиятмандии мутахассис боварӣ ҳосил намуда, муносибати ўро нисбат ба гумонбаршуда, айборшаванда ва ҷабрдида мӯайян мекунад, ба мутахассис ҳукук ва уҳдадориҳояшро, ки м. 57 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст, фахмонида, оид ба ҷавобгарии пешбиникардаи ҳамин модда барои рад кардан ё саркашӣ аз иҷрои уҳдадориҳояш ўро дар ин бора огоҳ месозад ва дар ин хусус дар протоколи амали тафтишиӣ зикр намуда, онро бо имзои мутахассис тасдиқ мекунад.

*Мутахассис ҳукук дорад:* сабаби даъват шуданашро донард; агар дорои донишу таҷрибай соҳаи даҳлдор набошад, аз иштирок дар пешбуруди парванде даст қашад; бо иҷозати таҳқиқбараанд, муфаттиш, прокурор ва суд, судя ба иштирокчиёни амали тафтишиӣ савол дихад; бо протоколи амали тафтишиӣ, ки дар он иштирок мекунад, шинос шавад ва арзу мулоҳизотеро пешниҳод намояд, ки бояд ба протокол доҳил карда шаванд; аз амали таҳқиқбараанд, муфаттиш, прокурор, суд (судя) шикоят кунад.

*Мутахассис уҳдадор аст:* бо даъвати таҳқиқбараанд ҳозир шавад; дар пешбуруди амали тафтишиӣ ва муҳокимаи судӣ донишу таҷрибай худ ва воситаҳои илмию техниқиро истифода намуда, барои ошкор ё дарёфт намудани далел ва асоснок кардани он иштирок намояд.

Мутахассис барои саркашӣ кардан аз ҳозиршавӣ ба даъвати мақомоти таҳқиқ, тафтишотӣ ва суд ё саркашӣ кардан аз иҷрои вазифаҳои худ мутобики қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашида мешавад.

Дар ҳолатҳои зарурӣ таҳқиқбараанд, шохид, ҷабрдида, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ, коршинос, мутахас-

сис, тарчумон, шахсони холис ва шахсони дигари ҳангоми пешбурди амали тафтишӣ иштирокдоштаро дар бораи норавоии фош кардани маълумоти тафтишоти пешакӣ бе иҷозати ў огоҳ месозад. Аз шахсони зикршуда дар хусуси огоҳ карда шуданашон оид ба ҷавобгарии пешбиникардаи м. 361 КҶ Ҷумхурии Тоҷикистон забонҳат гирифта мешавад.

Ҳангоми гузаронидани ҳар як амали тафтишӣ бояд протокол тартиб дода шавад (м. 172 КМҶ Ҷумхурии Тоҷикистон).

Протоколро дастӣ навиштган ё ба тарзи компьютерӣ тартиб додан мумкин аст. Барои мукаммал таҳия намудани протокол мумкин аст сабтҳои стенографӣ, сабти овоз ва видео истифода шаванд. Сабти стенографӣ, маводи сабти овоз ва видео якҷоя бо парванда нигоҳ дошта мешаванд.

Дар протокол инҳо инъикос меёбанд: маҳал (чой) ва санаи пешбурди амали тафтишӣ; вақти оғоз ва анҷоми он; вазифа ва ному насаби шаҳси тартибдиҳандай протокол; насаб, ном, ноҳми падари ҳар шаҳсе, ки дар амали тафтишӣ иштирок намудааст, инҷунин суроғаи ў; амали мурофиавӣ бо ҳамон тартибе, ки онҳо чой доштанд; ҳолатҳои ҳангоми гузаронидани мурофиа ошкоршудаи барои парванда муҳим; арзи шахсони дар пешбурди амали тафтишӣ иштирокдошта.

Агар ҳангоми пешбурди амали тафтишӣ аксбардорӣ, сабти овоз ва видео татбиқ шуда бошад ё қолабгирий ва нақшгирий анҷом дода шуда, нақшаю тарҳ кашида шуда бошад, воситаҳои техникие, ки ҳангоми анҷом додани амали даҳлдори тафтишӣ ба кор бурда шудаанд, шарт ва тартиби татбиқи онҳо, объектҳое, ки нисбати онҳо ин воситаҳо татбиқ шудаанд ва натиҷаҳои ба даст омада бояд инъикос гарданд. Дар протокол ба ғайр аз он бояд сабт гардад, ки оё қабл аз татбиқи воситаҳои техникий дар ин бора шахсони дар пешбурди амали тафтишӣ иштирокдошта огоҳ карда шуда буданд ё не.

Протокол барои шиносой ба ҳамаи шахсоне, ки дар пешбурди амали тафтишӣ иштирок доштанд, пешниҳод карда мешавад. Ба онҳо ҳукуки эродгирӣ, ки ба протокол бояд дохил карда шавад, фаҳмонида мешавад. Тамоми эроду иловаго ва ислоҳоти ба протокол дохил карда шуда, бояд пешакӣ мувофиқа ва бо имзои ин шахсон тасдиқ карда шаванд.

Ҳар як саҳифаи протокол аз ҷониби муфаттиш, шахси пурсидашуда, тарҷумон, мутахассис, шахсони холис ва дигар шахсони иштирокчии амали тафтишӣ имзо карда мешавад.

Ба протокол аксҳо, манбаҳои электронии сабти овоз ва видео, нақшаю тарҳ, қолаб, изу пай, ки ҳангоми пешбурди амали тафтишӣ анҷом дода шудааст, замима мегарданд.

Ҳангоми мавҷуд будани асос барои эҳтимоли он, ки таъмини амнияти ҷабрдида, намояндаи ў, шоҳид ва аъзои оилаи онҳо зарур аст, таҳқиқбарандаги хуқӯқ дорад дар протоколи амали тафтишӣ, ки дар он ҷабрдида, намояндаи ў ва шоҳид иштирок доранд, маълумотро дар бораи шахсияти онҳо зикр нақунад. Дар ин сурат таҳқиқбарандаги вазифадор аст қароре барорад, ки дар он сабаби дар хусуси маҳфӣ нигоҳ доштани маълумот оид ба шахсияти иштирокчии амали тафтишӣ қабул кардани қарорро зикр намуда, намунаи имзоро, ки вай дар протоколи амали тафтишӣ бо иштироки ў аз он истифода мебарад, сабт қунад. Қарор дар лифофаи мӯҳршуда нигоҳ дошта мешавад, ки бо мазмуни он танҳо муфаттиш, прокурори назораткунанда суд, судя шинос шуда метавонанд.

Пас аз ба ичро расонидани амалҳои таъхирнопазири тафтишӣ дар давоми даҳ шабонарӯз аз рӯзи оғози парванда, мақомоти таҳқиқ үҳдадор мешавад, парвандаги чиноятиро ба муфаттиш супорад (к. 3 м. 153 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Дар ҳисоби муҳлат соат ва рӯзе, ки ҷараёни муҳлат оғоз мегардад, ба ҳисоб гирифта намешавад (к. 1 м. 136 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Амалан ин чунин мазмун дорад, ки рӯзи оғози парванда ба муҳлати додашуда доҳил намешавад. Агар анҷоми муҳлат ба рӯзи гайрикорӣ рост ояд, рӯзи оҳирини муҳлат рӯзи кории баъди он рӯз фарорасандаги ба ҳисоб меравад.

Омӯзиши амалияни тафтишотӣ нишон медиҳад, ки кормандони мақомоти таҳқиқ на ҳамавақт парвандаро дар муҳлати бо қонун муқарраршуда ба муфаттиш месупоранд. Баъди санчиши бошидат дар се рӯзи аввал рӯзҳои дигар онҳо баъзан амалҳои ниҳоят камро ба анҷом мерасонанд (таҳминан як ё ду амали тафтиширо дар муддати панҷ рӯз мегузаронанд). Пас аз ичро намудани амалҳои таъхирнопазири тафтишӣ, вале на дертар аз даҳ шабонарӯз аз рӯзи оғози парвандаги мақомоти таҳқиқ вазифадор аст парвандаро ба муфаттиш супорад (к. 3 м. 153 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дар баробари ба анчом расонида шудани амалҳои таъхирнопазири тафтишӣ ва дигар амалҳои мурофиавӣ мақомоти таҳқиқ дар бораи ба муфаттиш супоридани парвандаи чиноятӣ қарор мебарорад. Дар қарор вақт ва ҷои баровардан (шаҳр, ноҳия), вазифа ва ному насаби таҳқиқбаранда, асосҳои ба муфаттиш фиристонидани парванда (мавҷудияти аломатҳои чинояте, ки нисбат ба онҳо дар асоси қонун пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист) ва худи ху-лосаи фиристонидани парванда ба муфаттиш нишон дода мешавад. Дар қисми баёни чунин қарор, багафсил нишон додани ҳолатҳои ошкоршуда аз рӯи парвандаи чиноятӣ зарур нест. Қифоя аст, мавҷудияти аломатҳои чинояте, ки нисбат ба он пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист қайд карда шаванд.

Агар, ки чунин қарор аз тарафи сардори мақомоти таҳқиқ (ё муовини ў) бароварда нашуда бошад, ин қарор бояд аз тарафи ў тасдиқ карда шавад.

Баровардани қарор дар бораи фиристонидани парвандаи чиноятӣ ба муфаттиш натанҳо бо ташаббуси мақомоти таҳқиқ ҷой дорад, инчунин бо талаби муфаттиш ба амал бароварда мешавад, чунки муфаттиш ҳар лаҳза иҷрои амалҳои таъхирнопазири тафтиширо аз тарафи ин мақомот мунтазир нашуда, метавонад ба тафтиши пешакӣ шурӯй кунад.

Дар давраи иҷрои амалҳои таъхирнопазири тафтишӣ, аз рӯи зарурият мақомоти таҳқиқ метавонад ҷорабинҳои оперативӣ-ҷустуҷӯро ба кор барад. Чунин ҷорабаҳоро ҳам шахси таҳқиқбаранда (агар он шахси ваколатдор бошад, мисол: ваколатдори оперативӣ) ва ҳам шахси дигари ваколатдор метавонад бо супориши сардори мақомоти таҳқиқ ва ё сардори воҳиди кофтуковии чиноятӣ гузаронад.

Баъд аз он ки парванда ба муфаттиш супорида шуд, мақомоти таҳқиқ амалҳои тафтишӣ ва ҷорабинҳои оперативӣ-ҷустуҷӯро фақат бо супориши муфаттиш анҷом дода метавонад. Дар сурати ба муфаттиш супорида шудани парвандае, ки оид ба он ошкор қардани шахси содиркунандай чиноят муюссар нашудааст, мақомоти таҳқиқ вазифадор аст барои муқаррар намудани шахси чиноятро содиркарда ҷорабинҳои оперативӣ-ҷустуҷӯро давом дода, муфаттиширо аз натиҷаҳои бадастоварда ҳабардор кунад (к. 4 м. 153 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

## **§ 2. Асосҳо ва тартиби гузаронидани амалҳои таъхирнопазири тафтишӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ**

Қонунгузории мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалҳои зерини тафтиширо ҳамчун амалҳои таъхирнопазир муқаррар кардааст. Инҳо: азназаргузорӣ, ёфта гирифтан, кофтуков, ҳабси муросилоти почта, ҳабарҳои телеграфӣ ва ҳабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, гӯш кардан ва сабти гуфтугӯи телефонӣ, шаҳодаткунонӣ ва пурсиши гумонбаршуда, пурсиши ҷабрдида ва шоҳидон мебошанд.

Ҳамин тарик тартиби гузаронидан ва ҳуҷҷатгузории амалҳои таъхирнопазири тафтиширо дида мебароем.

**Азназаргузорӣ** – ин амали тафтишие, мебошад, ки аз бевосита бо ҷашм объектҳои гуногуни моддиро дарк намудани таҳқиқбараандо иборат аст ва он бо мақсади дарёфт кардани далелҳо ва муқаррар намудани ҳолатҳои барои парванда аҳамиятдошта ба амал бароварда мешавад (м. 182 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Азназаргузорӣ имконият медиҳад, ки барои пешбарӣ кардани таҳминҳо ва фарзияҳо маълумоти аввалин гирифта шавад ва дар бораи хислату механизми ҳодиса тасаввуроти анику пурра ҳосил гардад.

Чунин намудҳои азназаргузоронии тафтишӣ чудо карда мешаванд: азназаргузоронии ҷои ҳодиса; маҳалле, ки ҷои ҳодиса намебошад; бино; воситаҳои нақлиёт; азназаргузоронии зоҳирӣ часад; асбобу анҷом; азназаргузоронии ҳайвонот.

*Азназаргузоронии ҷои ҳодиса* ягона амали тафтишие мебошад, ки гузаронидани он то оғоз кардани парвандаи чиноятий мумкин аст. Он азназар гузаронидани ҷои содир шудани чиноят ё ҷои дарёфт кардани пайҳои чиноятро дарбар мегирад.

*Азназаргузоронии маҳалле, ки ҷои ҳодиса намебошад* – бо мақсади маълум кардани ҷойҳои доду гирифт, ҷамъшавии чинояткорон бо мақсади содир кардани чиноят, муайян намудани тавқифгоҳҳои ҷои пинҳонкунии силоҳҳои гуногун, воситаҳои нашъадор ва дигар олотҳои содиркуни чиноят гузаронида мешавад.

*Азназаргузаронии бино* – барои муайян кардани чои чойгиршавии бино, соҳиби он, дарёфт намудани чинояткори пинҳоншуда, ёфта гирифтани далелҳои гуногуни ба парванда аҳамиятдошта ва ғайра гузаронида мешавад. Ҳангоми азназаргузаронии манзили истиқоматӣ бояд ҳозир будани шахси болиги маскуни он таъмин карда шавад. Дар сурати имконнопазири ҳозир шудани ў намояндагони ташкилоти манзилию коммуналий ё маъмурияти маҳаллий даъват карда мешаванд ва азназаргузаронии манзил бо риояи талаботи м. 13 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

Азназаргузаронӣ дар бинои корхона, ташкилот ва муассисаҳо бо иштироки намояндагони онҳо ва мақомоти худидораи маҳаллий анҷом дода мешавад.

Азназаргузаронӣ дар биноҳое, ки намояндагиҳои дипломатӣ чойгир шудаанд, ҳамчунин дар биноҳое, ки аъзои намояндагии дипломатӣ ва оилаи онҳо истиқомат мекунанд, танҳо бо ҳоҳиш ё ризои намояндаи дипломатӣ ва дар ҳузури онҳо анҷом дода мешавад. Ризои намояндаи дипломатӣ ба воситай Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта мешавад. Ҳангоми азназаргузаронӣ иштироки прокурор ва намояндаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмист.

*Азназаргузаронии воситаҳои нақлиёт* – бо мақсади муайян кардани ҳолати техникии воситай нақлиёт дар тафтиши чиноятҳои садамаи нақлиётӣ; ёфтани пайҳои чиноят баъди содиршавии чинояти дуздӣ, ихроҷи узви организми инсон бо мақсади гирифтани намунаҳо барои тадқиқоти мукоисавӣ ва ёфтани зикр намудани дигар далелҳои ба кор аҳамиятдошта гузаронида мешавад.

*Азназаргузаронии зоҳирӣ часад* – амали мустақили тафтиши буда, асосан дар чои ҳодиса ба амал бароварда мешавад ва он қисми таркибии азназаргузаронии чои ҳодиса ба шумор меравад.

Ҳангоми зарурати аз чои дағн (гӯр) ҷиҳати азназаргузаронӣ берун овардани часад муфаттиш қарор мебарорад. Ичрои қарор дар бораи аз чои дағн (гӯр) берун овардани часад (эксгуматсия) барои маъмурияти қабристон ва хешвандони наздики фавтида ҳатмӣ мебошад.

Берун овардани часад аз чои дафн ва азназаргузаронии он бо иштироки шахсони холис ва эксперти суди-тиббӣ сурат мегирад (м. 184 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Азназаргузаронии зоҳирӣ часад мумкин аст, ки дар дигар чойҳо ҳам гузаронида шавад (мисол: агар, ки часад ба мурдахона ва ё дигар чой оварда шуда бошад; агар, ки ҷабрдида дар дигар чойҳо ё беморхона фавтида бошад).

Дар баробари аznazarguzaroni шахси ин амали тафтиширо анҷомдода дар асоси талаботи м.м. 172, 182, 183 ва 187 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб медиҳад.

*Азназаргузаронии асбобу анҷом (далелҳои шайъӣ)* Асбобу анҷомҳо, яъне далелҳои шайъие, ки ба парвандai ҷиноятӣ аҳамият доранд мумкин аст, ки az тарафи корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, гумонбаршуда, айборшаванд, ҷабрдида ва намояндагони онҳо, шоҳидон ва дигарон пешниҳод карда шаванд.

Аznazarguzaroni бо иштироки шахсони холис сурат мегирад. Дар ҳолатҳои истисно (дар маҳалҳои душворгузар, ҳангоми мавҷуд набудани воситаҳои даҳлдори иттилоот, инчунин дар ҳолатҳое, ки аznazarguzaroni барои ҳаёт ва саломатии одамон ҳавфнок бошад) аznazarguzaroni бидуни шахсони холис анҷом дода мешавад.

Таҳқиқбараんだ ҳуқӯқ дорад барои иштирок дар аznazarguzaroni айборшаванд, гумонбаршуда, ҷабрдида, шоҳид, инчунин мутахассисро ҷалб намоянд.

Дар ҳолатҳои зарурӣ ҳангоми аznazarguzaroni андозагирий, аксбардорӣ, сабти овоз, ба навори видео гирифтан, нақшакашӣ ва тарҳрезӣ анҷом дода мешавад. Қолаб ва нусхай изҳо бардошта мешаванд ва дар сурати имконпазириӣ худи из якҷоя бо асбобу анҷом ё як қисми он бо истифода аз воситаю усулҳои техникии иҷозатдодаи қонун гирифта мешавад.

Аznazarguzarонии изҳо ва дигар объектҳои моддии ошкоршуда дар маҳалли пешбуруди амали тафтиший анҷом дода мешавад. Агар барои aznazarguzarони мухлати зиёд лозим бошад ё aznazarguzarони дар чои муайяншуда ниҳоят душвор бошад, объектҳо бояд гирифта, печонда ва мӯҳр гузошта, бидуни расонидани осеб ба чои дигари барои aznazarguzarони мусоид оварда мешаванд.

Ҳамаи объектҳои ҳангоми азназаргузаронӣ ошкоргардида ва гирифташуда бояд ба шахсони холис, дигар иштирокчиёни азназаргузаронӣ нишон дода шаванд.

Танҳо объектҳое гирифта мешаванд, ки ба парванда дахл доранд. Объектҳои гирифташуда барабандӣ ва мӯхргузорӣ карда, бо имзои таҳқиқбараанд ва шахсони холис тасдиқ карда мешаванд.

Иштирокчиёни азназаргузаронӣ ҳукуқ доранд таваҷҷӯҳи таҳқиқбараандаро ба ҳамаи он чизе, ки ба ақидаи онҳо, метавонад ба дақиқ соҳтани ҳолатҳои парванда мусоидат намояд, ҷалб кунанд.

**Шаҳодатқунонӣ** – барои дар бадани инсон ошкор карданни нишонаҳои маҳсус, осори чиноят, заҳмҳои ҷисмонӣ, муайян кардани ҳолати мастиӣ ё дигар ҳусусият ва аломатҳое, ки барои парванда муҳиманд, ба шарте, ки он муоина кардан (экспертиза)-ро тақозо накунад, мумкин аст, шаҳодатқунонии гумонбаршууда, айборшаванд, ҷабрдида ё шоҳид ба ҷо оварда шавад. Дар бораи гузаронидани шаҳодатқунонӣ таҳқиқбараанд / муфаттиш қарор мебарорад (м. 186 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Шаҳодатқунонӣ аз ҷониби таҳқиқбараанд ба иштироки ду шахсони холис, дар мавридиҳои зарурӣ бошад, ба иштироки духтур анҷом дода мешавад. Дар ҳолатҳое, ки ин амали тафтишиӣ бо бароҳна кардани шахси шаҳодатшаванд алоқаманд бошад, шаҳодатқунонӣ бо иштироки шахсони холиси ҳамчинс ба амал бароварда мешавад ва агар таҳқиқбараанд ҷинси муқобил бошад ӯ дар ин амали тафтишиӣ иштирок карда наметавонад.

Гузаронидани шаҳодатқунонӣ бо ҳаракате, ки ба иззати нағси шахси шаҳодатшаванд ё барои сломатии ӯ ҳатарнок мебошад, мумкин нест.

Пеш аз шаҳодатқунонӣ таҳқиқбараанд қарорро эълон мекунад ва ба ҳамаи иштирокчиёни амали тафтишиӣ ҳукуқ ва вазифаҳояшонро мефаҳмонад. Қарори гузаронидани шаҳодатқунонӣ барои гумонбаршууда ва айборшаванд ҳатмист.

Таҳқиқбараанд / муфаттиш дар бораи азназаргузаронӣ ва шаҳодатқунонӣ бо риояи талаботи м.м. 172 ва 173 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон.

хурии Тоҷикистон протокол тартиб медиҳад (к. 1 м. 187 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дар протокол ҳамаи амалҳои таҳқиқбаранд / муфаттиш, дар баробари он тамоми объектҳои ҳангоми шаҳодаткунонӣ ошкоргардида бо ҳамон пайдарҳамие, ки шаҳодаткунонӣ сурат гирифта буд ва дар ҳамон шакле, ки объекти ошкоргардида дар лаҳзai шаҳодаткунонӣ мушоҳида шудааст, дарҷ мегардад. Дар протокол ҳамаи объектҳои ҳангоми шаҳодаткунонӣ гирифташуда номбар ва дарҷ карда мешаванд.

Дар протокол ба ғайр аз он бояд чунин нуқтаҳо зикр карда шаванд:

—дар қадом вақт, дар чӣ хел ҳаво, дар чӣ хел рӯшнӣ азна- заргузаронӣ ва шаҳодаткунонӣ сурат гирифт;

—қадом воситаҳои илмӣ-техникиӣ истифода шуданд ва натиҷаҳои он чӣ гуна аст;

—киҳо ба шаҳодаткунонӣ ҷалб шуданд ва моҳияти ишти- роки онҳо аз чӣ иборат аст;

—ба қадом объектҳо мӯҳр гузошта шудааст ва бо қадом мӯҳр;

—ашёҳое, ки барои парвандай ҷиноятӣ аҳамият доранд, пас аз шаҳодаткунонӣ барои нигоҳдорӣ ба кучо фиристода карда шудаанд.

Дар бораи шаҳодаткунонӣ протокол тартиб дода мешавад. Дар қисми муқаддимавии он: ному насаби ҳамаи иштирокчиёни амали тафтишӣ; шароити шаҳодаткунонӣ (дар қадом бино, вақт, рӯшнӣ ва ғ.) нишон дода мешавад. Дар протокол ба иштирокчиёни шаҳодаткунонӣ фаҳмонида дода шудани ҳуқуқу вазифаҳояшон бояд қайд карда шавад. Дар қисми баёнӣ ҳамаи амалҳои таҳқиқбаранд, инчунин, ҳама он ҷизе ки дарёфт шудааст бо ҳамон тартибе, ки дар рафти амали тафтишӣ ба мушоҳида расидааст, инъикос мегардад. Агар шаҳодаткунониро дuxтур гузаронида бошад, натиҷаҳо дар протокол аз суханони ў сабт мегарданд. Ба протокол ҳамаи иштирокчиёни имзо мегузорад. Онҳо ҳақ доранд, ба протокол даровардани иловаю ислоҳотро талаб кунанд.

Протоколи шаҳодаткунониро таҳқиқбаранд бо риояи талаботи м.м. 172 ва 173 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб

медиҳад. Он бо қоидаҳои протоколи азназаргузаронӣ сурат мегирад (м. 187 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

**Кофтуков** – ин амали тафтиши мебошад, ки аз муоинаи манзил ва бинои дигар ё шахсони алоҳида иборат буда, он бо мақсади ёфта гирифтани чизу хучҷатҳои барои парванда аҳамиятдошта, инчунин бозёфт кардани шахсони нисбаташон ҷустуҷӯ эълоншуда ё ҷасадҳо гузаронида мешавад (м. 190 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Барои кофтуков мавҷуд будани маълумоти кофӣ дар бораи таҳмини он ки дар ягон бино ё ягон ҷой ё дар ягон шахс мумкин аст олоти ҷиноят, ашёҳо, хучҷатҳо ё ҷизҳои арзишнони барои парванда аҳамиятнок мавҷуд бошад, асос мегардад (к. 1 м. 190 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

**Ёфта гирифтан** – ҳангоми зарурати дарёфти ашёҳо ё хучҷатҳои муайян, ки барои парванда аҳамият доранд, ба шарте, ки дар кучо ва дар дасти кӣ будани онҳо маълум бошад, кофтуков ва дарёфти онҳо гузаронида мешавад (м. 192 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Кофтуков ва ёфта гирифтан (выемка) аз ҳамдигар бо асосҳои гузаронидан фарқ мекунанд: кофтуков дар мавридиҳое гузаронида мешавад, агар дар ҳусуси дар ҷои муайян ё дар ихтиёри шахси муайян воқеъ будани ягон объекти барои парванда аҳамиятдошта таҳмине мавҷуд бошад. Ёфта гирифтан он гоҳ гузаронида мешавад, агар аниқ маълум бошад, ки дар кучо ва аз ихтиёри кӣ, маҳз қадом ҷизу хучҷатҳоро гирифтан зарур аст.

Кофтуков ва ёфта гирифтан бо қарори асоснок аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ё прокурор бо иҷозати суд, судя гузаронида мешавад.

Кофтуков ва дарёфти хучҷатҳои дорои сирри давлатӣ ё дигар сирри қонунан ҳифзшуда бояд аз ҷониби суд, судя иҷозат дода шавад.

Дар ҳолатҳои истисно, ҳангоми мавҷуд будани ҳавфи воқеӣ, ки объекти ҷустуҷӯшаванда ва ё дарёftашаванда аз сабаби сари вакт ошкор накардан гум ё вайрон карда мешавад ё ба мақсадҳои ҷиноятӣ истифода мегардад ё шахси ҷустуҷӯшаванда пинҳон мешавад, мумкин аст бе иҷозати суд, судя кофтуков гузаронида дар ин бора дар давоми 24 соат ба суд маълумоти хаттӣ пешниҳод карда шавад.

Пеш аз оғози кофтуков таҳқиқбараңда шахсони манфиат-дорро бо қарори гузаронидани кофтуков шинос мекунанд.

Кофтуков ва ёфта гирифтан бо иштироки шахсони холис ва дар ҳолатҳои зарурӣ бо иштироки мутахассис ва тарҷумон сурат мегирад. То оғози кофтуков, ёфта гирифтан таҳқиқбараңда бояд қарорро ба прокурор дар хусуси аз тарафи прокурор ба суд пешниҳод намудани дархост ирсол намоянд.

Таҳқиқбараңда ба кофтуков шурӯй намуда, пешниҳод мекунанд, ки ашё ва хуччатҳои барои парванда аҳамиятнок ихтиёран супурда шаванд. Агар онҳо ихтиёран супурда шаванд ва ҳавфи пинҳон кардани ашё ва хуччатҳои гирифташаванда аз байн равад, кофтукови минбаъда қатъ карда мешавад.

Ҳангоми кофтуков мумкин аст қулфи бино ва анбори маҳкам, ба шарте, ки соҳиби он аз ихтиёран күшодан саркашӣ кунад, маҷбуран күшода мешавад. Бе зарурият ба вайрон кардани қулфи дар ва дигар ашё иҷозат дода намешавад.

Ҳангоми дарёфт кардани ашё ва хуччатҳои чустуҷӯ шаванда таҳқиқбараңда онҳоро маҷбури меситонад.

Кофтуков ва дарёфт кардан дар манзили истиқоматӣ, бинои корхонаю ташкилот ва муассиса бо иштироки шахсони дар қ.к. 8 ва 9 м. 183 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон зикргардида анҷом дода мешавад.

Кофтуков ва дарёфт кардан дар биное, ки намояндагони дипломатӣ ишғол кардаанд, инчунин дар манзиле, ки онҳо бо оилаашон зиндагӣ доранд, бо риояи талаботи муайяннамудаи қ. 10 м. 183 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

Таҳқиқбараңда вазифадор аст барои фош накардани маълумоти даҳлдори ҳаёти шахсии онҳое, ки дар ин бино зиндагӣ мекунанд ва ё шахсони дигари ҳангоми кофтуков ва дарёфт кардан ошкоршуда чораҳо андешад.

Таҳқиқбараңда ҳуқуқ дорад ба шахсоне, ки дар бино ё маҳалли кофтуков ё дарёфт карда гирифтан хузур доранд, инчунин ба шахсоне, ки ба ин бино ё маҳал меоянд, то охири кофтуков ё дарёфт кардан тарқ намудани онро, инчунин байни ҳам ё бо дигар шахсон мусоҳиб шудани онҳоро манъ кунанд.

Таҳқиқбараңда ҳангоми кофтуков ё ёфта гирифтани бояд қатъиян бо гирифтани ашё ва хуччатҳое, ки ба парванда муносибат доранд, маҳдуд шавад. Ашё ва хуччатҳое, ки барои

муомилот манъ шудаанд, сарфи назар аз алоқамандй бо парванда бояд гирифта шаванд. Ҳамаи ашё ва хуччатҳои гирифташуда бояд ба шахсони холис ва дигар иштирокчиён нишон дода шаванд.

**Ҳабси муросилоти почтаю телеграф, азназаргузаронӣ ва дарёфт карда гирифтани онҳо** – ҳангоми мавҷуд будани асосҳо барои таҳмини он, ки мактуб, телеграмма, радиограмма, баста, фириста ва дигар муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи баркӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд дорои маълумот, хуччат ё ашёи барои парванда аҳамиятнок мебошанд, онҳо таҳти ҳабс қарор дода мешаванд (м. 195 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ҳабси муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи баркӣ ва алоқаи почта интиқол мегарданд, таҳқиқбараанд азназаргузаронӣ ва дарёфт карда гирифтани онҳоро танҳо бо иҷозати суд, судя анҷом дона метавонад.

Дар ин ҳусус таҳқиқбараанд қарори асоснок бароварда, инҳоро зикр менамояд: фамилия, ном ва номи падари шахсе, ки муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи баркӣ ва алоқаи почта интиқолшавандай он бояд ҳабс карда шавад; суроғаи аниқи ин шахс; асосҳо барои ба ҳасбгирӣ ва ёфта гирифтани муросилот; навъҳои муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи баркӣ ва алоқаи почта интиқолшаванде, ки онҳо бояд ба ҳабс гирифта шаванд; муҳлате, ки дар ҷараёни он баҳабсгирӣ бояд амал кунад; номи муассисаи алоқа, ки ба зиммай он уҳдадории боздошти муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи баркӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, гузошта шудааст.

Баррасии дарҳости таҳқиқбараанд дар ҳусуси боздошт кардан муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи баркӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, азназаргузаронӣ ва ёфта гирифтани онро суд, судя тибқи қоидаҳои м. 192 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад. Дар сурати ба боздошти муросилоти почтаю телеграф иҷозат додани суд, судя таҳқиқбараанд қарорро ба муассисаи даҳлдори алоқа фиристода, ба он пешниҳод мекун-

над, ки муросилоти почтаю телеграфро боздорад ва фавран дар ин бора ба ў хабар расонад.

Таҳқиқбараңда азназаргузаронӣ, ёфта гирифтан ва нусхабардории муросилоти боздошташудай почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи баркӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, дар муассисаи алоқа бо иштироки холисон аз ҳисоби кормандони ин муассиса мегузаронад. Таҳқиқбараңда дар ҳолатҳои зарурӣ барои иштирок дар азназаргузаронӣ ва ёфта гирифтани муросилоти почтаю телеграф ҳуқуқ дорад мутахассиси даҳлдор, инчунин тарҷумонро даъват намояд. Барои ҳар як азназаргузаронии муросилоти почтаю телеграф протокол тартиб дихад ва зикр намояд, ки аз ҷониби кӣ ва чӣ гуна азназар гузаронида, нусхабардорӣ шудааст ва ба унвони кӣ ирсол карда ё боздошта шудааст.

Ҳабси муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи баркӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, ҳангоми аз байн рафтани зарурат, вале дар ҳар ҳолат на дертар аз қатъи парванда ё ба суд фиристодани он бекор карда мешавад.

**Гӯш ва сабт кардан гуфтугӯ** – оид ба парвандаи ҷиноятӣ дар бораи ҷиноятҳои вазнин ва маҳсусан вазнин, ба шарти мавҷуд будани асосҳои коғӣ барои таҳмини он ки гуфтугӯи телефонии гумонбаршуда, айборшаванда ва дигар шаҳсон ё гуфтугӯ бо дигар воситаҳои алоқа, ки дорои маълумот дар бораи ҷиноят шуда метавонанд ё дорои маълумоти барои парванда аҳамиятнок мебошанд, бо тартиби муқаррарнамудаи м. 192 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷозати суд, судя анҷом дод мешавад (м. 196 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ҳангоми мавҷуд будани таҳдиidi истифодаи зӯроварӣ, тамаъкорӣ ва дигар амали ҷиноятӣ нисбат ба ҷабрдида, шоҳид ё аъзои оилаи онҳо, бо аризаи хаттии онҳо ё ҳангоми мавҷуд набудани чунин ариза тибқи дарҳости таҳқиқбараңда бо иҷозати суд, судя мумкин аст гуфтугӯе, ки тавассути телефонӣ ё ба воситаҳои дигари алоқа сурат мегирад сабти он анҷом дода шавад.

Дар бораи гӯш ва сабти гуфтугӯ муфаттиш қарор мебарорад, ки дар он инҳо зикр мегарданд: парвандаи ҷиноятӣ ва

асосхое, ки тибқи онҳо ин амали тафтишӣ сурат мегирад; ному наасаби шахсоне, ки гуфтугӯи онҳо гӯш карда мешавад; муҳлати гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ; муассисае, ки ба зими мааш воситаҳои техникии гӯшкунӣ ва сабти гуфтугӯ вогузонта шудааст.

Таҳқиқбарандა қарорро ба суд, судя барои гирифтани иҷозат ирсол намуда, дар сурати дода шудани иҷозат онро ба-рои иҷро ба муассисаи даҳлдор равон мекунад.

Давомнокии муҳлати гӯш ва сабт кардани гуфтугӯро қонунгузор на бештар аз шаш моҳ муайян кардааст. Ҳангоми дар оянда зарур набудани ин амал, вале дар ҳама ҳолат на дертар аз қатъи парванда ва ё ба суд ирсол кардани он ин амал аз тарафи таҳқиқбарандა бекор карда мешавад.

Таҳқиқбарандა дар тӯли тамоми муҳлати муқарраршуда ҳуқуқ дорад, дар ҳар вақту замон фонограммаро барои азна-заргузоронӣ ва шунидани он талаб карда гирад. Фонограмма ба таҳқиқбарандა дар шакли мӯҳршуда бо мактуб равон карда мешавад, ки дар он бояд вақти оғоз ва анҷоми сабти гуфтугӯ ва таснифи воситаҳои зарурии техникӣ истифодашуда инъикос карда мешаванд.

Азназаргузоронӣ ва шунидани фонограмма аз ҷониби таҳқиқбарандা бо иштироки шахсони холис ва ҳангоми зарурат мутахассис, сурат гирифта, дар ин бора протокол тартиб дода, дар он ҳамон қисми фонограмма, ки ба парванда даҳл дорад, айнан нишон дода мешавад. Фонограмма ба парванда замима мегардад ва айни замон қисмате, ки ба парванда алоқаманд нест, пас аз эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм ё қатъи парванда нобуд карда мешавад.

**Пурсиши гумонбаршуда.** Гумонбаршуда шахсест, ки нисбат ба ў бо асос ва тартиби муқаррарнамудаи КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар гумонбар шуданаш дар содир намудани ҷиноят парвандай ҷиноятӣ оғоз гардида, дар ин бора ба ў муфаттиш ё таҳқиқбарандა ҳабар медиҳад ё ў дастгир карда шудааст ва ё дар ҳаққи ў то пешниҳод кардани айб чораи пешгири татбиқ карда шудааст (қ. 1 м. 46 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Танҳо аз лаҳзаи татбиқ намудани ин ҷораҳои маҷбуркунии мурофиавӣ шахс гумонбаршуда эътироф карда шуда, ҳуқуқҳои гумонбаршударо пайдо мекунад.

Мутобики к. 4 м. 46 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон гумонбаршуда дорои чунин ҳукуқҳо мебошад:

—нишондод дихад ё надиҳад ва дар ин бора пеш аз пурсиш хабардор карда шавад;

—донад, ки барои чӣ гумонбар шудааст;

—нусхаи протоколи дастгиршавӣ ё қарорро оид ба татбиқи чораи пешгирий гирад;

—бо забони модарӣ ё забони дигаре, ки медонад, нишондод дихад;

—аз хизмати тарҷумон ройгон истифода барад;

—далелҳо пешниҳод кунад;

—дарҳост изҳор кунад;

—бо протоколҳои амали тафтиший, ки бо иштироки ӯ гузаронида шудаанд, ҳамчунин бо маводе, ки ба суд барои татбиқи ҳабс нисбат ба ӯ чун чораи пешгирий равон карда шудааст, шиннос шавад;

—раддия изҳор намояд;

—аз амалу қарори суд, прокурор, муфаттиш ва шахси таҳқиқбараんだ шикоят намояд.

Шахси гумонбаршуда, барои пурсиш тавассути даъватнома даъват карда шуда, дар он ба ҳайси кӣ, ба назди кӣ, ба қадом суроға, вақти ҳозир шудан, оқибатҳои бе сабабҳои узрнок ҳозир нашудан қайд карда мешавад, мазмуни даъватнома низ аз ин талабот иборат аст. Гумонбаршудае, ки дар ҳабс нигоҳ дошта мешавад ба пурсиш тавассути маъмурияти тавқифгоҳҳо даъват карда мешаванд (к. 4 м. 198 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон).

Гумонбаршуда вазифадор аст, ки мувофиқи даъват ба пурсиш ҳозир шавад. Дар ҳолати бе сабабҳои узрнок ҳозир нашудан дар ҳаққи ӯ мақомоти таҳқиқ метавонанд чораи маҷбуркунии мурофиавии маҷбуран оварданро, ки дар сарҳати 2 к. 1 м. 113 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, татбиқ намоянд. Танҳо ҳангоми аз мақомоти таҳқиқ пинҳон шудан ё надоштани ҷои зисти доимӣ, мумкин аст, ки гумонбаршуда бе даъвати пешакӣ маҷбуран оварда шавад.

Дар сурати бе сабабҳои узрнок ба даъват ҳозир нашудани гумонбаршуда бо қарори асосноки таҳқиқбараnda аз ҷониби мақомоти корҳои дохилий маҷбуран оварда мешавад.

Пурсиши гумонбаршуда одатан дар маҳалле, ки мақомоти таҳқиқ чойгир шудааст гузаронида мешавад, дар ҳолатҳои зарурӣ мумкин аст, ки дар ҷои зисти гумонбаршуда гузаронида шавад.

Гумонбаршудагон оид ба ҳамон як парвандай ҷиноятӣ дар алоҳидагӣ пурсида мешаванд, бояд ҷораҳо андешида шавад, ки онҳо ҳангоми таҳқиқ имконияти бо ҳам воҳӯрдан ва мулоқот карданро надошта бошанд.

Пеш аз пурсиш ба шахси гумонбаршуда ҳукуқҳояш, ки дар қ. 4 м. 46 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда, ў огоҳонида мешавад, ки дар содир намудани қадом ҷиноят гумонбар шудааст ва дар ин бора дар протокол қайд карда мешавад.

Дар дигар ҳолатҳо пурсиши гумонбаршуда тибқи қоидагҳои умумии м. 199 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда шуда, ҳолатҳои кор аз рӯи принципи ҳамаҷониба, пурра ва холисона муайян карда мешаванд. Таҳқиқбаранд ҳукуқ надорад, ки исбот кардани гуноҳро бар дӯши гумонбаршуда вогузор кунад. Гирифтани нишондод бо роҳҳои таҳдид, зӯроварӣ ва ё дигар ҷораҳои ғайриқонунӣ манъ карда шудааст.

Дар аввали пурсиш дар назди гумонбаршуда савол гузошта мешавад, оё ба ў фаҳмост, ки барои ҷӣ гумонбар карда мешавад ва оид ба ин масъала ҷӣ гуфта метавонад. Баъд аз он пешниҳод карда мешавад, ки оид ба ҳолатҳои кор нишондод дидҳад. Шахси пешбарандай таҳқиқ нишондоди гумонбаршударо гӯш карда ҳангоми зарурият саволҳо медиҳад. Додани саволҳои раҳнамункунанда манъ аст.

Гумонбаршуда низ чун айбдоршаванд ҳукуқ ба ҳимоя дошта, барои додани гувоҳии бардуруғ ва ё нахостани додани нишондод огоҳонида намешавад.

Протоколи пурсиши гумонбаршуда бо дастрасии қоидагҳои умумии гузаронидани амалҳои тафтишие, ки дар м.м. 172, 197-201 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, инчунин бо риояи қоидагҳои маҳсусе, ки қонун ҳукуқҳои гумонбаршударо дар м. 46 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст ба амал бароварда мешавад.

Дар протоколи пурсиш маълумот оид ба шахсияти гумонбаршуда ва нишондодаш айнан дарҷ карда мешаванд. Дар

ҳолатҳои зарурӣ саволҳои ба гумонбаршуда додашуда ва ҷавоби онҳо дарҷ карда мешаванд.

Баъди ба охир расидани пурсиш протокол барои хондан ба гумонбаршуда пешниҳод карда мешавад ё бо ҳоҳиши ў протокол аз ҷониби таҳқиқбараандагӣ хонда дода мешавад. Гумонбаршуда ҳукуқ дорад талаб кунад, ки ба протокол иловаҳо ва тағйиротҳо дароварда шаванд, талабҳои ў аз тарафи таҳқиқбараандагӣ бояд ҳатман иҷро карда шаванд.

Дурустии нишондоди дарҷшуда бо имзои гумонбаршуда дар ҳар саҳифаи протокол тасдиқ карда мешавад. Пеш аз имзои протокол дар он қайд карда мешавад, ки бо он гумонбаршуда шахсан шинос шуд ва ё ба ў хонда дода шуд. Иловаҳо ё тағйирот бо имзоҳои гумонбаршуда ва таҳқиқбараандагӣ тасдиқ карда мешаванд.

Агар пурсиш бо иштироки тарҷумон гузаронида шавад, ҳукуку ӯҳдадориҳояш, ки дар м. 59 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, дар зери имзояш фаҳмонида дода мешавад. Инчунин дар протокол ҳукуки гумонбаршуда оид ба рад кардани тарҷумон инъикос мейбад ва сабаби радкунӣ ишора карда мешавад.

Тарҷумон ҳар як саҳифаи протоколи тарҷума кардаашро бо имзои худ тасдиқ мекунад. Дар навбати худ гумонбаршуда низ дурустии тарҷумаро мувоғиқ ба ҳолати кор тасдиқ мена-мояд.

Агар гумонбаршуда ҳоҳиш дошта бошад ба ў имконият дода мешавад, ки нишондодашро бо дасти худ дарҷ кунад, оид ба ин дар протокол қайд карда мешавад.

Ҳамаи нишондоди додашуда дар протокол дарҷшуда, дурустии онҳо ва дурустии ҷавоби саволҳои иловагӣ аз тарафи гумонбаршуда ва таҳқиқбараандагӣ бо роҳи имзо гузоштан тасдиқ карда мешаванд.

Агар дар ҷараёни пурсиш сабти овоз ва видео истифода бурда шавад, таҳқиқбараандагӣ қабул мекунад ва дар ин бора ба гумонбаршуда то оғози пурсиш хабар медиҳад.

Сабти овоз ва видео маълумотеро, ки дар қ.қ. 3 ва 4 м. 172 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шудаанд, бояд тамоми ҷараёни пурсишро инъикос намояд.

Баъди ба охир расидани пурсиш сабти овоз ва видео ба гумонбаршуда пурра шунавонида ва нишон дода мешавад.

Баъди ба охир расидани намоиш ё шунидани сабт аз гумонбаршуда пурсида мешавад, ки оё ў гуфтаҳои худро пурра ё аниқ карда метавонад ва оё ў дурустии сабтро тасдиқ мекунад. Иловаҳои ў ба нишондодҳои сабти овоз ва видео, ҳамчунин ба фонограмма ва видеограммаҳо дохил карда мешаванд. Сабти овоз ва видео бо изҳороти пурсишшаванда, ки дурустии онро тасдиқ мекунад, ба охир мерасад.

**Дастгир кардани шахс** яке аз чораҳои маҷбуркунии мурофиавӣ буда, яъне ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ овардани ў ва ба муҳлати кутоҳ дар ҷойҳои маҳсус бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ ва КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ доштан аст ва ҳамчун чораи маҷburkunii таъхирнапазир ба кор бурда мешавад (м. 91 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Дастгиркуни танҳо бо мақсади санҷидани иштироки шахси гумонбаршуда дар содир кардани ҷиноят ва ҳалли масъалаи минбаъд нисбати ў татбиқ кардани чораи пешгирий дар намуди ҳабс гузаронида мешавад.

Асосҳо ва тартиби дастгиркуни ҳамчун чораи маҷburkunii мурофиавӣ дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ (м.м. 92, 94 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда» аз 28.06.2011 сол таҳти № 720 пешбинӣ карда шудааст.

Тибқи к. 2 м. 91 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгир кардани шахс танҳо татбиқ мегардад:

—нисбат ба гумонбаршуда дар содир намудани ҷинояте, ки барои он ҷазо дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ ё нигоҳ доштан дар қисмҳои ҳарбии интизомӣ пешбинӣ шудааст;

—нисбат ба айборшаванда ва судшавандае, ки қоидашои чораи пешгирии нисбат ба ў татбиқшударо вайрон намудааст;

—нисбат ба маҳкумшудае, ки дар ҳаққи ў пешниҳоди мақомоти ваколатдор дар бораи бекор кардани шартан татбиқ накардани ҷазо (м. 71 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон), шартан пеш аз мууҳлат аз адои ҷазо озод кардан (м. 76 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон), мавқуф гузоштани адои ҷазо (м. 78 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) мавҷуд аст.

Шахс танҳо дар ҳолатҳои зайл дастгир карда мешавад:

—дар асоси гумони бевосита дар содир намудани ҷиноят;

—дар асоси қарори мақомоти таъқиби чиноятӣ;

—дар асоси қарори (таъиноти) суд, судя дар бораи дастгир кардани маҳкумшуда то ҳалли масъалаи бекор кардани шартан татбиқ накардани ҷазо, мавқуф гузоштани адои ҷазо ё шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардан (к. 3 м. 91 КМҶ Ҷумхурии Тоҷикистон).

Шахро дар содир намудани чиноят ба шарте гумонбаршуда ҳисобидан мумкин аст, ки аз тарафи мақомоти пешбурди таъқиби чиноятӣ дар доираи салоҳияти худ ҳангоми мавҷуд будани яке аз асосҳои зерин дастгир карда шавад, агар:

—дар вақти содир кардани чиноят ё бевосита баъди содир кардани он боздошт шуда бошад;

—шоҳидони ҳодиса, аз он чумла, шахси аз чиноят ҷабрдида бевосита шахси содирнамудаи чиноятро нишон диҳанд ё бо тартиби пешбининамудаи м. 94 КМҶ Ҷумхурии Тоҷикистон боздошт намоянд;

—дар бадан, либос, ашёи ҳамроҳи шахсбуда, дар чизҳои истифодакарда, манзил, ҷои кор ё воситай нақлиёти ў осори баражлои чиноят ошкор карда шуда бошанд, ки аз шарик будани ў дар содир намудани чиноят дарак медиҳанд;

—агар асосҳои дигари кофии гумонбар шудани шахс дар содир намудани чиноят мавҷуд бошанд, ба шарте ки вай кӯшиши аз ҷои ҳодиса ё аз мақомоти таъқиби чиноятӣ пинҳон шуданро карда бошад ё ҷои зисти доимӣ надошта бошад ё дар маҳалли дигар зиндагӣ қунад ё шахсияташ муайян карда нашуда бошад.

**Шахс дар вақти содир кардани чиноят** боздоштшуда ба ҳисоб меравад, агар он аз лаҳзаи оғоз намудани ҳаракатҳои чинояткоронаи худ сар карда то анҷоми ин ҳаракатҳо дастгир карда шавад ё **бевосита баъди** содир кардани ин ҳаракатҳо дар ҷои чиноят ё ҳангоми кӯшиши тарк намудани он ҷой дастгир карда шавад.

**Бевосита шахси содирнамудаи чиноятро нишон додани шоҳидон ва ё ҷабрдида**, чунин маъно дорад, ки бо ҳабари онҳо шахси мушаҳҳас дар содир кардани чиноят дастгир карда мешавад. Агар, ки ҳабари расонидаи шоҳид ва ё шахси аз чиноят ҷабрдида барои оғоз намудани парвандай чиноятӣ сабаб шуда тавонад, он ба протоколи аризи шифоҳӣ ё бо ари-

зai хаттӣ ба расмият дароварда мешавад (м. 141 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон).

Дар **бадан**, **либос**, **ашё**, **манзил** ва гайра осори баъзлои чиноят ошкор карда шуда бошанд, аз шарики шахс дар содир намудани чиноят дарак медиҳанд. Ин осорҳои чиноят мумкин аст, ки аз хун, ҷароҳатҳои гуногун, изҳои моддаҳои гуногун дар либос ё бадани шахс дида мешаванд, ашёҳои дуздидашуда ва олотҳои содиркуни чиноят, ки дар манзили шахси гумонбаршуда ёфт мешаванд, иборат бошанд.

**Асосҳои дигари кофии гумонбар шудани шахс** дар содир намудани чиноят – ин ҳар кадом далел – нишондодҳои шоҳидон, протоколҳои азназаргузаронӣ, кофтуков, маводи баҳисобигирӣ (инвентаризатсия), санчишҳои молиявӣ (ревизия) ва гайра шуда метавонанд, агар ки онҳо алоқамандии шахсро чинояти содиршуда нишон диханд, инчунин иттилооте, ки бо гузаронида шудани ҷорабинҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй ба даст оварда шудаанд. Вале ин маълумот ҳам худ ба худ барои дастгир кардани шахс асос шуда наметавонанд. Шахс дар ҳолате дастгир карда мешавад, ба шарте ки вай кӯшиши аз ҷои ҳодиса ё аз мақомоти таъқиби чиноятӣ пинҳон шуданро карда бошад ё ҷои зисти доимӣ надошта бошад ё дар маҳалли дигар зиндагӣ кунад ё шахсияташ муайян карда нашуда бошад.

Сўйқасди фирор намуданро ҳамчун кӯшиши пинҳон шудани гумонбаршуда аз мақомоти таҳқиқ (мисол: баъди даъват намудан ба пурсиш; ҳангоми ба тариқи маҷбурий ҳозир намудан ба пурсиш; кӯшиши фирор намудан аз доҳили биное, ки ба пурсиш даъват карда шуда буд; кӯшиши фирор намудан аз манзили истиқоматӣ; ногаҳон аз шаҳр баромада рафтан ва гайра).

Дар ҳар мавриди дастгиркуни шахси гумонбаршуда дар содир кардани чиноят, мақомоти таҳқиқ бо нишон додани он асос, ҷой ва вақти дастгиркуни воқеӣ (бо зикри рӯз, соату дақика), натиҷаҳои кофтукови шахсӣ, ва баёноти муҳтасари дастгиршуда, дар давоми се соат протокол тартиб медиҳад. Протокол ба дастгиршуда эълон ва ҳамзамон ҳуқуқҳои бо м. 46 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон пешбинишуда, аз ҷумла ҳуқуқи даъват кардани химоятгар ва дар ҳузури ӯ додани нишондод фаҳмонида, ин маълумот дар протокол

сабт карда мешавад. Протоколро шахси тартибода ва дастгиршуда имзо мекунанд.

Пеш аз имзои протокол ба дастгиршуда имконият дода мешавад, ки бо мазмуни он шинос шавад ё бо хоҳиши дастгиршуда мазмуни протокол ба ўхонда дода мешавад.

Муҳлати дастгиркунни шахсе, ки дар содир намудани чиноят гумонбар дониста шудааст, аз лаҳзаи боздошт карда шуданаши ҳисоб карда шуда, он 72 соатро дар бар мегирад. Баъди гузаштани ин муҳлат дастгиршуда бояд аз ҳабс озод карда ё дар ҳаққи ўчораи дигари пешгирии дар КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда татбиқ карда шавад.

Протоколи дастгиркунӣ ҳуҷҷати мурофиавӣ буда, дар он асос ва ҳолатҳои дастгиркунӣ шахси гумонбар дар содир намудани чиноят нишон дода мешавад. Ҳулосаи мувоғиқи мақомоти таҳқиқ дар ҳусуси дастгиркунӣ дар ҳуди мазмуни протокол зикр карда мешавад.

Инчунин дар протоколи дастгиркунӣ баёноти қӯтоҳи дастгиршуда дар ҳусуси дастгир карда шудани ў ва содир кардани чиноят ворид карда мешавад. Ин баёнот иҳтиёран дода шуда ҳамчун пурсиш баҳо дода намешавад. Аз дастгиршуда пурсида мешавад, ки оё оид ба дастгиркунӣ арзу шикоят дорад ё не? Агар ки ў изҳори чунин хоҳишро накунад, дар ин ҳусус дар протокол дарҷ карда шуда бо имзои таҳқиқбараанд асоснок карда мешавад. Вақте, ки дастгиркунӣ анҷом дода мешавад, дар ин бора мақомоти таҳқиқ фавран (дар давоми 24 соат) ба прокурор ба таври ҳаттӣ ҳабар медиҳад.

Дар ҳабари ҳаттие, ки ба прокурор равон карда мешавад ному нараб, сана ва ҷои таваллуд, ҷои кор ва вазифаи ишғолкардаи дастгиршуда, бандубости чинояте, ки шахси дастгиршуда гумонбар дониста шудааст (намуди чиноят ва моддаи даҳлдори КЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон), вақт, ҷой ва асосҳои дастгиркунӣ нишон дода мешаванд.

Агар тибқи маводи пешниҳодшуда прокурор ба ҳулоса ояд, ки барои дастгиркунни гумонбаршуда асосҳои кофӣ мавҷуд намебошанд, дар ин ҳолат ўро ҳатман озод мекунад ё бе озод қардан ба мақомоти таҳқиқ супориш медиҳад, ки барои қабули қарори асоснок амалҳои муҳими тафтиширо бо

назардошти мухлати дастгиркуни дар қонун пешбинишуда гузаронанд.

Гарчанде, ки дар хусуси дастгиркуй ба прокурор хабар дода шавад ҳам, мақомоти таҳқиқ дар оянда ҳангоми аз байн рафтани зарурият метавонад бо ташаббуси худ дастгиршударо аз муассисай нигоҳдории мувакқатӣ озод кунад.

Мақомоти таҳқиқ вазифадор аст дар давоми 12 соат аз лаҳзай дастгиркуни воқей дар бораи дастгиркуй ва ҷои нигоҳ доштани дастгиршуда ягон аъзои болиги оила ё хешовандони наздикиро хабардор кунад ё ба худи дастгиршуда имконияти чунин хабардор карданро дихад Агар дастгиршуда шаҳрванди давлати ҳориҷӣ бошад, дар ҳамин мухлат дар бораи дастгиркуй ба Вазорати корҳои ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои огоҳ намудани сафоратхона ё консулгарии ин давлат хабар дода мешавад (м. 100 КМҖ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Чи хеле, ки қонунгузор мухлати 12 соатаро муайян кардаст, шакли хабарнома низ вобаста ба ҳолати кор ва ҷои зисти хешовандон гуногун буда метавонад. Хабарнома мумкин аст, ки дар шакли ҳаттӣ, бо тарики телефонӣ ё шифоҳӣ дода шавад. Дар ҳар ҳолат хабар дар бораи дастгиркуй бояд сари вақт расонида шавад, дар протоколи дастгиркуй ному насаби хешованде, ки ба он хабар дода шудааст, сана ва шакли хабарнома мухтасар қайд карда мешавад.

Ҳолатҳое мешаванд, ки ҷои зисти хешовандони дастгиршуда маълум нест ё хабардоркуни онҳо ба пешбурди пурра, ҳаматарафа ва холисонай парвандаи ҷиноятӣ монеъ шуда метавонад, дар ин маврид протоколи дастгиркуй қайд карда мешавад ва онҳо хабардор карда намешаванд. Асоснокии чунин қайдҳо дар протокол аз тарафи сардори мақомоти таҳқиқ бояд санҷида шавад.

Дастгиршудагон баъди тартиб додани протоколи даҳлдор дар муассисай нигоҳдории мувакқатӣ бо назардошти мухлати дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ муқарраршуда то татбиқ намудани яке аз ҷороҳои пешгирии дар қ. 2 м. 101 КМҖ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда ё озод кардани он бо асосҳои дар м. 99 КМҖ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда нигоҳ дошта мешаванд.

Муассисай нигоҳдории мувакқатӣ (минбаъд МНМ) барои дар ҳабс нигоҳ доштани шахсе, ки дар содир кардани чиноят гумонбар дониста шудааст, ўро дастгир кардаанд, пешбинӣ гардидаанд. МНМ воҳиди мақомоти корҳои дохилӣ буда, аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблагузорӣ карда мешавад. МНМ дар мақомоти корҳои дохилӣ мувоғики Қонун бо пешниҳоди роҳбари мақомоти корҳои дохилӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис, аз нав ташкил ва барҳам дода мешавад (б. 4 м. 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда» аз 28.06.2011 сол таҳти № 720).

Асоси дар ҳабс нигоҳ доштани шахсе, ки дар содир карданни чиноят гумонбар дониста шуда, ўро дастгир кардаанд, протоколи дастгиркунӣ мебошад, ки бо тартиби мӯкаррарнамудаи КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шудааст (қ. 1 м. 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда»).

Протокол ҳуҷҷати расмӣ буда, аз тарафи шахси мансабдори мақомоти даҳлдор тартиб дода мешавад ва он асос барои аз тарафи маъмурияти МНМ ба камераҳои маҳсус ворид карданни шахси дастгиршуда дар содир намудани чиноят мегардад. Ҳолат ва вакти қабули дастгиршуда ба МНМ дар китоби ҳисботии бақайдигирӣ дарҷ карда шуда, бо имзои шахси супоранда ва қабулкунанда тасдиқ карда мешавад.

Протоколи дастгиркунӣ дар ду нусха тартиб дода мешавад: яке ба парвандаи чиноятӣ ҳамроҳ карда шуда, дигаре ба маъмурияти МНМ супорида мешавад. Ҳангоми татбиқ карда шудани чораи ҳабсӣ протоколи дастгиркунӣ ба парвандаи шахсии шахси дар ҳабс нигоҳдошташаванда ҳамроҳ карда мешавад. Ҳамроҳ карданни протоколи дастгиркунӣ ба парвандаи шахсӣ барои ҳисоб карданни муҳлати нигоҳдорӣ дар ҳабс зарур мебошад. Чунки ҳангоми дастгиркунӣ муҳлат аз лаҳзаи татбиқи воқеии ин чора ба ҳисоб гирифта мешавад (қ. 3 м. 136 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Таҳқиқбараандо уҳдадор аст, ҳуқуқҳои шахси дастгиршударо, ки қонунгузор пешбинӣ кардааст фаҳмонида дихад ва дар ин хусус дар протокол дарҷ карда мешавад.

Гумонбаршудае, ки дар содир намудани чиноят дастгир карда мешавад чунин хукуқхоро доро мебошад:

—нишондод дихад ё надихад ва дар ин бора пеш аз пурсиш хабардор карда шавад;

—донад, ки барои чӣ гумонбар шудааст;

—нусхай протоколи дастгиршавӣ ё қарорро оид ба татбики чораи пешгирий гирад;

—бо забони модарӣ ё забони дигаре, ки медонад, нишондод дихад;

—аз хизмати тарҷумон ройгон истифода барад;

—далелҳо пешниҳод кунад;

—дарҳост изҳор кунад;

—бо протоколҳои амали тафтиший, ки бо иштироки ӯ гузаронида шудаанд, ҳамчунин бо маводе, ки ба суд барои татбики ҳабс нисбат ба ӯ чун чораи пешгирий равон карда шудааст, шиннос шавад;

—раддия изҳор намояд;

—аз амалу қарори суд, прокурор, муфаттиш ва шахси таҳқиқбараанд шикоят намояд.

Аз лаҳзай дастгир шудан ба гумонбаршуда бо ҳимоятгар мулоқоти як ба як бе маҳдуд кардани шумора ва давомнокии он пешниҳод карда мешавад (қ. 1 м. 18 Қонун).

Ба дастгиршуда мумкин аст дар асоси супориши хатии шахси мансабдор ё мақоме, ки парвандаи чиноятӣ дар пешбурди ӯ қарор дорад, имконият дода мешавад, дар як моҳ на зиёда аз ду маротиба, бо давомнокии ҳар як маротиб то се соат мебошад, бо хешвандон ё дигар шахсон мулоқот намоянд (қ. 4 м. 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда»).

Инчунин бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда» чойҳо ва низом нигоҳдории дастгиршудагон муқаррар карда шудааст.

Мувофиқи қ. 1 м. 99 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгиршуда дар асоси қарори (таъиноти) мақомоти пешбурди мурофиаи чиноятӣ дар ҳолатҳои зайл бояд озод карда шавад, агар:

—гумони аз тарафи шахс содир шудани чиноят тасдиқ на-  
гардида бошад;

—асосҳои минбаъд дар ҳабс нигоҳ доштан аз байн рафта  
бошанд;

—муқаррар карда шуда бошад, ки дастгиркунӣ бо риоя на-  
кардани қоидаҳои муқаррарнамудаи КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон  
амалӣ шудааст;

—муҳлати дастгиркунӣ гузашта бошад.

Озод кардани дастгиршуда, дар асоси қарори таҳқиқ-  
баранда ва ё прокурор аз тарафи сардори МНМ ба амал баро-  
варда мешавад. Қарори озод кардани дастгиршуда аз лаҳзай ба  
МНМ ворид гаштанаш ҳатман бояд ичро карда шавад.

Дар қарори озод кардани дастгиршуда аз МНМ асосҳои  
озодкунӣ бояд дарҷ карда шаванд.

**Пурсиши шоҳидон ва ҷабрдидағон.** Шоҳид шахсе шуда ме-  
тавонад, ки ба ў ягон ҳолати барои парвандай чиноятӣ  
аҳамиятдошта маълум мебошад.

Ба сифати шоҳид шахсони зерин пурсида намешаванд:

—шахсоне, ки бо сабаби норасоиҳои ҷисмонӣ ё рӯҳӣ қоби-  
лият надоранд, ки ҳолатҳои дар парвандай чиноятӣ муқаррар-  
шавандаро дуруст дарк ва барқарор намоянд;

—химоятгар / адвокат ва ёрдамчии ў барои аниқ намуда-  
ни маълумоте, ки мумкин аст ба онҳо бо сабаби муроҷиат  
барои расонидани ёрии хуқуқӣ ё расонидани чунин ёрӣ аён  
гардидааст;

—хешовандони наздики гумонбаршаванда, айбдоршаван-  
да, судшаванда, ба шарте, ки онҳо барои пурсиш ба сифати  
шоҳиди парвандай мазкур розӣ нашуда бошанд;

—судя, машваратчии ҳалқӣ оид ба ҳолатҳои муҳокимаи  
масъалаҳое, ки ҳангоми иштироқи онҳо дар баррасии пар-  
ванди маълум гаштааст (м. 56 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ҷабрдида шахсест, ки сарфи назар аз синну сол, ҳолати  
рӯҳӣ ва ҷисмонӣ ба ў аз чиноят зарари ҷисмонӣ, моддӣ,  
маънавӣ расонида шудааст, инчунин шахсе мебошад, ки  
хуқуқу манфиатҳои ў зери таҳдиҳои бевоситаи суиқасд ба  
чиноят қарор гирифтааст. Инчунин ҷабрдида шахси хуқуқие  
низ эътироф шуда метавонад, ки дар натиҷаи содир гарди-  
дани чиноят ба ў зарари моддӣ ё маънавӣ расидааст.

Дар бораи ҷабрдида эътироф кардани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ таҳқиқбараанд баъди пурсиши шахс ба сифати шоҳид, муқаррар кардани ҳодисай чинояти бар асари чинояти расидани заарар фавран қарор мебарорад. Танҳо баъд аз ин вай ҳуқуқу уҳдадориҳои ҷабрдидаро пайдо мекунад.

Ҷабрдида ҳангоми пешбурди таҳқиқ дорои чунин ҳуқуқ ва уҳдадориҳо мебошад:

- далелҳо пешниҳод кунад;
  - дарҳост ё раддия изҳор кунад;
  - бо забони модарӣ ё забони дигаре, ки медонад, нишондод дихад;
  - аз кӯмаки тарҷумон ройгон истифода барад;
  - намоянда дошта бошад;
  - бо протоколи амалҳои тафтишӣ, ки бо иштироки ӯ гузаронида шудаанд, шинос шавад ва ба онҳо эродҳо баён кунад;
  - бо иҷозати таҳқиқбараанд дар амалҳои тафтишӣ, ки тибки дарҳости ӯ ё дарҳости намояндааш амалий мешаванд, иштирок кунад;
  - пас аз анҷоми таҳқиқ бо ҳамаи маводи парвандай чинояти шинос шавад, аз онҳо ҳама гуна маълумотро барои худ рӯйнавис кунад;
  - аз амал ё қарори таҳқиқбараанд шикоят кунанд (к. 2 м. 42 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).
- Ҷабрдида уҳдадор аст:
- бо даъвати таҳқиқбараанд ҳозир шавад, дар бораи ҳамаи маълумоте, ки доир ба парванде ба ӯ маълум аст, ҳабар дода, ба саволҳои пешниҳодшуда ҷавоб дихад;
  - маълумоти таҳқиқро фош накунад (к. 3 м. 42 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Нишондои ҷабрдида ва даъвогари гражданӣ, ин воситаи ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии онҳо мебошад. Бинобар ин ҷабрдида ҳуқуқ дорад нишондод дихад ва вақте, ки ӯ дар ин ҳусус дарҳост менамояд, таҳқиқбараанд уҳдадор аст, ки ӯро пурсиш кунад.

Шоҳид ва ҷабрдида ҳуқуқ доранд, ки бо забони модарӣ ё забони дигаре, ки медонанд, нишондод диханд (к. 2 м. 42, к. 3 м. 56 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Барои ҳамин ҳам дар ҳолатҳои зарурӣ таҳкиқбараанд ва-зифадор аст, ки дар вақти пурсиш иштироқи тарҷумонро таъмин намояд.

Тартиби даъвати тарҷумон ва иштироқи ў дар амалҳои тафтиши бо м. 59 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад. Тибқи талаботи м. 68 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷабрдида ҳуқуқ дорад тарҷумонро рад кунад.

Тартиби даъват ва пурсиши шоҳиду ҷабрдида бошад якхела буда бо дастрасии м.м. 197-202 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.

Ҳам шоҳид ва ҳам ҷабрдида вазифадоранд, ки мувоғики даъват ба пурсиш ҳозир шаванд ва нишондоди ҳақиқӣ диханд; дар бораи ҳамаи маълумоте, ки доир ба парвандада ба онҳо маълум аст, ҳабар дода, ба саволҳои пешниҳодшуда ҷавоб диханд. Онҳо мумкин аст, ки оид ба ҳар ҳолате, ки ба парвандай ҷиноятӣ аҳамият доранд пурсида шаванд. Мисол: шоҳид дар бораи шаҳсияти гумонбаршуда, айборшаванда, ҷабрдида ва муносибатҳои худ бо онҳо, ҷабрдида бошад оид ба муносибатҳояш бо гумонбаршуда / айборшаванда.

Шоҳид, ҷабрдида, ҳамчунин гумонбаршуда, айборшавандае, ки дар озодӣ мебошанд, барои пурсиш тавассути даъватнома даъват карда шуда, дар он ба ҳайси кӣ, ба назди кӣ, ба қадом суроға, вақти ҳозир шудан, оқибатҳои бе сабабҳои узрнок ҳозир нашудан қайд карда мешавад.

Даъватнома ба шахси даъватшаванда супорида шуда, имзои ў гирифта мешавад. Дар сурати набудани даъватшаванда даъватнома барои ба ў расонида шудан ба яке аз аъзои болиги оила супорида шуда, имзои ў гирифта мешавад. Ҳангоми набудани онҳо даъватнома ба ташкилоти истифодай манзил ё мақомоти худидоракуни маҳаллӣ ва ё маъмурияти чои кор супорида мешавад, ки онҳо вазифадоранд, шахси даъватшударо ҳабардор кунанд. Даъватшавандаро бо воситаҳои дигари алоқа низ даъват кардан мумкин аст.

Дар ҳолати бе сабабҳои узрнок ҳозир нашудан дар ҳаққи онҳо мумкин аст ҷорай маҷбуркуни мурофиавӣ, ки дар м. 113 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, татбиқ карда шаванд, яъне онҳо маҷбуран ба мақомоти таҳкиқ оварда мешаванд.

Шахсе, ки ба синни шонздаҳ нарасидааст, ҳамроҳи падару модар ё дигар намояндагони қонунии ў ба ҳайси шоҳид ё ҷабрдида даъват карда мешавад.

Қонунгузории мурофиавии чиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон дар вақти шабона пурсиш кардани шоҳид ва ҷабрдидаро маън накардааст. Аммо ҷихеле, ки пурсиши гумонбаршуда ва айборшавандадар дар ин вақт манъ нест, вобаста ба субъекти пурсишшавандагон, хуб мешуд аз пурсиши шоҳиду ҷабрдида дар вақти шабона худдорӣ карда шавад, агар дар он зарурият набошад. Дар дигар ҳолат зарурият дар он асос меёбад, ки шоҳид ва ё ҷабрдида дар ҳолати таҳдиҳи ҳатар ба ҳаёту саломатии ў қарор дорад, нишондоди шоҳид ва ё ҷабрдида барои пешгирии содиршавии чиноят, муайян кардани шахсони гумонбар ва кофтукови онҳо ҳатмӣ мебошад ва ё ҳолате ба миён омадааст, ки шахси пурсидашавандад бо сабабҳои хизматӣ ё тиҷорат бе мавқӯф гузоштани сафари ҳуд берун аз ҳудуди Ҷумхурий мебароянд.

Мувофиқи қоидаҳои умумӣ пурсиши шоҳид ва ҷабрдида дар ҷои тафтиши пешакӣ анҷом дода мешавад. Таҳқиқбараандар, агар зарур шуморад, метавонад шахсрӯ дар ҷои будубошаш ё ҷойҳои дигар пурсиш намояд, ҷунки тибқи қоидаҳои тактикаӣ самаранокии пурсиш аз ҳоҳишу ирода ва ҳолати равонии шахс низ вобастагӣ дорад.

Таҳқиқбараандар пеш аз пурсиш шахсияти пурсидашавандаро маълум мекунад. Пурсиши шоҳидон ва ҷабрдидағон оид ба тафтиши ҳамон як парвандai чиноятӣ дар алоҳидагӣ ба амал бароварда шуда, ҳамзамон ҷораҳое андешида мешаванд, ки онҳо бо ҳамдигар воҳӯрда, сӯҳбат карда натавонанд. Аҳамияти ин ҷораҳо дар он аст, ки воҳӯрии пурсишшавандагон бо ҳамдигар мумкин аст ба оқибатҳои дигаргун карда шудани нишондод ва ё расонидани таъсири манғӣ ба тафтиши пурра, ҳаматарафа ва ҳолисонай парвандai чиноятӣ оварда расонад. Шоҳид ва ҷабрдида дар бораи ҷавобгарии чиноятӣ барои дидаю дониста гувоҳии бардуруғ додан ва саркашӣ кардан аз ҳозир шудан ба даъвати мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, суд ё наҳостани додани нишондод бо м.м. 351 ва 352 КҶ Ҷумхурии Тоҷикистон огоҳ карда мешаванд.

Шоҳид ва ҷабрдидаи то шонздаҳсола доир ба ҷавобгарӣ барои надодани нишондод ва дидаю дониста додани гувоҳии

бардурӯғ огоҳ карда намешаванд. Ҳангоми ба чунин шохидон ва ҷабрдиагон фахмонидани ҳуқуқ ва уҳдадориҳо мурофиавии онҳо таъкид карда мешавад, ки танҳо ҳақиқатро гуфтсан зарур аст. Ба шохидон ва ҷабрдиагони ноболиг ҳуқуки надодани нишондоде, ки худи онҳо ва хешовандони наздики онҳоро ба содир кардан чиноят айбдор мекунанд, фахмонида мешавад. Дар бораи фахмонидани ҳуқуку уҳдадориҳо дар протокол қайд гузошта, он бо имзои шохид ё ҷабрдидаи ноболиг тасдиқ карда мешавад.

Дар аввали пурсиш таҳқиқбараんだ муносибати шохидро бо айбдоршаванда ва ҷабрдида муайян мекунад, ҳангоми пурсиши ҷабрдида бошад муносибати ўро бо айбдоршаванда муайян мекунанд, инчунин дигар маълумоти зарурӣ вобаста ба шахсияти пурсидашаванда бояд аниқ карда шаванд. Аниқ намуданӣ чунин маълумот аз ҳолатҳои воқеии дар парвандаи чиноятӣ мавҷудбуда ва ба содиршавии чиноят вобаста буда зарур мебошанд. Инчунин ба манфиатдории шохиду ҷабрдида оид ба айбдоркуни ё сафедкуни айбдоршаванда бояд аҳамият дода шавад.

Пурсиш аз он оғоз мегардад, ки пурсишшаванда ҳолатҳои ба ўаз рӯйи парванда маълумбударо бაён кунад. Баъд аз хотима ёфтани нақли озод ба пурсишшаванда саволҳое додан мумкин аст, ки мақсади онҳо сахех ва пурра гардонидани нишондод бошад, аммо додани саволҳои раҳнамункунанда манъ аст. Агар шохид ва ё ҷабрдида ҳангоми пурсиш сарчашмаи маълумоти доштаашонро нишон дода натавонанд, маълумоти додани онҳо далел шуда наметавонад (м.м. 73-74 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Аз ин рӯ шахсе, ки пурсиш гузаронида истодааст, бояд сарчашмаи маълумотро, ки оид ба онҳо пурсишшаванда хабар медиҳад, аниқ кунад.

Маълумоте, ки шохид ё ҷабрдида медиҳад, ҳамчун далел ҳисобида намешаванд, агар ки онҳо исботи худро наёбанд. Бинобар ин аз тарафи таҳқиқбараんだ зарур аст, ки сарчашма ва дарачаи хабардории пурсишшавандаро оид ба ҳолатҳои воқеии кор муайян кунад.

Қисми 1 м. 203 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти пурсиши шохидон ва ҷабрдиагони ноболигро муқаррар кардааст. Тибқи ин муқаррарот ҳангоми пурсиши шохид ё ҷабрдидаи то шонздаҳсола ва бо салоҳиди таҳқиқбараんだ

ҳангоми пурсиши шоҳид ё ҷабрдидаи аз шонздаҳсола калонтар омӯзгор даъват карда мешавад. Ҳангоми пурсиши шоҳид ё ҷабрдидаи ноболиф намояндагони қонунии онҳо ҳуқуқи иштирок карданро доранд.

Ба омӯзгор ё намояндагони қонунӣ, ки ҳангоми пурсиш иштирок мекунанд, ҳуқуқи пешниҳоди мулоҳизот доир ба вайрон карда шудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии пурсишшавандагон, ки бояд ба протокол дохил карда шаванд, ҳамчунин бо иҷозати таҳқиқбараандад додани саволҳо фахмонида мешавад. Таҳқиқбараандад ҳуқуқ дорад саволро рад намояд, лекин онро бояд ба протокол дохил намояд ва сабаби рад кардани саволро зикр кунад. Дар анҷоми пурсиш иштирокчиён бо имзоҳои худ дурустии протоколро тасдиқ мекунанд.

Чараён ва натиҷаи пурсиш дар протокол бо риояи талаботи м.м. 172 ва 173 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос карда мешаванд (м. 200 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Нишондод аз гуфтаҳои шаҳси аввал ва аз рӯи имкон айнан сабт карда мешавад. Саволҳо ва ҷавобҳои онҳо бо ҳамон тартибе, ки дар ҷараёни пурсиш сурат гирифтааст, сабт мегарданд. Дар протокол ҳамчунин бояд саволҳои шаҳсоне, ки дар пурсиш иштирок кардаанд, саволҳое, ки аз тарафи таҳқиқбараандад дур карда шудаанд ё саволҳое, ки пурсишшавандад ба онҳо ҷавоб доданро рад намудааст, бо зикри далелҳои дур ё рад кардан инъикос мейёбанд.

Нишон додани далели шайъӣ ва ҳучҷат, ҳондани протокол ва намоиши сабти овоз ва наворбардории амали тағтишӣ ба дастгоҳи видеойӣ, ҳамчунин нишондоде, ки вобаста ба он аз тарафи пурсишшавандад дода шудаанд, бояд ҳатман дар протокол инъикос ёбанд.

Пурсишшавандад дар ҷараёни таҳқиқ метавонад тарҳ, нақша, расм, диаграмма (афзоиш)-хоро тайёр ва пешниҳод кунад, ки онҳо ба протокол ҳамроҳ карда мешаванд.

Баъди ба охир расидани нақли озод пурсишшавандад ҳуқуқ дорад нишондодашро бо дasti худ нависад. Баъди бо дasti худ навиштани нишондод ва имзо гузоштани пурсишшавандад, таҳқиқбараандад метавонад саволҳои иловагии дақиқкунанда дихад.

Дар охири пурсиш протокол барои ҳондан ба пурсишшавандад пешниҳод мешавад ё бо ҳоҳиши ӯ ҳонда дода мешавад.

Талаби пурсишшаванда дар бораи ба протокол ворид намудани иловаҳо ва тағиирот бояд ҳатман ба ҷо оварда шавад. Пурсишшаванда далели шинос шудан бо нишондод ва дурустии сабти онҳоро бо имзои худ дар охири протокол тасдиқ менаомяд ва ҳар як саҳифаи протокол аз тарафи пурсишшаванда имзогузорӣ карда мешавад.

Агар дар пурсиш тарҷумон иштирок карда бошад, ў низ ҳар як саҳифа ва протоколро дар маҷмӯъ имзо мекунад. Тарҷумон ба тарҷумаи нишондоди бо дасти худ навиштаи пурсишшаванда имзо мегузорад. Умуман, ҳаммаи шахсоне, ки дар пурсиш иштирок кардаанд, дар протокол имзо мегузоранд.

Чи хеле, ки дар саволи якуми ин мавзӯй қайд карда шуда буд, ҳар як амали тафтишӣ бо тартиб додани протокол ба расмият дароварда мешавад. Мувофики талаботи м. 172 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи амали тафтишӣ дар ҷараёни пешбуруди тафтиш ё бевосита баъди анҷоми он тартиб дода мешавад.

Протоколи пурсишро дастӣ навиштан ё ба тарзи компьютерӣ тартиб додан мумкин аст. Барои мукаммал таҳия намудани протокол мумкин аст сабтҳои стенографӣ, сабти овоз ва видео истифода шаванд. Сабти стенографӣ, маводи сабти овоз ва видео якҷоя бо парванда нигоҳ дошта мешаванд.

Дар протокол инҳо инъикос меёбанд:

- маҳал (ҷой) ва санаи пешбуруди амали тафтишӣ;
- вақти оғоз ва анҷом;
- вазифа ва ному насаби шахси тартибидҳондаи протокол;
- насаб, ном, номи падари ҳар шахсе, ки дар амали тафтишӣ иштирок намудааст, инчунин суроғаи онҳо;
- амали мурофиавӣ бо ҳамон тартибе, ки онҳо ҷой доштанд;
- холатҳои ҳангоми гузаронидани мурофиа ошкоршудаи барои парванда муҳим;
- арзи шахсони дар пешбуруди амали тафтишӣ иштирок дошта.

Агар ҳангоми гузаронидани амали тафтишӣ аксбардорӣ, сабти овоз ва видео татбиқ шуда бошад ё қолабгирӣ ва нақшгирӣ анҷом дода шуда, нақшашо тарҳ кашида шуда бошад, пас дар протокол воситаҳои техникие, ки ҳангоми анҷом додани амали даҳлдори тафтишӣ ба кор бурда шудаанд, шарт

ва тартиби татбиқи онҳо, объектхое, ки нисбати онҳо ин воситаҳо татбиқ шудаанд ва натиҷаҳои ба даст омада бояд инъикос гарданд. Дар протокол ба ғайр аз он бояд сабт гардад, ки оё қабл аз татбиқи воситаҳои техникий дар ин бора шахсони дар пешбурди амали тафтишӣ иштирокдошта огоҳ карда шуда буданд ё не.

Ҳар як протоколи амали тафтишӣ барои шиносӣ ба шахсоне, ки дар гузаронидани он иштирок доштанд, пешниҳод карда мешавад. Ба онҳо ҳуқуқи эродгирӣ, ки ба протокол бояд дохил карда шавад, фаҳмонида мешавад. Тамоми эроду иловагоҳо ва ислоҳоти ба протокол дохилшуда, бояд пешакӣ мувофиқа ва бо имзои ин шахсон тасдиқ карда шаванд.

Ҳар як сахифаи протокол аз ҷониби шахси онро тартибдода, шахси пурсидашуда, тарҷумон, мутахассис, шахсони холис ва дигар шахсони иштирокчии амали тафтишӣ имзо карда мешавад.

Ба протокол негативҳои акс, дискҳо, фита, картаҳои хотиравӣ дорои сабти овоз ва видео, нақшаю тарҳ, қолаб, изу пай, ки ҳангоми гузаронидани амали тафтишӣ анҷом дода шудааст, замима мегарданд.

Ҳангоми мавҷуд будани асос барои эҳтимоли он, ки таъмини амнияти ҷабрдида, намояндаи ў, шоҳид ва аъзои оилаи онҳо зарур аст, таҳқиқбараанд ҳуқуқ дорад дар протоколи амали тафтишӣ, ки дар он ҷабрдида, намояндаи ў ва шоҳид иштирок доранд, маълумотро дар бораи шахсияти онҳо зикр накунад. Дар ин сурат муфаттиш вазифадор аст қароре барорад, ки дар он сабаби дар ҳусуси маҳфӣ нигоҳ доштани маълумот оид ба шахсияти иштирокчии амали тафтишӣ қабул кардани қарорро зикр намуда, намунаи имзоро, ки вай дар протоколи амали тафтишӣ бо иштироки ў аз он истифода мебарад, сабт кунад. Қарор дар лифофаи мӯҳршуда нигоҳ дошта мешавад, ки бо мазмуни он танҳо муфаттиш, прокурори назораткунанда, суд, судя шинос шуда метавонанд.

## РӮЙХАТИ САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ:

1. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26.07.2014 с. № 1084.

**2.** Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи макомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 25.07.2005 с. № 107.

**3.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ» аз 18.03.2015 с. № 1182.

**4.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия» аз 17.05.2004 с. № 41.

**5.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» аз 25.03.2011 с. № 687.

**6.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда» аз 28.06.2011 с. № 720.

**7.** Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.05.1998 с. № 575.

**8.** Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2009 с. № 564.

**9.** Даствурамал «Оид ба пешниҳод намудани натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй ба таҳқиқбараанд, муфаттиш, прокурор, суд ва судя дар макомоти корҳои доҳилий» : фармони ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12.07.2010 с. № 16 бо замима. Бо Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда шудааст № 16/1 нд-10 аз 13.03.2010 с.

**10.** Даствурамал «Дар бораи дастгиркунӣ»: фармоиши якҷояи Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҚДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии назорати маводи нашъовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ намудан ва мавриди амал қарор додани Даствурамал «Дар бораи дастгиркунӣ»» таҳти № 5-60; № 46; № 98-«а»; № 40; № 463/1 аз 24 октябри соли 2012 ва № 73 аз 17 ноябрини соли 2012.

### **РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ТАВСИЯШАВАНДА:**

**1.** Искандаров З.Х. Адвокатураи судӣ : воситаи таълимӣ. – Душанбе, 2016.

**2.** Раҳматулоев А.Э. Мурофиаи чиноятӣ. Китоби дарсӣ. – Хуҷанд: Ҳурросон, 2016.

- 3.** Рахимзода Р.Х. Фаъолияти оперативӣ-чустучӯй. Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ. Нашри З-юм. – Душанбе: «ЭР-граф», 2015.
- 4.** Ҳуқуқи мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / зери таҳрири Н.А. Кудратов. – Душанбе, 2013.
- 5.** Ҳуқуқи мурофиавии чиноятӣ / зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Н.А. Кудратов. – Душанбе, 2016.
- 6.** Юлдошев Р.Р., Нозиров Н.А., И момназаров Ф.С. Мурофиави чиноятӣ. Қисми умумӣ: курси лексияҳо // зери таҳрири Р.Р. Юлдошев. – Душанбе: «Эр-граф», 2016.
- 7.** Курс уголовного судопроизводства: учеб.: в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. – Т. 1: Общие положения уголовного судопроизводства. – М.: Изд. МПСИ; Воронеж: Издательство «МОДЭК», 2006.
- 8.** Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016.
- 9.** Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскные мероприятия : правовые основы : монография. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016.
- 10.** Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность : история и современность : монография. Душанбе: «ЭР-граф», 2016.
- 11.** Уголовное судопроизводство Республики Таджикистан : учебник / под ред. Н.С. Мановой, Ю.В. Францифорова, Р.Р. Юлдошева. – Душанбе: «ТАДЖПРИНТ», 2017.
- 12.** Юлдошев Р.Р. Научно-практический комментарий к отдельным главам Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. – М. : ЮСТИЦИЯ, 2016.

## **Мавзӯи № 3**

### **ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ТАҲҚИҚ ОИД БА ПАРВАНДАҲОИ ЧИНОЯТИЕ, КИ НИСБАТ БА ОНҲО ПЕШБУРДИ ТАФТИШИ ПЕШАҚӢ ҲАТМӢ НЕСТ**

#### **Нақшай лексия:**

§1. Моҳият ва мазмуни таҳқиқ оид ба парвандаҳои чиноятие, ки нисбат ба онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест

§2. Тартиби гузаронидани амалҳои мурофиавӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ

§3. Боз доштан ва анҷом додани таҳқиқ

#### **§ 1. Моҳият ва мазмуни таҳқиқ оид ба парвандаҳои чиноятие, ки нисбат ба онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест**

Фаъолияти мақомоти таҳқиқ вобаста ба амалиёташон бо парвандаҳое, ки оид ба онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист ё ин ки бо парвандаҳое, ки оид ба онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест, фарқ меқунад.

Оид ба парвандаҳое, ки пешбурди тафтиши пешакӣ нисбати онҳо ҳатмӣ нест, дидани чораҳои мукаммал барои муайян кардани ҳолатҳое, ки онҳоро қонунгузории мурофиавии чиноятий пешбинӣ кардааст, пурра ба салоҳияти мақомоти таҳқиқ мансуб мебошад. Яъне, мақомоти таҳқиқ парвандaro оғоз карда, барои муқаррар намудани ҳолатҳое, ки бояд исбот карда шаванд, ҳамаи чораҳои дар қонуни мурофиавии чиноятий пешбинишударо истифода бурда, уҳдадор аст, пурра таҳқиқро ба анҷом расонида, бо тартиб додани фикри айбдоркунӣ ба суд равон қунад ва ё қарор дар бораи қатъи парвандаи чиноятий барорад. Ин муқаррарот ба парвандаҳо оид ба чиноятҳое, ки номгӯи онҳо дар м. 151 КМҶ Ҷумхурии Тоҷикистон оварда шудаанд даҳл дорад. Оид ба парвандаи чиноятие, ки нисбат ба он тибқи қоидаҳои муқарраркардаи КМҶ Ҷумхурии То-

чикистон тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест, ба шарте, ки чиноят аз тарафи ноболиғ, шахси номукаллаф ё баъди содиркунии чиноят ба бемории рӯҳӣ гирифторшуда содир карда шуда бошад, ҳатман тафтиши пешакӣ гузаронида мешавад (м. 156 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Фарқият байни таҳқик ва тафтиши пешакӣ назаррас буда аз инҳо иборат мебошанд:

—субъектони пешбарандай тафтишот фарқ карда мешаванд (таҳқиқбараандар – муфаттиш);

—пешбурди таҳқик бояд дар муҳлати на дертар аз понздаҳ шабонарӯз аз рӯзи оғози парвандай чиноятӣ ба итмом расонида мешавад, тафтиши пешакӣ бошад дар муҳлати ду моҳ;

—таҳқиқбараандар амалҳои тафтишӣ ва дигар амалҳои муроғиавиро мустақилона анҷом медиҳад, ба истиснои ҳолатхое, ки тасдиқи онҳо аз тарафи сардори воҳиди таҳқик, иҷозати прокурор ё суд пешбинӣ шудаанд (к. 3 м. 41 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Муфаттиш бошад, қарорҳоро оид ба парвандай чиноятӣ мустақилона қабул мекунад. Ҳолатхое, ки гирифтани ризои прокурор ё иҷозати судро талаб мекунад, қонунгузор нисбати баъзе қарорҳои муфаттиш низ пешбинӣ кардааст, аммо чи хеле, ки сардори мақомоти таҳқик қарорҳои таҳқиқбараандаро тасдиқ мекунад, қарорҳои муфаттиш аз тарафи сардори ин мақомот ё сардори воҳиди тафтишотӣ тасдиқ карда намешаванд;

—тибқи нишондоди боби 46 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти таҳқик ҳукуқ дода шудааст, ки пешбурди суръатнокро оид ба чиноятҳои дар м. 453 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда анҷом диҳад. Дар ин боб сухан танҳо аз тарафи мақомоти таҳқик анҷом дода шудани пешбурди суръатнок меравад. Аз мазмуни боби мазкур чунин бар меояд, ки ҳукуки пешбурди суръатнокро муфаттишон надоранд, чунки чиноятҳои пешбинишуда ба дараҷаи начандон вазнин мансуб дониста шуда, дар он ҳолатҳои чиноят аён асту ў дар содир кардани чиноят алоқамандии худро рад намекунад.

Воқеан мақомоти таҳқик ғаъволияти худро бо тартиби дар қонун пешбинишуда ба монанди мақомоти тафтиши пешакӣ ба амал мебарорад: тартиби гузаронидани амалҳои тафтишӣ оид ба ҷамъоварии далелҳо ҳам барои мақомоти таҳқик ва ҳам тафтиши пешакӣ ягона мебошад; маводи ҷамъовардаи

мақомоти таҳқиқ низ чун маводи тафтиши пешакӣ аҳамияти далелнокӣ ва қувваи хукукӣ доранд. Ин масъала дар к. 2 м. 154 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикоси худро ёфта, дар он гуфта шудааст, ки оид ба парвандаи ҷиноятие, ки пешбуруди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест, маводи таҳқиқ барои дар суд баррасӣ намудани парванда асос мегарданд.

Парвандаи ҷиноятии оғозшударо бо супориши ҳаттии сардори мақомоти таҳқиқ, яке аз кормандоне, ки дорои донишу малакаи қасбии корӣ доранд ва дар ҳудуди хизматии ҳуд ваколат доранд ба пешбуруд қабул мекунанд. Ин масъала дар як вақт дар қарори оғоз ва ба пешбуруд қабул карда шудани парвандаи ҷиноятӣ қайд карда мешавад.

Агар пешбуруд оид ба парвандаи ҷиноятии оғозшуда ба корманди дигари мақомот супорида шавад, дар ин суръат ў қарор дар бораи ба пешбуруди ҳуд қабул намудани парвандаи ҷиноятӣ мебарорад. Қарорҳое, ки бо парвандаи ҷиноятӣ қабул карда мешаванд аз се қисм иборат мебошанд, аз он ҷумла қарори ба пешбуруд қабул кардани парвандаи ҷиноятӣ. **Дар қисми муқаддимавии** қарори ба пешбуруд қабул кардани парванда – таърих ва рӯзи баровардани қарор, аз тарафи кӣ бароварда шудааст ва оид ба қадом парвандаи ҷиноятӣ; **дар қисми муқаддимавӣ** – моҳияти қӯтоҳи ҳолати кор, ишора ба супориши сардори мақомоти таҳқиқ оид ба пешбуруд қабул карда шудани парванда ва ишора ба к. 2 м. 163 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон карда мешавад; **дар қисми хулосавӣ** бошад хулоса оид ба парвандаи ҷиноятии ба пешбуруд қабулшуда дарҷ карда мешаванд. Қарор аз ҷониби сардори мақомоти таҳқиқ тасдиқ карда шуда нусхай он ба прокурори назоратбарандана фиристонида мешавад.

Шахси мансабдоре, ки парвандаи ҷиноятиро ба пешбуруд қабул мекунад мавқеи мурофиавии таҳқиқбарандаро пайдо мекунад. Ба вазифаҳои ў дар доираи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ қабули тамоми ҷораҳои муҳим баҳри ҷамъоварӣ ва тадқики даралҷо, инчунин омода намудани қарорҳои мурофиавӣ барои пешниҳод намудан ба сардори мақомоти таҳқиқ доҳил мешаванд.

Шахси пешбарандаи таҳқиқ, оид ба гузаронидани амалҳои муҳими тафтиши мустақилона хуносабарорӣ мекунад,

ғайр аз он қарорхое, ки бояд аз чониби сардори макомоти таҳқиқ тасдиқ карда шаванд ва ё гирифтани розигии прокурору ичозати судро талаб мекунанд. Ин шахс барои саривакт ва бо сифат ба анҷом расонидани амалҳои мурофиавӣ, барои қонунӣ ва асоснок омода намудани қарорҳо пурра ҷавобгар мебошад.

Парвандаҳои ҷиноятие, ки ба тобеъияти макомоти таҳқиқ мансуб дониста шудаанд, одатан мушкилоти муҳимеро ба миён намеоранд. Вале, ин ҷунин маъноро надорад, ки дар вақти пешбурди таҳқиқ аз нишондодҳои тактикаи илми криминалистика, дар ҳусуси банақшагирӣ гузаронидани амалҳои тафтишӣ истифода бурда нашаванд. Амалҳои тафтишӣ ин лаҳзаҳои муҳими ташкилӣ буда, бояд бо сифати хуб ва самаранок гузаронида шаванд. Ҷи ҳеле, ки маълум аст таҳқиқ-барандагон, ҷун қоида таҳқиқро аз рӯи якчанд парвандаҳои ҷиноятӣ мегузаронанд, кормандони воҳидҳои дигар бошанд дар баробари бурдани таҳқиқ, боз вазифаҳои хизматии ҳудро ичро мекунанд. Бинобар ҳамин ҳам, мавҷуд будани накшашаи оддитарин оид ба ҳар як парвандаи ҷиноятӣ, ки аз тарафи сардори макомоти таҳқиқ тасдиқ карда мешавад, имконият медиҳад, ки масъалаҳои ташкилӣ бо таври дуруст ҳал гарданд, пешбурди таҳқиқ ва амалҳои тафтишӣ оид ба парванда босифат ба анҷом расонида шаванд.

## **§ 2. Тартиби гузаронидани амалҳои мурофиавӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ**

Оид ба парвандаи чиноятие, ки пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест, мақомоти таҳқиқ парвандаро оғоз мекунад ва барои муқаррар намудани ҳолатҳое, ки бояд оид ба парвандаи чиноятӣ исбот карда шаванд, ҳамаиchorаҳои пешбиникардаи КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистонро меандешад (к. 1 м. 154 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Воситаҳои мурофиавие, ки барои ба даст овардан ва санчиши далелҳо истифода бурда мешаванд ҳангоми пешбурди парвандаҳои чиноятие, ки нисбат ба онҳо тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест, таҳқиқбараんだ қоидаҳои бо КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои тафтиши пешакӣ пешбинишударо ба истиснои муқаррароти боби 20 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳбарӣ мегирад. Аз он чумла шахси таҳқиқбараnda бо парвандаи чиноятие, ки дар пешбурди худ дорад ҳуҷӯқ дорад:

– оид ба парвандаи таҳти пешбурд қарордошта бо тартиби муқаррарнамудаи КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахсро барои пурсиш ва пешниҳод кардани хулоса ба сифати коршинос ҷалб намоянд;

– аз назаргузорӣ, кофтуков ва амали дигари тафтиши пешбининамудаи КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистонро анҷом диханд;

– аз корхона, ташкилот, муассиса, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон, инчунин мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй анҷом додаанд, пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо ва ашёи барои парванда аҳамиятдоштаро талаб намоянд;

– пешбурди тафтиш ва санчишро (ревизия) аз мақомоти ваколатдор ва шахсони мансабдор талаб қунанд (к. 2 м. 86 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Далелҳо инчунин мумкин аст, ки ба тариқи шифоҳӣ, ҳаттӣ, сабти аудио ва видео, инчунин ашё ва ҳуҷҷатҳо бошанд ва метавонанд, аз тарафи гумонбаршуда, айборшаванда, химоятгар, айборкунанда, судшаванда, ҷабрдида, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ ва намояндагони онҳо, шаҳрвандон, шахсони мансабдори корхона, ташкило-

ту муассисаҳо пешниҳод карда шаванд (қ. 4 м. 86 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон).

Воситаи асосии ба даст овардани маълумоти ҳақиқие, ки барои муайян намудани предмети исботкунӣ оид ба парванда шуда метавонанд – ин амалҳои мурофиавӣ мебошанд, ки тартиби онҳо дар қонунгузории мурофиавии чиноятӣ мустаҳкам карда шудаанд.

Дар даври аввали таҳқиқ ин воситаҳо барои муайян ва мустаҳкам кардани изҳои чиноят равона карда шуда, дар ҳолатҳои таъхир кардан мумкин аст, ки аз байн раванд. Дар даври минбаъдаи тафтишот баъди эълон кардани айбдорӣ чун қоида санчиши далелҳое, ки дар даври аввал ба даст оварда шудаанд ба амал бароварда мешавад, инчунин нишондоди айбдоршаванд ва далелҳои дигари вожӣ санчида мешаванд.

Тартиби умумии баъзе аз амалҳои тафтишие, ки бештар аз тарафи мақомоти таҳқиқ ба анҷом расонида мешаванд, дидо мебароем.

Як қатор амалҳои тафтишӣ – азназаргузаронӣ, ёфта гирифтан, кофтуков, ҳабси муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи баркӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, гӯш кардан ва сабти гуфтугӯи телефонӣ, шаҳодаткунонӣ, дастгиркунӣ ва пурсиши гумонбаршуда, пурсиши ҷабрдида ва шоҳидоне, ки дарҳол баъд аз оғози парвандаи чиноятӣ гузаронида мешаванд, аз тарафи қонунгузор ба амалҳои таъхирназари тафтишӣ доҳил карда шудаанд (қ. 1 м. 153 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон).

Тартиби мурофиавии гузаронидани ин амалҳои тафтишӣ бо парвандаҳои чиноятие, ки оид ба онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест, бо тартиби гузаронидани амалҳои тафтишӣ оид ба парвандаҳое, ки пешбурди тафтиши пешакии онҳо ҳатмист пурра мувофиқат мекунад.

Ҳамин тарик дар баробари амалҳои таъхирназари тафтишие, ки тартибии гузаронидани онҳоро аз тарафи мақомоти таҳқиқ дар мавзӯи 2 қайд карда будем, боз амалҳои дигари тафтиширо дидо мебароем:

Озмоиш (эксперименти) тафтишӣ – ин амали тафтишие мебошад, ки бо мақсади озмоиш ва аниқ намудани маълумоти барои парванда аҳамиятноканд, бо роҳи аз нав такрор намудани амалиёт, вазъ ё ҳолатҳои дигари ҳодисаи муайян кардан ва

анчом додани амали зарурии тачрибавӣ озмоиши (эксперимен-ти) тафтишӣ анчом дода мешавад (м.188 КМҶ Чумхурии Тоҷикистон). Дар айни замон имконияти дарки ягон далел, анчом додани ҳаракати муайян, фарорасии ягон воқеа санчида шуда, инчунин пайдарҳамии ҳодисаи руҳдода ва тарики ба вучуд омадани изҳо санчида мешавад. Барои ин дар рафти озмоиш ҳаракатҳои гуногуни ба ҳодиса алоқадошта ва ҳолатҳои дигари чинояти содиршуда амалан иҷро карда мешаванд. Дар ҳолатҳои зарурӣ, ҳангоми озмоиши тафтишӣ андозагирий, аксбардорӣ, сабти овоз ва видео анчом дода, нақшаҳо ва тарҳҳо (схема) таҳия карда мешаванд. Озмоиши тафтишӣ ба шарте иҷозат дода мешавад агар он ба саломатии иштирокчиёнаш хавфнок набошад, инчунин гузаронидани ин амали тафтишӣ набояд шаъну шараф ва обуруӯву эътибори шахс ва иштирокчиёни онро паст занад.

Ҳангоми озмоиши тафтишӣ бояд шахсони холис иштирок дошта бошанд. Дар ҳолати зарурӣ барои иштирок намудан дар озмоиши тафтишӣ мумкин аст гумонбаршуда, айбдоршаванда, ҷабрдида, шоҳид, инчунин мутахассис, коршинос, шахсоне, ки амалиёти тачрибавиро анчом медиҳанд, ҷалб карда шаванд. Ба иштирокчиёни озмоиши тафтишӣ мақсад ва тартиби гузаронидани он фахмонида дода мешавад.

Дар ҳусуси гузаронидани озмоиши тафтишӣ бо риояи талаботи м.м. 172-173 ва 189 КМҶ Чумхурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда, дар он шароит, ҷаравӣ ва натиҷаҳои озмоиши тафтишӣ муфассал инъикос гардида, инҳо зикр мешаванд:

- бо қадом мақсад, кай ва дар кучо, дар қадом шароит озмоиши тафтишӣ гузаронида шуд;
- айнан такрор карданӣ вазъият ва ҳолати ҳодиса дар чӣ мушаххас аён гардид;
- қадом ҳаракатҳои тачрибавӣ, бо қадом пайдарҳамӣ, аз ҷониби кӣ ва ҷониби маротиба анчом дода шуд;
- натиҷаҳои ба даст омада.

Дар протокол ҳамаи иштирокчиёни амали тафтишӣ ва таҳқиқбараандаги имзои худро мегузоранд.

**Рӯбарӯкунӣ** – амали тафтиши мебошад, ки аз якбора, дар як вақт пурсидани ду шахси қаблан пурсидашуда, ки дар нишондодашон оид ба ҳолатҳои муҳими парванда муҳолифати

чиiddī ба миён омадааст, иборат мебошад (м. 204 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон). Мухолифати чиддӣ гуфта одатан ихтилофе, ки ба предмети исботкуни ҳолатҳои воқеии кор тааллук доранд, инчунин ба баҳодиҳии далелҳои мавҷуда таъсир мерасонанд фаҳмида мешавад. Рӯбарӯкуниро байни ду шоҳид ё ҷабрдида, шоҳид ва ҷабрдида, шоҳид ва айбдоршаванд (гумонбаршуда), ҷабрдида ва айбдоршаванд (гумонбаршуда), ду айбдоршаванд (гумонбаршуда), айбдоршаванд ва гумонбаршуда гузаронидан мумкин аст.

Дар таҷрибаи мақомоти тафтишотӣ ҳолатҳое вомехӯранд, ки рӯбарӯкунии шахсоне, ки дар нишондодашон мухолифати дидা намешаванд гузаронида мешавад. Ин усул бо мақсади мустаҳкам кардан ва бартараф кардани эҳтимолияти тағиیر додани нишондод аз тарафи шахсони пеш пурсидашуда ё аз додани нишондод саркашӣ кардани онҳо ба кор бурда мешавад.

Пеш аз оғози рӯбарӯкунӣ таҳқиқбараандა баъд аз боварӣ ҳосил намудан ба шаҳсияти иштироккунандагон ба онҳо ҳуқуқ ва уҳдадориҳояшон, ҳамчунин тартиби ба ҷо овардани ин амали тафтиширо мефаҳмонад. Агар рӯбарӯкунӣ бо иштироки шоҳид ва ҷабрдида гузаронида шавад, онҳо дар бораи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ намудан аз додани нишондод ва дидаю дониста додани гувоҳии бардуруғ огоҳ карда мешаванд ва дар ин бора дар протокол қайд карда мешавад. Баъд аз ин аз шахсоне, ки дар байни онҳо рӯбарӯкунӣ сурат мегирад, пурсида мешавад, ки ё онҳо ҳамдигарро мешиносанд ё не ва ба ҳамдигар ҷигуна муносибат доранд. Ба иштироккунандагон бо навбат пешниҳод карда мешавад, ки оид ба муайян кардани ҳолатҳои рӯбарӯкунӣ нишондод диханд. Баъди додани нишондод муфаттиш метавонад ба ҳар кадоме аз пурсишшавандагон савол дихад. Шахсоне, ки бо ҳамдигар рӯбарӯ карда мешаванд, метавонанд бо иҷозати муфаттиш ба якдигар саволҳо диханд. Дар ин бора дар протокол қайд гузошта мешавад.

Ҳангоми рӯбарӯкунӣ таҳқиқбараандა ҳуқуқ дорад, ки далелҳои шайъӣ ва ҳуҷҷатҳои ба парвандадоҳил кардашударо нишон дихад. Ҳонда додани нишондоди иштироккунандагони рӯбарӯкунӣ, ки дар протоколҳои пурсишҳои пешина мавҷуданд, ҳамчунин шунавонидан ва намоиш додани сабти овозӣ ва

видеоии нишондоди мазкур танҳо баъди аз тарафи онҳо дода шудани нишондод дар вақти рӯбарӯкунӣ ва сабти онҳо дар протокол мумкин аст.

Дар протоколи рӯбарӯкунӣ нишондоди шахсони пурсишшаванда бо ҳамон навбат сабт карда мешаванд, ки онҳо нишондод додаанд. Ҳар як иштироккунандаи рӯбарӯкунӣ нишондоди худ ва ҳар як саҳифаи протоколро дар алоҳидагӣ имзо мегузорад.

Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки дар баъзе мавриҷҳо, ҳатто ҳангоми дар нишондодҳо чой доштани ихтилофоти ҷиддӣ ҳам, гузаронидани рӯбарӯкунӣ ба мақсад мувоғиқ нест. Масалан: ҳавфе чой доштанаш мумкин аст, ки рӯбарӯшавандаи боинсоғ дар зери таъсири рӯбарӯшавандаи дуюм, яъне аз тарс метавонад нишондод надиҳад ё нишондоди худро тағиیر дихад.

**Нишон додан барои шинохтан** – ин амали тафтиши мебошад, ки дар рафти он ба шоҳид, ҷабрдида, гумонбаршуда ё айборшаванда шахсон ва ё ашёҳое, ки ба парвандай ҷинояти аҳамият дошта, барои муқаррар намудани айният ва фарқияте, ки дар ҳусуси онҳо шиносанда қаблан нишондод додаанд, пешниҳод карда мешаванд. Барои шинохтан ҷасадро низ нишон додан мумкин аст (м. 205 КМҶ Ҷумхурии Тоҷикистон).

Вобаста ба объект, нишондиҳии шахс, ашёҳо, ҷасад, шахс аз рӯи аксҳо фарқ карда мешавад. Дар амалияни тафтишотӣ инчунин барои шинохтан нишон додани ҳайвонот, бино, минтақаи маҳал ва ашёҳои дигар низ вомехӯранд.

Шахс барои шинохтан якҷоя бо шахсони дигаре, ки аз рӯи имкон зоҳирان ба ў монанд бошанд, нишон дода мешавад. Шумораи умумии шахсоне, ки барои шинохтан нишон дода мешаванд, набояд аз се нафар кам бошад. Ин қоида дар мавриди шинохтани ҷасад татбиқ намегардад.

Барои ба даст овардани натиҷаҳои қаноатбахш зарур аст, ки шиносанда ва шинохташаванда (инчунин шахсони бо шинохташаванда пешниҳод кардашуда) пеш аз гузаронидани амали тафтишӣ якдигарро набинанд. Агар, ки онҳо ҳамдигарро шиносанда, пас сухан дар бораи гузаронидани рӯбарӯкунӣ меравад на дар бораи нишондиҳӣ барои шинохтан.

Пеш аз нишон додан барои шинохтан ба шахси шинохтаванда пешниҳод карда мешавад, ки дар байни нишондода-

шавандагон хар ҷоеро, ки хоста бошад ишғол намояд ва дар ин бора дар протокол қайд карда мешавад.

Агар имконияти нишон додани худи шахс набошад, нишондиҳӣ мумкин аст, ки аз рӯи аксҳо бо пешниҳод кардани на камтар аз се акс ба анҷом расонида шавад. Дурустии натиҷаҳои чунин нишондиҳӣ на танҳо аз интиҳоби шахсон, ки дар акс омадаанд, инчунин аз сифати аксҳои пешниҳодшуда бар меояд. Муҳим аст аз рӯи ҳосият, ҳусусият, ранг ва шакл аксҳо ба қадри имкон монандии наздик дошта бошанд.

Ашё бо гурӯҳи ашёҳои як қавм бо шуморай на кам аз се аداد нишон дода мешавад. Дар рӯи онҳо одатан суратҳое, ки рақамгузорӣ карда шудаанд, гузошта мешаванд. Дар протокол бояд қайд карда шавад, ки объекти шинохташаванда таҳти қадом рақам ҷой дода шудааст.

Шиносандагон қаблан дар бораи ҳолатҳое, ки онҳо шахс ё ашёи даҳлдорро диданд, оид ба нишонаҳо ва мушаххасоте, ки аз рӯи онҳо метавонанд шахс ё ашёро шиносанد, пурсида мешаванд.

Агар шиносанда шоҳид ё ҷабрдида бошад, ў пеш аз шинохтан дар бораи ҷавобгарӣ барои рад кардан ё саркашӣ кардан аз додани нишондод ва дидаю дониста додани нишондоди бардуруӯғ огоҳ карда мешавад, ки дар ин бора дар протокол қайд карда мешавад. Ба шиносанда пешниҳод карда мешавад, ки шахс ё ашёи дар нишондоди худ зикркардаашро нишон дихад. Додани саволҳои рахнамункунанда мумкин нест.

Агар шиносанда яке аз шахсон ё ашёй ба ў нишондодашуваро шиносад, аз ў пурсида мешавад, ки аз рӯи қадом нишонаҳо ё мушаххасот он шахс ё ашёро шинохтааст.

Нишон додан барои шинохтан дар ҳузури шахсони холис гузаронида мешавад.

Бо мақсади таъмини амнияти шиносанда нишон додани шахс барои шинохтан метавонад дар шароите доир гардад, ки шинохташаванда шиносандаро дида натавонад. Дар чунин ҳолатҳо шахсони холис бояд дар ҷои қарордоштаи шиносанда қарор дошта бошанд. Ба шахсони холис ва шиносанда бояд имкон фароҳам оварда шавад, ки шахсони шинохташавандаро дида тавонанд.

Чараён ва натиҷаҳои нишон додан барои шинохтан бо риояи талаботи м.м. 172 ва 187 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон

суръат мегирад. Дар протокол шароит, чараён, натицаҳои шинохтан зикр ва аз рӯи имкон шарҳҳои шиносанда айнан баён карда мешаванд. Агар пешниҳоди шахсе, ки барои шинохтан нишон дода шудааст, дар шароите анҷом дода шуда бошад, ки шинохташаванда имкони дидани шиносандро надошт, ин ҷиҳат ҳам дар протокол зикр карда мешавад.

Барои ба мақсад мувоғиқ шудан аз хусусиятҳои фардии шахсе, ки объектҳои шинохташаванда дар хотирааш нақш бастаанд ва мумкин аст, ки бо гузаштани вакт аз байн раванд, ин амали тафтиши нишон додан барои шинохтан бояд бетаъхир гузаронида шавад.

**Санчиши нишондод дар ҷои ҳодиса.** Нишондоди гумон-баршуда, айбдоршаванда, ҷабрдида ва шоҳид мумкин аст дар ҷое, ки ба ҳодисаи тафтишшаванда вобаста аст, барои муқаррар намудани маълумоти нави воқеӣ, нишон додани ҳатти сайр ва ҷойхое, ки амали тафтишшаванда содир карда шудааст, ҳамчунин барои муайян намудани эътиимоднокии онҳо бо роҳи мукоиса бо вазъи ҳодиса тафтиш ё аниқ карда шаванд (м. 207 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Санчиши нишондод дар ҷои ҳодиса метавонад аз инҳо иборат бошад:

- шахси нишондоддода дар ҷои ҳодиса, вазъ ва ҳолатҳои ҳодисаи тафтишшавандаро барқарор мекунад;
- ашё, ҳучҷатҳо ва нишонаҳоеро, ки барои парванда аҳамият доранд, кофта мёбад ва нишон медиҳад;
- амалҳои муайянро намоиш медиҳад;
- нишон медиҳад, ки дар воқеаи таҳқиқшаванда ин ё он ашё қадом нақшро иҷро кардааст;
- ба тафтири вазъи ҷои ҳодиса таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд;
- нишондоди пешинаи худро мушахҳас ва аниқ месозад.

Ба ин амалҳо ягон даҳолати беруна ва саволҳои раҳнамункунанда додан мумкин нест. Санчиши нишондод дар ҷои ҳодиса дар ҳузури шахсони холис ва дар мавриди зарурӣ бо иштироки мутахассис гузаронида мешавад. Дар ҷои ҳодиса дар як вакт санҷидани нишондоди якчанд шахс мумкин нест.

Баъди аниқ карданни нишондод ва нишон додани амалҳо ба шахсе, ки нишондодаш санҷида мешавад, саволҳои марбурт ба амалҳои тафтишӣ додан мумкин аст. Дар ҳолатҳои зарурӣ ҳангоми гузаронидани санчиши нишондод дар ҷои ҳодиса ан-

дозагирию аксбардорӣ, сабти овоз, сабти видео анҷом дода, нақшаҳо ва тарҳҳо тартиб дода мешаванд.

Оид ба гузаронидани санчиши нишондод дар ҷои ҳодиса бо риояи талаботи м.м. 172 ва 187 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода мешавад. Дар протокол шароит, ҷараён ва натиҷаҳои санчиши нишондод дар ҷои ҳодиса муфассал инъикос карда мешаванд.

**Таъин ва гузаронидани экспертиза** – ин амали тафтишиест, ки аз тадқики объектҳои моддии гуногун ва изҳои ҷиноят иборат мебошад, он бо истифода аз донишҳои маҳсуси илму техника, санъат ва қасбу ҳунар, бо мақсади муайян кардани ҳолатҳое, ки барои парванда аҳамият доранд, гузаронида мешавад (м. 208 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Экспертиза аз тарафи коршиносони муассисаҳои экспертиӣ, муассисаҳои дигари давлатӣ ва гайридавлатӣ, ташкилоту корхонаҳо ё шахсони воқиф, ки таҳқиқбараандა таъин кардааст гузаронида мешавад. Меъёрҳои асосие, ки ҳангоми интиҳоби коршинос ба назар гирифта мешаванд ин – дараҷаи маҳорати қасбии ў ва доштани донишҳои маҳсус аст, ки барои додани хулоса лозим мебошанд. Инчунин саволҳое, ки дар назди эксперт гузашта мешаванд ва хулосае, ки коршинос медиҳад набояд аз доираи донишҳои маҳсуси ў бароянд. Талаби шаҳси таҳқиқбараандა оид ба даъват кардани коршинос ба роҳбари корхона, муассиса ва ташкилоте, ки дар он ҷо ў кору фаъолият мекунад, ҳатмӣ мебошад.

Масъалаи саволҳое, ки ҳангоми таъин кардани экспертиза гузашта мешаванд аз тарафи ҳуди таҳқиқбараандა ҳал карда мешаванд, валие ин вақт ў муқаррароти пешбиникардаи қонунгузорро дар бораи таъини ҳатмии экспертиза (м. 209 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) бояд ба назар гирад, ки аз инҳо иборат мебошанд:

- сабаби марг;
- хусусият ва дараҷаи вазнинии зарари ҷисмонӣ;
- синну соли гумонбаршуда, айборшаванда, ҷабрдида, ба шарте, ки ин барои парванда аҳамият дошта бошад ва ҳӯҷҷатҳо доир ба синну сол вучуд надошта ё шубҳаовар бошанд;
- ҳолати рӯҳӣ ё ҷисмонии гумонбаршуда, айборшаванда, вақте ки дар масъалаи мукаллафӣ ё қобилияти онҳо дар бораи

ҳимояи мустақилонаи ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии худ дар мурофиаи чиноятӣ шубҳа ба миён меояд;

—ҳолати рӯйӣ ва ҷисмонии ҷабрдида, шоҳид дар ҳолатҳое, ки қобилияти онҳо дар бораи дуруст дарк кардани ҳолатҳои барои парванда аҳамиятдошта ва додани нишондод оид ба онҳо таҳти шубҳа қарор мегирад.

Таҳқиқбараандаги оид ба мақсад мувоғиқ будани гузаронидани экспертиза ба ҳулоса омада, ба маълумоти зарурӣ ҷиҳати ба ихтисос ва салоҳиятнокии коршиносӣ даъватшуда боварӣ ҳосил намуда, дар бораи таъин намудани экспертизи даҳлдор қарор мебарорад. Дар қарор асосҳои таъин намудани экспертиза, ному наасаби эксперт ё номи муассисай экспертиӣ, ки дар он ҷо тадқиқот гузаронида мешавад, саволҳо, ки дар назди эксперт гузошта мешаванд ва маводе, ки ба ихтиёри ӯ супорида мешаванд, нишон дода мешаванд.

Тибқи нишондоди м. 210 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳангоми таъин кардан ва гузаронидани экспертиза айборшаванд / гумонбаршуда ҳукуқ дорад:

—бо қарори таъин намудани экспертиза шинос шаванд;

—ба коршинос раддия изҳор намоянд;

—дар бораи дур кардани муассисай экспертиӣ аз гузаронидани экспертиза дар сурати муқаррар гардидани ҳолатҳое, ки ба оқибати парванда манфиатдор набудани роҳбари муассисай экспертиӣ – ҷои кори шахси салоҳиятдорро таҳти шубҳа қарор медиҳанд, дарҳост пешниҳод намоянд;

—ҳоҳиш намоянд, ки шахсони аз тарафи онҳо зикршуда ё мутахассисони муассисаҳои мушаҳхаси судии экспертиӣ ба ҳайси коршиносон ҷалб карда шаванд;

—саволҳои иловагӣ пешниҳод намоянд;

—дар вакти гузаронидани экспертиза ҳузур дошта бошанд ва ба коршинос саволҳо диханд, шарҳу тафсир кунанд;

—бо ҳулосаи коршинос ё ҳабари имконназарии додани ҳулоса шинос шаванд.

Ҳолати шинос шудани айборшавандаги қарори таъин намудани экспертизи даҳлдор бо протоколи шиносшавӣ ба расмият дароварда шуда он бо имзои таҳқиқбараандаги айборшавандаги тасдиқ карда мешавад. Қарори таъин намудани экспертизи судӣ-равоншиносӣ ва ҳулосаи эксперт ба айборшавандаги эълон карда намешавад, агар мувоғиқ ба ҳолати

рухии шахси таҳти таҳқиқоти экспертӣ қарордодашуда имконияти шинос карда шуданаш дидашавад.

Дар ҳолати қонеъ гардонидани хоҳиши айбдоршаванда, дар хусуси таъин намудани шахсони аз тарафи ў ба ҳайси коршинос пешниҳодшуда ё илова намудани саволҳои дигар, шахси таҳқиқбаранданда ба қарори баровардаи худ тағйироту иловаҳо ворид мекунад, дар хусуси рад карда шудани хоҳиши айбдоршаванда, қарор бароварда шуда ба вай эълон карда мешавад.

Тибқи нишондоди м. 215 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳқиқоти муқоисавӣ аз гумонбаршуда ё айбдоршаванда, инчунин ҷабрдида ва шоҳид намунаҳои дастнавис ё дигар намунаҳоро гирифтган мумкин аст. Ҳангоми гирифтани намунаҳо барои тадқиқоти муқоисавӣ набояд усуљое татбиқ гарданд, ки ба ҳаёт ва саломатии инсон ҳатарнок бошанд ё шаъну эътибори ўро паст зананд. Доир ба гирифтани намунаҳо барои тадқиқоти муқоисавии аз шахсони зинда қарор бароварда мешавад. Гирифтани намунаҳо бо иштироки шахсони холис ва дар мавридҳои зарурӣ бо иштироки мутахассисон гузаронида мешавад. Дар ин бора бо риояи талаботи м.м. 172 ва 183 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода мешавад. Тактикаи гирифтани намунаҳо барои тадқиқоти муқоисавӣ дар адабиёти криминалистӣ ба таври васеъ пешкаш карда шудаанд.

Агар гирифтани намунаҳо қисми тадқиқоти экспертӣ бошад, ин амалро худи эксперт ба ҷо меорад. Дар ин ҳолат ў маълумотро доир ба ин амал дар хулосаи худ инъикос мекунад.

Қонунгузор тартиби душаклаи таъин кардани экспертиза-ро муайян кардааст: гузаронидани экспертиза аз тарафи коршиносони муассисаҳои экспертӣ ва гузаронидани экспертиза аз тарафи мутахасисони муассисаҳои дигари давлатӣ ва гайридавлатӣ, ташкилоту корхонаҳо ё шахсони вokiф.

Агар экспертиза берун аз муассисаи экспертӣ гузаронида шавад, таҳқиқбаранда пеш аз баровардани қарор оид ба таъини экспертиза бояд ба шахсияти мутахассисе, ки экспертизаро ба ў месупорад, ба салоҳиятнокии ў баварӣ ҳосил намуда, муносибати ўро бо айбдоршаванда, гумонбаршуда, ҷабрдида ва бо шахсе, ки таҳти тадқиқоти экспертӣ қарор гирифтааст, муайян менамояд ва месанҷад, ки оё асосҳо барои дур кардани коршинос мавҷуданд ё не. Ба эксперт қарор супорида шуда

хукуқ ва уҳдадориҳои ў, ки дар м. 58 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, мефаҳмонад ва аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дидою дониста додани хулосаи бардуруғ огоҳ мекунад. Оид ба иҷрои амалҳои мазкур таҳқиқбараанд дар қарори таъин кардани экспертиза қайд мегузорад ва он бо имзои коршинос бояд тасдиқ карда шавад.

Коршинос хукуқ дорад:

—бо маводи парвандай ҷиноятӣ, ки ба мавзӯи экспертиза алоқаманд аст, шинос шавад;

—дар бораи ба ў пешниҳод намудани маводи иловагӣ, ки барои додани хулоса заруранд ё дар бораи таъини экспертизи комплексӣ дарҳост кунад;

—бо иҷозати таҳқиқбараанд дар пешбуруди амали тафтишӣ иштирок карда, ба пурсишшавандагон ва дигар шахсон, ки дар ин амал иштирок доранд, вобаста ба масъалаҳои мавзӯи экспертиза саволҳо дихад;

—бо забони модарӣ ё дигар забоне, ки медонад, нишондод дихад;

—аз хизмати тарҷумон ройгон истифода барад;

—аз амали таҳқиқбараанд, ки хукуки ўро ҳангоми пешбуруди экспертиза маҳдуд мекунад, шикоят намояд;

—агар ҳаллу фасли масъалаи гузашташуда аз доираи дониши таҳассусаш берун бошад ё маводи дар ихтиёраш буда барои додани хулоса нокифоя бошад, аз пешниҳоди хулоса даст кашад.

Коршинос хукуқ надорад бе огоҳ намудани таҳқиқбараанд бо дигар иштирокчиёни мурофиа дар бораи масъалаҳои марбут бо экспертиза гуфтушунид кунад, барои тадқиқот мустақилона мавод ҷамъоварӣ намояд, агар барои он иҷозати маҳсуси таҳқиқбараанд мавҷуд набошад, тафтиш гузаронад, ки боиси пурра ё қисман несту нобуд гардида ни объектҳо ё тағиیر ёфтани намуди зоҳирӣ ё хосиятҳои асосии онҳо гардад.

Коршинос уҳдадор аст:

—бо даъвати таҳқиқбараанд ҳозир шавад;

—вобаста ба масъалаҳои тадқиқот ва саволҳои пешниҳодшууда хулосаи асоснок ва воқеъбинонаи ҳаттӣ пешниҳод намояд;

—маълумоти маводи парвандаро фош нақунад;

—хангоми пешбурди амали тафтишй тартиботро риоя на-  
мояд.

Вақте, ки гузаронидани экспертиза ба коршиноси муас-  
сисай экспертий супорида мешавад, таҳқиқбараңда қарори  
худ ва маводи лозимаро ба роҳбари ин муассиса равон меку-  
над. Роҳбари муассисай экспертий вазифадор аст: гузарони-  
дани экспертизаро ба як ё якчанд коршинос супорида, дар ин  
бора ба таҳқиқбараңда хабар диҳад; ба коршиносон ҳукуқ ва  
ухдадориҳои онҳоро, ки дар боло номбар карда шудаанд,  
фаҳмонад ва ўро барои дидаю дониста додани ҳулосаи  
бардуруғ, инчунин барои саркашӣ кардан аз ҳозиршавӣ ё  
ичрои вазифаҳои худ мутобики м. 351 ва 352 КМЧ Ҷумҳурии  
Тоҷикистон огоҳ қунад.

Баъди гузаронидани тадқиқот аз рӯи натиҷаҳои он кор-  
шинос ё коршиносон аз номи худ ҳулосае тартиб медиҳанд, ки  
дар он бояд маълумоти зерин зикр гардад:

- экспертиза кай, дар кучо гузаронида шудааст;
- аз тарафи кӣ (насад, ном, номи падар, маълумот, ихтисос,  
собиқи кор, дараҷау үнвони илмӣ, вазифаи ишғолкарда);
- дар қадом асос экспертиза гузаронида шудааст;
- қайди бо имзои коршинос тасдиқшуда доир ба он ки ў  
дар бораи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои рад кардан ё саркашӣ  
намудан аз додани ҳулоса ё дидаю дониста ҳулосаи бардуруғ  
додан огоҳ карда шудааст;
- хангоми гузаронидани экспертиза кӣ иштирок дошт;
- коршинос чӣ гуна маводро истифода намудааст ва қадом  
тадқиқотро гузаронидааст;
- саволҳои дар назди коршинос гузашташуда ва ҷавобҳои  
асоснок.

Ҳулоса дар шакли ҳаттӣ пешниҳод ва аз тарафи коршинос  
(коршиносон) имзо карда мешавад. Ба ҳулосаи коршинос бояд  
далелҳои шайъии баъди тадқиқоти боқимонда, намунаҳое, ки  
бо роҳи таҷриба гирифта, барои муқоиса истифода бурда ме-  
шаванд, ҳамчунин аксҳо, тарҳрезихо, нақшаҳо, ҷадвалҳо ва  
маводи дигари иловагие, ки ҳулосаҳои коршиносро тасдиқ ме-  
кунанд, замима карда шаванд. Замимаи ҳулоса низ аз тарафи  
коршинос имзо карда мешавад.

Агар коршинос боварӣ ҳосил намояд, ки масъалаҳои гу-  
зашташуда аз доираи донишҳои маҳсуси ў берун мебароянд ё

маводи ба ў пешниходшуда барои пешниҳод кардани хулоса корношоям ё нокифоя аст ва пурра кардани он номумкин мебошад ё ин ки сатҳи илм ва амалияи экспертизӣ барои ҷавоб додан ба масъалаҳои гузашташуда имконият намедиҳанд, вай ҳабари асосноккардашударо дар бораи ғайриимкон будани пешниҳоди хулоса тартиб медиҳад ва онро ба мақомоти таҳқиқ ё шахси экспертизаро таъин намуда ирсол менамояд.

Дар рафти таҳқиқ бояд, ки баҳри **барқарор намудани зарари молулкӣ аз ҷиноят расонидашуда** ҷораҳо андешидаро шаванд. Бинобар ин шахси таҳқиқбараандаро вазифадор аст, ҳукуқ ва уҳдадориҳои шахсе, ки аз ҷиноят зарари молумулкӣ дидараст фахмонидаро диҳад. Тибқи нишондоди м. 44 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвогари гражданий шахси воқеӣ ё шахси ҳукуқие эътироф карда мешавад, ки ба ў дар натиҷаи содир шудани ҷиноят зарари молумулкӣ расонида шуда, оид ба рӯёниданӣ он даъво пешниҳод кардааст. Даъвогари гражданий оид ба рӯёниданӣ товони зарари маънавӣ низ метавонад даъво пешниҳод намояд.

Дар бораи эътироф кардани даъвогари гражданий таҳқиқбараандаро қарор қабул карда дар асоси қ.қ. 3 ва 4 м. 44 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукуқ ва уҳдадориҳои даъвогари гражданиро мефаҳмонад.

Барои ҳимояи манфиатҳои ноболигон, инчунин шахсоне, ки бо тартиби муқарраргардида ғайри қобили амал эътироф шудаанд, даъвои гражданий аз тарафи намояндагони қонунии онҳо метавонад пешниҳод шавад.

Ҳамзамон агар ҷавобгари гражданий муайян карда шуда бошад, дар ин ҳусус таҳқиқбараандаро бо риояи талаботи м. 54 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба сифати ҷавобгари гражданий ҷалб намудан қарор бароварда, ҳукуқ ва уҳдадориҳои ҷавобгари гражданиро, ки дар қ.қ. 3 ва 4 и ҳамин модда дарҷ гардидаанд мефаҳмонад.

Барои таъмини даъвои гражданий таҳқиқбараандаро дар асоси м. 116 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадор аст ҳабси молу мулкро ба амал барорад. Тибқи нишондоди қ.1 ҳамин модда ҳабси молу мулк ҷораи маҷбурии мурофиавӣ буда, аз номнавискуни молу мулк ва ба молик ё соҳиби он манъ кардани ихтиёрдорӣ ва дар ҳолатҳои зарурӣ истифода бурдани ин молу мулк иборат аст.

Ҳабси молу мулк барои таъмини даъвои гражданӣ ё эҳтимоли мусодираи молу мулк татбиқ карда мешавад. Мақомоти пешбурди парвандаи ҷиноятӣ бо ризои прокурор дар бораи ҳабси молу мулки гумонбаршуда, айбдоршаванда ё шахсоне, ки мувофиқи қонун барои кирдорашон аз ҷиҳати моддӣ ҷавобгаранд, ба суд дарҳост пешниҳод менамояд. Судя дар бораи ҳабси молу мулк қарор мебарорад.

Ҳабси молу мулк аз он иборат аст, ки ба молик ё соҳиби он манъи ихтиёрдорӣ ва дар ҳолатҳои зарурӣ манъи истифодаи ин молу мулк эълон карда ё ситонида, барои нигоҳдошт супорида мешавад.

Ҳабси молу мулк ва тартиб додани протокол тибқи қоидоҳои м.м. 172 ва 173 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Ҳабси молу мулке, ки мутобики замимаи Кодекси ичрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ашёи зарурати аввал ба ҳисоб меравад, мумкин нест.

Ҳабси молу мулк бо иштироки шахсони холис ва дар ҳолатҳои зарурӣ бо иштироки мутахассисе, ки арзиши онро муайян менамояд, сурат мегирад.

Молу мулки ба ҳабс гирифтари ситонидан ё бо салоҳияти шахсе, ки онро боздошт кардааст, барои нигоҳдошт ба намояндаи мақомоти ҳудидоракуни махаллӣ, ташкилоти истифодаи манзил, молики ин молу мулк ё ба дигар шахсе, ки барои таъмини нигоҳдошти он мутассадӣ шудааст, супоридан мумкин аст, ки дар ин бора забонҳат гирифта мешавад.

Ҳабси маблағи амонатҳо, суратхисобҳои бонкӣ, коғазҳои қиматнок ҳама гуна амалиёти додугирифтро қатъ мекунад.

Ҳабси молу мулк бо қарори таҳқиқбараандагӣ бекор карда мешавад, ба шарте, ки зарурат ба ин чора аз байн равад.

Дар қатори гузаронидани амалҳои тафтишӣ дар ҷараёни таҳқиқ инчунин бо воситаҳои гуногуни қонунӣ мумкин аст, ки далелҳо ҷамъоварӣ карда шаванд. Аз он ҷумла:

—талаб кардани гузаронидани санчиш ва тафтиши (ревизия) фаъолияти корхона, муассиса ва ташкилот;

—талаб карда гирифтани предметҳо, хуччатҳои мавҷудбуда ё омода намудани хуччатҳои муайян (тартиб додани маълумотномаҳо, хислатномаҳо ва файра).

**Санчиши ва тафтиши (ревизия) корхона, муассиса ва ташкилот:** - яке аз усулҳои назорати молиявӣ буда, санчиши

чиҳати молиявӣ-ҳоҷагидории корхона, муассиса ва ташкилотро инъикос менамояд. Ҳангоми санчиш, ҳӯҷҷатҳои гуногуни молиявӣ, инчунин нақшаҳо ва сметаҳои молиявӣ тафтиш карда мешаванд. Иҷроиши санчиш ва тафтиш ба мақомоти ваколатдори давлатӣ, дар доираи талаботи қонунгузории мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешавад. Мақомоти ваколатдори давлатӣ, ҳангоми ворид гардидани дарҳост, санчиш ва тафтишро бо усулу воситаҳои файримурофиавӣ, яъне дар асоси қонунгузорие, ки фаъолияти онҳоро ба танзим медарорад ба амал мебароранд ва оид ба натиҷаҳои бадастомада ба тариқи хаттӣ мақомоти таҳқиқро оғоҳ месозанд.

Дар вақти пешбурди таҳқиқ инчунин зарурати гузаронидани **баҳисобигирии молу мулк** (инвентаризатсия) ба миён меояд, ки қисми таркибии ревизия мебошад ва ё ҳусусияти мустакилро дошта, он бо мақсади санчишу баҳисобигирии мавҷудияти аслии маблагҳои пулӣ ва молу мулк ва мувофиқати онҳо бо ҳисботи бухгалтерӣ ва гайра анҷом дода мешавад. Баҳисобигирии молу мулк бо талаби шахси таҳқиқбараанда аз тарафи комиссияи баҳисобигирӣ, ки аз ҷониби роҳбарияти мақомоти болой таъин карда шудааст гузаронида мешавад. Ҳангоми гузаронидани санчиши молиявӣ ва баҳисобигирии молу мулк шахси таҳқиқбараанда метавонад иштирок қунад.

Предметҳо ва ҳӯҷҷатҳо, ки ҳангоми амали тафтишӣ гирифта шудаанд, инчунин бо талаби мақомоти таҳқиқ аз тарафи шаҳрвандон ихтиёран супорида шудаанд, чун қоида аҳамияти далелнокӣ доранд, ба монанди:

—предметҳое, ки ба сифати олоти чиноят баромад мекунанд;

—ашёҳое, ки дорои пайҳои чиноят мебошанд;

—маблагҳои пулӣ ва ашёҳои қимматноке, ки бо роҳи чинояткорона ба даст оварда шудаанд;

—дигар далелҳое, ки барои ошкор намудани чиноят ва шахсони чиноят содиркарда дар рафти таҳқиқ хизмат мекунанд ва ё бегуноҳии шаҳсро дар содир намудани чиноят исбот мекунанд.

Вале ин объектҳои номбаршуда танҳо ҳамон вақт далел ҳисобида мешаванд, ки агар онҳо пурра азназар гузаронида

шуда дар протокол дарч карда шаванд. Агар ин объектҳо ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишӣ ба монанди азназар-гузаронии чои ҳодиса, кофтуков, ёфта гирифтан ба даст омада бошанд, дар ҳамаи амали тафтишӣ аз назар гузаронида шуда натиҷаҳо дар протокол қайд карда мешаванд. Ҳангоми азна-заргузаронии объектҳои номбаршуда дикқати асосӣ бояд ба масъалаҳои зерин дода шавад:

–хусусияти предмет ва таъиноти он;

–намуди зохирӣ (ҳаҷм, шакл, ранг, тарзи тайёр намудан);

–хусусиятҳои инфириodie, ки боиси муайян намудани ман-баъи пайдоиши ашё мегарданд;

–мавҷудияти пайҳо.

Агар азназаргузаронӣ муддати зиёдро талаб кунад ё баамалбарории он дар ҷойи муайяншуда ниҳоят душвор бошад, объектҳои бояд, печонида ва мӯҳр зада, бидуни расонидани осеб ба ҷойи дигари барои азназаргузаронии мусоид оварда шаванд (қ. 4 м. 183 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон), ва он ҳамчун амали мустақили тафтишӣ ҳисобида мешавад.

Ҳамчунин амали мустақили тафтишӣ ҳисобида мешавад, вақте, ки объектҳо аз тарафи ҷабрдида ва шахсони дигар ба мақомоти таҳқиқ пешниҳод карда мешаванд. Азназаргузаронии объектҳо дар ҳузури шахсони ҳолис суръат мегирад ва дар ҳолатҳои зарурӣ таҳқиқбаранд мутахассиси соҳаи даҳлдорро даъват мекунад. Баъд аз анҷоми азназаргузаронӣ таҳқиқбаранд дар асоси талаботи қ. 2 м. 185 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи далели шайъӣ эътироф намудани ашё ва ба парванда ҳамроҳ намудани он қарор мебарорад. Дар қарор бояд масъалai ба парванда ҳамроҳ кардана далели шайъӣ ё ба молики он ё ба шахсони дигар ё ба ташкилот барои нигоҳдошт супоридани он ҳал карда шавад. Дар ҳолатҳои зарурӣ ҷунин қарор баъд аз гузаронидани экспертизаи судии даҳлдор оид ба олоти содиркунии ҷиноят, муайян намудани изҳои ҷиноят ва пешниҳод кардани онҳо барои шинохтан бароварда мешавад.

Далелҳои шайъӣ бояд ҳамроҳи парвандай ҷиноятӣ нигоҳ дошта шаванд. Дар вақти аз мақомоти таҳқиқ ба муфаттиш ё аз як муфаттиш гирифта ба муфаттиши дигар супоридани парвандаи ҷиноятӣ, инчунин ба прокурор ва суд

супоридани он далели шайъй якчоя бо парвандаи чиноятӣ фиристода мешавад.

Агар далелҳои шайъй бинобар калонҳаҷм буданашон ё бо сабаби дигар бо парвандаи чиноятӣ нигоҳ доштанашон имконнопазир бошад, аксбардорӣ карда, мӯҳр гузошта, дар ҷое, ки таҳқиқбараҷанд нишон медиҳанд, нигоҳ дошта шуда, дар ин бора дар парванда маълумоти даҳлдор сабт карда мешавад.

Далели шайъӣ, ҳамчунин намунаҳои далелҳои шайъӣ, ки дар қ. 5 м. 185 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд ё то анҷоми муҳлати шикоят аз қарор ё таъиноти суд оид ба қатъ кардани парвандаи чиноятӣ нигоҳ дошта мешаванд. Дар мавридиҳои ба миён омадани баҳси ҳукуқӣ оид ба ашё, он бо роҳи мурофиаи судии гражданӣ ҳал карда мешавад, далелҳои шайъӣ то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд нигоҳ дошта мешаванд.

Агар далелҳои шайъӣ маҳсулоти зуднобудшаванд бошанд ва онҳоро ба соҳибаш баргардонидан мумкин набошад, барои мақсаднок истифода бурдан, онҳо ба муассисаҳои даҳлдор супурда мешаванд. Агар зарур шавад, ба ҷои онҳо ба соҳибаш ашёҳои дорои ҳамон гуна сифат ё арзишашон пардохт карда мешавад.

Ҳучҷатҳо, ки бо дарҳости мақомоти таҳқиқ аз тарафи корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, шаҳсони мансабдор ва шаҳрвандон пешниҳод карда мешаванд (хислатнома, маълумтонома, нусҳаҳои хулосаҳо ва санадҳои меъёрие, ки фаъолияти муайянро ба низом медароранд ва гайра) яке аз манбаъҳои далел ба шумор рафта, ба парвандаи чиноятӣ ҳамроҳ карда мешаванд.

**Эълон кардани айб ва пурсиши айбдоршаванд.** Агар дар рафти таҳқиқ далелҳои коғӣ ҷамъ оварда шуда бошанд, ҳодисаи чиноят дар ҳақиқат ҷой дошта бошад ва дар содир кардани он шаҳси мушаххасе, ки дар қатори аломатҳои тарафи субъективии чиноят (шакли қасданаи гуноҳ ё аз беҳтиёти), боз аломатҳои дигари чиноят дида шаванд, аз тарафи дигар ҳолатҳо, ки пешбуруди парвандаи чиноятиро истисно мекунанд

мавчуд набошанд, таҳкиқбараんだ қарор дар бораи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидани айбдоршаванда ва эълон кардани айб мебарорад<sup>1</sup>.

Айб на дертар аз ду шабонарӯз аз лаҳзаи баровардани қарор дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарӣ қашидани шаҳс дар ҳузури ҳимоятгар эълон карда мешавад, ба шарте ки ў дар парвандаи ҷиноятӣ иштирок дошта бошад ё иштироки ҳимоятгар мутобики қонун ҳатмӣ бошад ё дар ин бора айбдоршаванда дархост карда бошад (к. 1 м. 225 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дар қарори ба ҷавобгарӣ қашидан ба сифати айбдоршаванда маълумоти зерин бояд нишон дода шаванд: вакт ва маҳалли тартиб додани он; аз ҷониби кӣ тартиб дода шудани он; насаб, ном, номи падари шаҳсе, ки ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарӣ қашида мешавад; рӯз, моҳ, сол ва маҳалли таваллуди ў; баёни ҷинояте, ки тибқи он шаҳс айбдор дониста мешавад; нишон додани вакт, маҳалли содир шудани ҷиноят; ҳолатҳои дигаре, ки бояд мутобики м. 85 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон исбот карда шаванд; КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон (модда, қисм, банд), ки барои ҳамин ҷиноят ҷавобгарӣ пешбинӣ кардааст.

Қарор бояд масъалаи ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарӣ қашидани шаҳсро оид ба парвандаи таҳти тафтишот қарордошта дар бар гирад.

Ҳангоми айбдор намудани шаҳс дар содир намудани якчанд ҷиноят, ки дар банду қисмҳои муҳталифи моддаҳои КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, дар қарори ба ҷавобгарӣ қашида шудани ў ба сифати айбдоршаванда бояд зикр гардад, ки қадом кирдорҳои ҷинояткоронаи мушаххас, мутобики банд ва қисми моддаи КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон банду баст карда мешаванд.

Баровардани қарор дар бораи ба ҷавобгарӣ қашидан ба сифати айбдоршаванда мавқеи мурофиавии ўро тафтиир

<sup>1</sup> Оид ба парвандаи ҷиноятие, ки доир ба он тибқи қоидаҳои мукарраркардаи КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест, ба шарте, ки ҷиноят аз тарафи ноболиг, шаҳси номукаллаф ё байди содиркуни ҷиноят ба бемории рӯҳӣ гирифтторшуда содир карда шуда бошад, бо талаботи қоидаҳои м. 156 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман тафтиши пешакӣ гузаронида мешавад.

медиҳад. Аз лаҳзаи эълон кардани айбдори шахс ҳамчун айбдоршаванда мешавад.

Айбдоршаванда барои пурсиш ба назди таҳқиқбаранда бо тартиби зерин даъват карда мешавад: айбдоршавандае, ки дар озодӣ мебошад, бо огоҳинома, даъватнома, бо тарики телефонӣ ё телеграмма; айбдоршавандае, ки дар ҳабс аст, тавассути маъмурияти муассисаҳои нигоҳдории муваққатӣ ва тафтишотӣ даъват карда мешавад (к. 1 м. 223 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Айбдоршавандае, ки дар озодӣ мебошад бояд дар муҳлати муайяншуда ба даъвати таҳқиқбаранда ҳозир шавад. Ҳолатҳое мешаванд, ки айбдоршаванда бо сабабҳои узрнок ба даъвати мақомоти таҳқиқ ҳозир шуда наметавонанд, масалан: бемор шудани айбдоршаванда ё фавтиданни хешовандони наздик, оғатҳои табии, нагирифтани даъватнома ва дигар сабабҳо.

Аз мазмуни м. 115 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки дар сурати бе сабабҳои узрнок ба даъвати таҳқиқбаранда ҳозир нашудани айбдоршаванда ў бо қарори асоснок, аз ҷониби мақомоти корҳои доҳилӣ маҷбуран оварда мешаванд. Ин вакт сабабҳои ба даъвати мақомоти таҳқиқ ҳозир нашудани айбдоршаванда муайян карда мешаванд. Айбдоршавандаро мумкин аст, ки бе пешакӣ даъват карда шуданаш маҷбуран оварда шавад, танҳо агар ў аз мақомоти таҳқиқ пинҳон шавад ё ҷои зисти муайян надошта бошад. Асос барои маҷбуран овардан, аз мазмуни қарор иборат буда дар он ному насад, соили таваллуд, ҷои таваллуд, ҷои зист, ҷои кори айбдоршаванда ва ба кучо ҳозир карда шуданаш нишон дода мешавад, ки ин қарор дар зери имзои ў шинос карда мешавад. Маҷбуран овардан дар вақти шабона ба истиснои ҳолатҳои таъхирнопазир иҷозат дода намешавад.

Агар ки ҷои зисти айбдоршаванда номаълум бошад ё ў ба даъвати таҳқиқбаранда ҳозир нашавад айб ба ў мумкин аст, ки баъди гузаштани муҳлати душабонарӯза эълон карда шавад.

Ҳангоми эълон кардани айб айбдоршаванда метавонад бо моҳияти қарор шинос шавад. Ҳамзамон таҳқиқбаранда ўро дар асоси айби эълон кардашуда ба сифати айбдоршаванда пурсиш мекунад. Таҳқиқбаранда вазифадор аст ба айбдоршаванда моҳияти айби пешниҳодшударо фаҳмонида дихад (к. 4 м. 225 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Ин дар

қарор қайд карда шуда бо имзои таҳқиқбараңда айбдоршаванда тасдиқ карда мешавад. Агар айбдоршаванда аз шиннос шудан бо қарор ва ё имзо кардани он даст кашад, таҳқиқбараңда ин ҳолатро дар қарор нишон дода бо имзои худ тасдиқ менамояд. Дар таҷрибаи кори мақомоти таҳқиқ боз ҳолатхое вомехӯранд, ки айбдоршаванда аз додани нишондод низ даст мекашад, ки дар ин ҳолат ҳам дар протоколи пурсиши айбдоршаванда қайд карда шуда бо имзои таҳқиқбараңда тасдиқ карда мешавад. Ҳангоми ташкил ва гузаронидани ин амали тафтишӣ бояд дар назар дошт, ки додани нишондод ин уҳдадории айбдоршаванда набуда, ҳуқуқи ў мебошад ва метавонад нишондод дихад ё надихад (сарҳати 1 к. 4 м. 47 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Бояд қайд намуд, ки дар вақти эълон кардани айб шахси таҳқиқбараңда вазифадор аст ҳуқуқ ва уҳдадориҳои айбдоршавандаро, ки онҳо дар м. 47 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудаанд фахмонида дихад.

Айбдоршаванда ҳуқуқ дорад:

–нишондод дихад ё надихад ва дар ин бора пеш аз пурсиш огоҳ карда шавад;

–донад, ки барои чӣ айбдор карда шудааст ва нусхаи қарорҳоро дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан, оид ба татбиқ намудани ҷораи пешгирий, инчунин нусхаи фикри айбдоркуниро гирад;

–оид ба айби нисбат ба ў эълоншуда нишондод дихад;

–далелҳо пешниҳод кунад;

–дарҳост ва раддия изҳор кунад;

–бо забони модарӣ ё забони дигаре, ки медонад, нишондод дихад;

–аз хизмати тарҷумон ройгон истифода барад;

–аз лаҳзаи воқеан дастгир шудан ҳимоятгар дошта бошад, аз ҷумла тибқи ҳолат ва тартиби пешбининамудаи КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кӯмаки ҳимоятгар ройгон истифода барад;

–аз лаҳзаи дастгир шудан бидуни мамониат бо ҳимоятгар як ба як мулоқот кунад;

–дар амалҳои тафтишӣ, ки тибқи дарҳости ў ё дарҳости ҳимоятгар гузаронида мешавад, иштирок намояд;

—бо протоколи амалҳои тафтишӣ шинос шавад ва нисбат ба он эроди худро изҳор кунад;

—бо қарори таъин кардани экспертиза ва хуносай коршинос шинос шавад;

—пас аз ба охир расонидани тафтиш бо маводи парванда шинос шавад ва аз он ҳама гуна маълумоти зарурриро рӯйнавис кунад;

—аз амал ва қарорҳои шахси таҳқиқбаранд, муфаттиш, прокурор, суд, судя шикоят кунад;

—оид ба қатъи пешбурди парванда норозигӣ изҳор намояд;

—дар муҳокимаи судӣ оид ба баррасии интиҳоби чораи пешгирий иштирок кунад.

Айбдоршаванда уҳдадор аст:

—бо даъвати мақомоти пешбурди тафтишот ҳозир шавад;

—ба амрҳои қонунии мақомоти пешбурди тафтишот итоат намояд;

—дар амали тафтишӣ ва мурофиавӣ иштирок намояд, ба шарте ки мақомоти пешбурди тафтишоти пешакӣ лозим донад.

Дар оғози пурсиш таҳқиқбаранд бояд муайян кунад, ки оё айбдоршаванда хоҳиш дорад фикри худро ба айби эълоншуда изҳор намояд, оё ў бо айби эълоншуда пурра ё қисман иқрор аст ё гунаҳгории худро рад мекунад. Дар ин бора дар протоколи пурсиш бояд сабт ворид карда шавад. Вакте, ки айбдоршаванда бо айби эълоншуда худро пурра гунаҳкор меҳисобад ва дар ин хусус нишондод медиҳад, таҳқиқбаранд набояд бо ин маҳдуд шуда парвандаи ҷиноятиро ба охир расонад. Ў инчунин бояд далелҳои дигареро, ки дар парванда гунаҳгории айбдоршавандаро исбот мекунанд ҷамъоварӣ ва мустаҳкам кунад. Нишондоди айбдоршаванда ин яке аз воситаҳои ҳимояи ў аз айби эълонкардашуда мебошад. Дар як вакъ ў ҳамчун иштирокчии бевоситай ҷиноят, метавонад ба таври пурратар дар бораи ҳолатҳо ва ҷузъҳои содиршавии ҳодиса маълумот дихад, ки аз ин таҳқиқбаранд хулоса бароварда фарзияҳоро пешбарӣ менамояд. Нишондоди айбдоршаванда нисбат ба дигар далелҳои бо парвандаи ҷиноятӣ ҷамъовардашуда бартарӣ надорад, ҳамаи далелҳо қувваи баробар доранд. Дар баробари ба гуноҳи худ пурра иқрор шудани шахс, инчунин бояд, ки дар парванда далелҳои дигари исботкунандай гуноҳ мавҷуд бо-

шанд, то инки асоси ба чавобгарии чиноятӣ қашидан шуда тавонад.

Агар айбдоршаванда худро гунаҳгор ҳисобад нишондоди ў ниҳоят батафсил оид ба ҳар як ҳолати содиршавии чиноят, ки ба предмети исботкуй дохил мешаванд ва сабабу шароитҳои содиршавии чиноят дар протокол дарҷ мегардад. Вакте, ки айбдоршаванда бо айби эълоншуда худро қисман гунаҳкор меҳисобад, бояд муайян карда шавад, ки ў дар қадом ҳолатҳои кирдори содиршуда худро гунаҳгор меҳисобад ва дар қадом қисмат гунаҳгории худро инкор мекунад, инчунин норозигии вай бо айби эълоншуда бояд муайян карда шавад.

Дар баъзеи мавридиҳо чунон ҳам мешавад, ки айбдоршаванда худро дар содир намудани чиноят гунаҳгор наҳисобида, дар нишондоди худ муфассал дар бораи ҳолатҳои содиршавии чиноят маълумот медиҳад. Дар ин ҳолат дар охири пурсиш боз як бор додани савол ба ў оид ба гунаҳгор ё бегунохияш бамаврид аст.

Ҳангоми пурсиши айбдоршаванда истифода бурдан аз усулҳои тактикий-криминалистӣ самаранок мебошад. Дар давраи аввал нишондоди айбдоршаванда усули нақли озод истифода бурда мешавад, ва баъдан ба ў мумкин аст, ки саволҳо дода шаванд (саволҳои иловагӣ, муайянкунанда, такрорӣ). Агар айбдоршаванда нишондоди ба ҳақиқати ҳол ростнаояндаро дихад, пас ба ў моҳияти нишондоди соғдилонаро ва иқрориро дар содир намудани чиноят бояд фаҳмонида дода шавад. Инчунин дар ҳамин ҳол мумкин аст, ки пурсиш бо пешниҳод ва нишон додани далелҳои дигар суръат гирифта, минбаъд бо гузоштани саволҳои даҳлдор ва инчунин истифодаи усулҳои дигари тактикий-криминалистӣ давом дода шавад. Пурсиши бефосила аз 4 соат ва давомнокии он дар як рӯз аз 8 соат зиёд шуда наметавонад (к. 7 м. 199 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ҳангоми пурсиши айбдоршаванда қоидаҳои м.м. 199-200 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд риоя карда шаванд.

Нишон додани далели шайъӣ ва ҳучҷат, хондани протокол ва намоиш додани сабти овоз, видео ва наворбардории амалҳои тафтишӣ, ҳамчунин нишондоде, ки пурсишшаванда вобаста ба ҳолати кор додааст, бояд ҳатман дар протокол инъикос ёбанд.

Пурсишшаванда дар чараёни тафтиш метавонад тарх, нақша, расм, диаграмма тайёр кунад, ки онҳо ба протокол ҳамроҳ карда, дар ин хусус қайд карда мешавад.

Баъди ба охир расидани пурсиш протокол барои хондан ба пурсишшаванда пешниҳод мешавад ё бо хоҳиши ўз тарафи таҳқиқбаранда хонда дода мешавад. Талаби пурсишшаванда дар бораи ба протокол доҳил намудани иловаҳо ва тасҳехот бояд ҳатман иҷро карда шавад.

Пурсишшаванда далели шинос шудан бо нишондод ва дурустии сабти онҳоро бо имзои худ дар охири протокол тасдиқ менамояд ва ҳар як сахифа аз тарафи ўзимзо карда мешавад.

Агар дар чараёни пурсиш тарҷумон иштирок карда бошад, ўз низ ҳар як сахифа ва протоколро дар маҷмӯъ имзо мекунад. Тарҷумон ба тарҷумай нишондоди бо дасти худ навиштai пурсишшаванда имзо мегузорад.

Агар дар вақти пурсиш аз воситаҳои техниқӣ-криминалистӣ ба монанди сабти овоз ва видео истифода шуда бошанд, ҳатман дар протокол дар ин бора қайд карда шуда, натиҷаҳои он ба айбдоршаванда ва иштирокчиён шунавонида ва намоиш дода мешаванд.

Ҳамаи шахсоне, ки дар пурсиш иштирок кардаанд, дар протокол имзо мегузоранд.

Барои санчиши нишондоди айбдоршаванда, мумкин аст, ки пурсиши шоҳидон ва дигар амалҳои тафтишӣ ба таври иловагӣ гузаронида шаванд.

Агар дар рафти таҳқиқ лаҳзаҳои нави содиршавии чиноят ошкор гарданд, ки асос барои доҳил намудани илова ба айби эълоншуда гарданд ва ё ҳолатҳое ба миён оянд, ки зарурати даровардани тағииротро ба он талаб мекунанд, шахси таҳқиқбаранда, вазифадор аст, ки айби навро тартиб дихад ва бо эълон кардани он айбдоршавандаро оид ба ҳолатҳои нави ошкоргардида пурсиш кунад. Эълон кардани айби нав бо риояи қоидаҳои м.м. 225-226 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. Агар дар чараёни таҳқиқ яке аз қисмҳои айби эълоншуда тасдиқ нашуда бошад, таҳқиқбаранда бо қарори худ таъқиби чиноятии ҳамин қисматро қатъ карда, дар ин бора айбдоршаванда ва дигар иштирокчиёни мурофиаро огоҳ месозад.

Баъд аз ба ҷавобгарӣ қашидан ба сифати айбдоршаванда бояд масъалаи интихоби чораи пешгирий (тағиир ё бекор кар-

дани чораи пешгирий, агар, ки он пеш ҳамчун нисбати гумон-баршуда интихоб шуда бошад) ҳал карда шавад.

Дар ҳолати набудани асосҳо барои интихоби яке аз чораҳои пешгирий, таҳқиқбараанд аз айбдоршаванда уҳдадорӣ ба-рои аз рӯи даъват ҳозир шудан ба мақомоти таҳқиқ ва хабар додан аз тағирири ҷои истиқомат мегирад (қ. 4 м. 453 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Чораи пешгириро шахси пешбараандай таҳқиқ дар ҳолате татбиқ мекунад, агар далелҳои дар парвандаи ҷиноятий ҷамъовардашуда асоси кофӣ диханд, ки айбдоршаванда аз мақомоти таҳқиқ ва суд пинҳон мешаванд, рафти таҳқиқи парвандаи ҷиноятиро ҳалалдор мекунанд, аз ҷумла маводи барои парванда аҳамиятдоштаро пинҳон ё соҳтакорӣ мекунанд ё бо роҳи гайриқонунӣ ба шахсони дар мурофиаи ҷиноятий иштироккунанда таъсир мерасонанд, бе сабабҳои узр-нок ба даъвати таҳқиқбараанд ҳозир нашаванд, ҷинояти дигарро содир намоянд ва ё ба иҷрои ҳукм монеъ шаванд. Ҳангоми зарурати татбиқи чораи пешгирий дар ҳаққи айбдоршаванда ҳусусияти айбдоркуниӣ, шахсият, синну сол ва вазъи саломатӣ, намуди машғулият, вазъи оилавӣ ва молумулкӣ, мавҷудияти ҷои доимии истиқомат ва ҳолатҳои дигар ба инобат гирифта мешаванд (қ. 2 м. 102 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Агар зарурати татбиқи чораи пешгирий аз байн равад, он бекор карда мешавад ё бо назардошти ҳолатҳои муайянे, ки нав ошкор мегарданд чораи пешгирии интихобшуда ба сабуқтар ва ё баракс ба вазнинтар тағиир дода мешавад.

Азбаски интихоби чораи пешгирий ба айбдоршаванда маҳдудиятҳоро пеш меорад, доираи онҳо мукаммал буда, тартиби татбиқи онҳоро қонунгузории мурофиавии ҷиноятий муқаррар қардааст. Шахси пешбараандай таҳқиқ ҳуқуқ дорад яке аз чораҳои пешгирии зеринро интихоб намояд:

- забонҳат дар бораи нарафтан аз маҳалли истиқомат;
- кафолати шахсӣ;
- гарав;
- ҳабси хонагӣ;
- ба ҳабс гирифтан.

Дар бораи татбиқ намудани чораи пешгирий таҳқиқбараанд қарор мебарорад. Дар қарор моҳияти ҷиноятий аз тарафи шахси гумонбаршуда ё айбдоршаванда содир кар-

дашуда ва асосҳои татбики чораи пешгирий нишон дода мешаванд. Қарор ба шахсе, ки нисбаташ чораи пешгирий интихоб карда шудааст эълон карда мешавад.

**Забонҳат дар бораи нарафтан аз маҳалли истиқомат** дар гирифтани уҳдадории хаттӣ аз айбдоршаванда / гумонбаршуда дар бораи тарк накардани маҳалли истиқомати доимӣ ё муваққатӣ бе иҷозати мақомоти таҳқиқ, дар вакти таъиншуда ҳозир шудан ба даъвати мақомоти таҳқиқро ифода мейбад (м. 105 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Дар баробари татбики ин чораи пешгирий ба айбдоршаванда (гумонбаршуда) ҳангоми гирифтани забонҳат бояд эълон карда шавад, ки дар сурати аз ҷониби ўриоя накардани талабот дар ҳаққи ўчораи саҳттари пешгирий татбиқ карда мешавад.

**Кафолати шаҳсӣ** аз тарафи шаҳси ба боварӣ сазовор қабул кардани уدادории хаттӣ аст, ки айбдоршаванда (гумонбаршуда) ҳангоми дар озодӣ будан аз мақомоти таъқиби ҷиноятӣ пинҳон намешавад, ба таҳқиқи парвандагон монеъ намегардад ва бо фаъолияти ҷиноятӣ машғул намешавад (м. 106 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Шумораи кафилон бояд аз ду нафар кам на бошад. Кафолати шаҳсӣ бо дарҳости хаттии кафилон ва ризои шаҳсе, ки ба ў кафолат дода мешавад, татбиқ мегардад. Кафилон забонҳат дода, тасдиқ мекунанд, ки моҳияти гумонбар ё айбдор кардани шаҳсе, ки ба вай кафолат медиҳанд ва масъулияти кафил ба онҳо фаҳмонида шудааст.

**Гарав** аз супоридани маблағ ба депозити мақомоти тафтишот аз тарафи айбдоршаванда (гумонбаршуда), иборат ме бошад (м. 109 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Маблағи гаравро мақомоти таҳқиқ вобаста ба вазнинии ҷиноят, шаҳсияти айбдоршаванда (гумонбаршуда), вазъи молумулкӣ ў, вале на камтар аз шашсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо<sup>1</sup> муайян ме

---

<sup>1</sup> Бори аввал ин ҷенак бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нишондиҳанда барои ҳисобҳо» аз 06.10.2008 с. таҳти № 422 ба матни КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуда буд. Вобаста аз вазъи иқтисодӣ-молиявӣ ҳар сол ин ҷенак каме ҳам бошад иваз мешавад дар моддаи алоҳидай Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бучети Ҷумҳурии Тоҷикистон». То соли 2017 як нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар буд ба 40 сомонӣ. Тибқи моддаи 23 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бучети Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 21 ноябрини соли 2016 таҳти № 1377 ин ҷенак баробар аст ба 50 сомонӣ.

намояд. Гарав ба шарте татбиқ карда мешавад, ки товони за-  
рари моддии бо чиноят расонидашуда пурра баргардонида  
шуда бошад. Таҳқиқбаранда гаравро бо ризои прокурор  
татбиқ мекунад.

Дар сурати саркашӣ намудани айбдоршаванда (гумон-  
баршуда) аз ҳозир шудан ба даъвати мақомоти таҳқиқ чораи  
пешгирий иваз карда шуда, маблағи гарав тибқи талаботи м. 118  
КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон ба фоидай давлат гузаронида ме-  
шавад.

**Ҳабси хонагӣ** аз комилан чудо нигоҳ доштани айбдорша-  
ванда (гумонбаршуда) аз ҷамъият бе таҳти ҳабс қарор додан,  
вале бо татбиқи маҳдудиятҳои ҳуқуқии муайянкардаи суд, судя  
иборат аст (м. 110 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон).

Тибқи талаботи қ. 2 м. 110 ҳабси хонагиро мумкин аст бо  
чораҳои зерин дар алоҳидагӣ ва дар якҷоягӣ татбиқ кард:

—тамоман ё дар вақти муайян набаромадан аз манзил;

—манъи гуфтугӯи телефонӣ, мукотибот ва истифодаи  
воситаҳои алоқа, ба истиснои ҳолатҳои дар сарҳати панҷуми  
ҳамин қисм пешбинишуда;

—манъи робита бо шахсони муайян ва дар хонаи худ қабул  
кардани ягон шаҳс;

—истифодаи воситаҳои электронии назоратӣ, voguzorii  
уҳдадорӣ доир ба гирифта гаштани ин воситаҳо бо худ ва кори  
онҳоро таъмин намудан;

—уҳдадор кардан дар ҳусуси ҷавоб додан ба зангҳои назо-  
рати телефонӣ ё дигар ишораҳои (сигналҳои) назоратӣ, занг  
задан бо телефон ё шаҳсан ҳозир шудан дар вақти муайян ба  
мақомоти таҳқиқ, ки рафтори, айбдоршаванда (гумонбаршуда)  
ро назорат мекунад;

—ба зери назорат гирифтани айбдоршаванда (гумонбар-  
шуда) ё ин ки манзил, инчунин муҳофизати манзил ё дигар ҷои  
ба ў чун манзил чудо кардашуда;

—чораҳои дигаре, ки рафтори даҳлдор ва аз ҷамъият чудо  
нигоҳ доштани айбдоршаванда (гумонбаршуда) ро таъмин ме-  
намоянд.

Асосҳо ва тартиби ҳамчун ҷораи пешгирий татбиқ кар-  
дани ҳабси хонагӣ, мукаррар намудан ва дароз кардани  
муҳлати он, бекор кардани ҳабси хонагӣ бо меъёрои марбут

ба чораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтган ҳал карда мешаванд.

**Ба ҳабс гирифтган** ба сифати чораи пешгирий бо қарори судя ё таъиноти суд танҳо дар ҳаққи гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшавандае татбиқ карда мешавад, ки барои ҷинояти содиркардаашон қонуни ҷинояти ҷазор дар намуди маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати зиёда аз ду сол пешбинӣ намудааст (м. 111 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Нисбат ба айбдоршавандае (гумонбаршудае) дар содир намудани ҷинояти вазнин ё маҳсусан вазнин чораи пешгирии ба ҳабс гирифтган танҳо мутобики вазнинии ҷиноят татбиқ карда шуданаш мумкин аст. Аммо дар мавридиҳои истиснойн ин чораи пешгирий, мумкин аст, нисбат ба айбдоршаванда (гумонбаршуда) оид ба ҷиноятаҳо, ки барояшон қонун ҷазори маҳрум кардан аз озодиро ба муҳлати камтар аз ду сол пешбинӣ намудааст, татбиқ карда мешавад, ба шарте, ки онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои истиқомати доимӣ надошта бошанд ё шаҳсияташон муқаррар карда нашуда бошад ё инки онҳо аз мақомоти таъқиби ҷинояти пинҳон шуда бошанд ё талаботи чораи пешгирии интихобшударо риоя накарда бошанд.

Ҳангоми зарурати интихоби чораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтган таҳқиқбараんだ бо ризои прокурор дарҳости даҳлдорро дар шакли қарор ба суд пешниҳод менамоянд. Дар қарор дар бораи пешниҳод кардани дарҳост оид ба интихоби чораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтган асос ва сабабҳое, ки аз рӯи он зарурати ба ҳабс гирифтани айбдоршаванда (гумонбаршуда) ба миён омадааст ва интихоби чораи пешгирии дигар гайриимкон аст, дарҷ карда мешавад. Ба қарор маводе, ки асоснок будани дарҳостро тасдиқ менамояд, ҳамроҳ карда мешавад. Агар дарҳост нисбат ба гумонбаршудае, ки бо тартиби муқарраркардаи м.м. 92 ва 94 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгир шудааст, пешниҳод карда шавад, қарор ва маводи номбурда ба судя на дертар аз 8 соат то ба охир расидани муҳлати дастгиркунӣ бояд пешниҳод карда шавад.

Судя дарҳостро баррасӣ карда, яке аз қарорҳои зеринро мебарорад:

—дар бораи ба сифати чораи пешгирий дар намуди ҳабс, ҳабси хонагӣ гирифтани айбдоршаванда (гумонбаршуда) иҷозат медиҳад;

—дар бораи рад кардани дархост;  
—дар бораи ба таъхир гузоштани қабули қарори дархост ба муҳлати на зиёда аз 72 соат барои пешниҳоди далелҳои асосноқи дастгиркунӣ. Дар ин маврид судя дар қарор муқаррар менамояд, ки муҳлати дастгиркуниро то чанд рӯзу соат дароз мекунад.

Таҳқиқбараんだ мувофиқи талаботи қ. 1 м. 100 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст, дар бораи татбиқи чораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтани ягон аъзои болиги оилаи ё хешовандони наздики айбдоршаванда (гумонбаршуда) ро хабардор кунад.

Яке аз вазифаҳои муҳими таҳқиқ аз муайян намудани сабабу шароитҳое, ки ба содиршавии ҷиноят мусоидат кардаанд иборат мебошад. Ҳангоми санҷидани ҳолатҳои ҳодисаи тафтишшаванда мақомоти таҳқиқ бо роҳҳои гузаронидани амалҳои гуногуни тафтишӣ шахсияти ҷинояткор, сабаби кирдори содиршуда, ҳаракатҳое, ки натиҷашон амалҳои ҷинояткоронаро ба вуқӯй оварданд, инчунин ҳусусиятҳои омодагиро ба содир кардани ҷиноят муайян мекунад. Файр аз ин дар ҷараёни гузаронидани амалҳои тафтишӣ бояд, ки ҳолатҳои ба дараҷа ва ҳусусияти ҷавобгарии айбдоршаванда таъсиррасонанда, ки дар м.м. 61 ва 62 КЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд бояд муайян кард. Ба муайян кардани ин ҳолатҳо ва ҳолатҳои дигаре, ки дар м. 85 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, таҳқиқбараnda бояд аз лаҳзаи оғоз кардани парвандай ҷиноятӣ шурӯй кунад. Ин амал ба таҳқиқбараnda имконият медиҳад, ки сабабу шароитҳои содиршавии ҷиноят мадди назар нашаванду сари вақт муайян карда шаванд. Бартараф намудани сабабу шароитҳои содиршавии ҷиноят аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқ шакли муҳими пешгирии ҷинояткори аст. Қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ба сифати чораи бартарафқунӣ равон кардани пешниҳодотро бо корхона, муассиса ва ташкилотҳои даҳлдор муайян намудааст. Пешниҳодот аз тарафи таҳқиқбараnda бароварда шуда, бо имзои тасдиқкунандаи сардори мақомоти таҳқиқ равон карда мешавад. Дар пешниҳодот дар асоси маводи дар парвандай ҷиноятӣ мавҷуда, ҳолати ҷинояти содиршуда бо ишора намудан ба далелҳои ҷамъовардашуда, таҳлили муфассали сабабу шароитҳои содиркунии ҷиноят, камбудихо дар фаъолияти

корхона, муассиса ва ташкилот, ки ба содир кардани кирдори чинояткорона мусоидат намуданд нишон дода мешаванд. Дар қисми хulosавии пешниҳодот талаб карда мешавад, ки сабабҳои ошкоргардидае, ки ба содиршавии чиноят мусоидат намудаанд бартараф карда шаванд. Пешниҳодот шахсони мансабдорро вазифадор мекунад, ки барои бартараф намудани сабабу шароитҳои содиршавии чиноят чораҳоро андешанд ва аз натиҷаи чораҳои андешидашуда дар муҳлати якмоҳаи бо қонунгузории мурофиавии чиноятӣ муқарраргардида (қ. 2 м. 178 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба мақомоти таҳқик ҳабар расонанд.

Парвандоҳои чиноятие, ки пешбурди онҳо аз тарафи мақомоти таҳқик ба анҷом расонида мешаванд, бояд дар муҳлати на дертар аз понздаҳ шабонарӯз аз рӯзи оғози парвандай чиноятӣ то рӯзи ба прокурор барои ба суд равон кардан ё то рӯзи қатъ кардани пешбурди парвандада тамом карда шавад. Ба муҳлати пешбурди таҳқик муддате, ки дар давоми он таҳқик бо асосҳои пешбиникардаи КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон боздошта шуда буд, доҳил намешавад.

Муҳлати пешбурди таҳқик мумкин аст аз тарафи прокурор ё муовини ўдароз карда шавад, вале на зиёдтар аз понздаҳ шабонарӯз.

Барои дароз кардани муҳлат шахси таҳқиқбараんだ қарори асоснок мебарорад, ки мазмуни он аз асосҳои дарозкунии муҳлат иборат мебошад: қарор аз тарафи сардори мақомоти таҳқик тасдиқ карда шуда ба прокурори назоратбараんだе, ки муҳлати минбаъдаи парвандаро муқаррар мекунад пешниҳод карда мешавад; қарор бояд то ба охир расидани муҳлат ба прокурор ирсол карда шавад. Дар ҳолатҳои истисной муҳлат мумкин аст тибки қоидаҳои муқарраркардаи м. 168 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дароз карда шавад.

Ҳангоми ба таҳқики иловагӣ баргардонидани парвандай чиноятӣ (аз тарафи прокурор ё суд), инчунин аз нав сар карданӣ парвандай боздошташуда ё қатъкардашуда муҳлати таҳқики минбаъда аз тарафи прокурори назоратбараnda муқаррар карда мешавад.

### **§ 3. Боздоштан ва анчом додани таҳқиқ**

Пешбурди таҳқиқ мумкин аст ҳангоми мавҷуд будани яке аз асосҳои зерин, ки барои идома ва анҷоми он монеа шуда метавонад, боздошта шавад (қ.1 м. 230 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон):

—вобаста ба муайян карда нашудани шахсе, ки бояд ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарӣ қашида шавад;

—дар ҳолате, ки айбдоршаванда аз мақомоти таҳқиқ пинҳон шудааст ё бо сабабҳои дигар маҳалли будубоши ўмузиян карда нашудааст;

—дар сурати ба бемории рӯҳӣ ё бемории дигари вазнин гирифтор шудани айбдоршаванда, ки аз ҷониби духтури муассисаи табобатии давлатӣ тасдиқ карда шудааст;

—дар сурате ки маҳалли будубоши айбдоршаванда маълум аст, вале вобаста ба ҳалли масъалаи маҳрум кардани ўз масуният ё супорида шуданаш ба давлати ҳориҷӣ, инчунин бинобар дар экспедитсия ё сафари хизматӣ зиёда аз ду моҳ буданаш имконияти воқеи иштироқи ўз дар парванда мавҷуд нест.

Шартҳои муҳими боз доштани пешбурди таҳқиқ ин талаботи дар қонун муқарраргардида мебошад, ки аз исбот гардидани ҳодисаи ҷиноят, гузаронидани амалҳои зарурии тафтиши, ки дар гоибии айбдоршаванда мумкин аст, андешидани ҷораҳои даҳлдор барои ошкор намудани айбдоршаванда иборат мебошад.

Боздошти парвандаи ҷиноятӣ бо асосҳои сарҳатҳои 2, 3, 4 қ. 1 м. 230 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо мумкин аст, агар, ки далелҳои коғӣ барои эълон кардани айб мавҷуд бошанд. Қарори боздоштани парвандаи ҷиноятӣ баъди аз тарафи шахси таҳқиқбаранд тартиб додани қарори ба ҷавобгарӣ қашидан ба сифати айбдоршаванда бароварда мешавад; қарор аз тарафи сардори мақомоти таҳқиқ тасдиқ карда мешавад. Дар ҳолати боздоштан бо асосҳои қ. 1 ҳамин модда бояд, ки худи ҳодисаи содиршуда ба таври аниқ муайян карда шавад.

Дар ҳолатҳои пешбининамудаи сарҳатҳои 1 ва 2 қ. 1 м. 230 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ танҳо пас аз гузаштани муҳлати пешбурди он боздошта мешавад. Дар ҳолатҳои пеш-

бининамудаи сархати 3 қ. 1 ҳамин модда бошад онро пеш аз анҷоми муҳлати таҳқиқ низ боздоштан мумкин аст.

Дар сурати мавҷуд будани яке аз асосҳо ва риоя гардиҳани шартҳои мурофиавӣ таҳқиқбараандар дар бораи боздоштани тафтиши пешакӣ қарори ваҷхонок мебарорад. Дар қарор бояд маълумоти ҳақиқие, оварда шаванд, ки аз содиркуни чинояти шахси мушаҳҳас шаҳодат диханд.

Ҳамчун қарорҳои дигар, қарор дар бораи боздоштани пешбуруди парванда низ аз се қисм иборат аст.

Дар қисми муқаддимавӣ нишон дода мешавад: кай, дар кучо, кӣ, оид ба қадом парвандаи чиноятӣ қарор қабул намудааст.

Дар қисми баёни қарор моҳияти парванда ва далелҳо оид ба мавҷуд будан ҳодисаи чиноят ва дар содир кардани он гунаҳгор будани шахс (агар вай маълум бошад); асосҳои боздоштани риояи шартҳои он (таърихи баровардани қарор дар бораи ба сифати айбдоршаванд ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан; иҷрои ҳамаи амалҳои имконпазири тафтишӣ; натиҷаҳои экспертизаи равоншиносӣ; тамом шудани муҳлати таҳқиқ ва г.); ишора ба моддаи даҳлдори қонуни мурофиавии чиноятӣ оварда мешаванд.

Дар қисми хулосаӣ қарор дар бораи боздоштани пешбуруди парвандаи чиноятӣ дарҷ карда мешавад.

Оид ба парвандаҳои гуруҳӣ мумкин аст, ки қисми мавод ба пешбуруди алоҳида ҷудо карда шуда пешбуруди парвандаи чиноятӣ нисбати шахсони алоҳида боздошта шавад.

Дар ҳолате, ки айбдоршаванд паинҳон мешавад ва маҳалли будубоши ў номуайян аст таҳқиқбараандар барои кофтуков ҷораҳо меандешад. Кофтуков мумкин аст ҳам дар ҷараёни таҳқиқ ва ҳам дар баробари боздоштани парвандаи чиноятӣ эълон карда шавад. Барои эълон кардани кофтуков қарори аз тарафи сардори мақомоти таҳқиқ тасдиқгардида асос мегардад. Дар ҳолатҳои мавҷуд будани асосҳои кофие, ки дар м. 102 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудаанд, нисбати кофтуковшавандар бояд ҷораи пешгирии ҳабсӣ татбиқ карда шавад. Маводи кофтуковии айбдоршавандар аз мақомоти таҳқиқ паинҳоншуда, инчунин муайян кардани шахсе, ки бояд ба сифати айбдоршаванд ба ҷавобгарии чиноятӣ ка-

шида шавад, барои ичроиш ба шуъбаҳои даҳлдори кофтукови чиноятӣ супорида мешавад.

Аз муқаррароти м. 233 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки баъди аз байн рафтани асосҳои боздоштан ё зарурати пешбуруди амали тафтишӣ ба миён омада бошад, ки бе иштиrokeri айбдоршаванда низ анҷом додани он мумкин аст, шаҳси пешбарандаи таҳқиқ бо қарори асосноки аз тарафи сардори мақомоти таҳқиқ тасдиқгардида таҳқиқи парвандаро аз нав сар мекунад.

Парвандаи боздошташударо инчунин бо қарори асосноки прокурор, ки бинобар бекор кардани қарори таҳқиқбаранда дар хусуси боздоштани таҳқиқ қабул кардааст, аз нав сар кардан мумкин аст.

Дар бораи аз нав сар кардан тафтиши пешакӣ айбдоршаванд ва ҳимоятгар, инчунин ҷабрдида, намояндай ў, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ ва намояндагони онҳо огоҳ карда мешаванд.

Бо назардошли он, ки пешбуруди таҳқиқ ҳаматарафа, пурра ва холисона гузаронида шудааст, сардори мақомоти таҳқиқ дар хусуси ба анҷом расонидани парвандаи чиноятӣ қарор қабул мекунад.

Мувоғики қ. 1 ва 2 м. 157 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқи парвандае, ки нисбат ба он пешбуруди тафтиши пешакӣ ҳатмист, бо тартиб додани қарор дар бораи ба муфаттиш равон кардани парванда анҷом мейбад. Таҳқиқи парвандае, ки нисбат ба он пешбуруди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест, бо тартиб додани фикри айбдоркуни ё қарори қатъ кардани парванда анҷом мейбад.

Дар сурати мавҷуд будани яке аз асосҳои пешбинишудаи м. 234 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти таҳқиқ парвандаро бо қарори асоснок қатъ намуда, нусхай онро дар муддати як шабонарӯз ба прокурор равона мекунад. Дар мавридиҳои дигар таҳқиқбаранда фикри айбдоркуниро тартиб дода, бо якҷоягии ҳамаи маводи таҳқиқ парвандаи чиноятиро ба прокурор барои тасдиқ пешниҳод мекунад.

Таҳқиқбаранда бо асосҳое, ки тамоми амалҳои тафтишӣ аз рӯи парвандаи чиноятӣ анҷом дода шудаанд ва далелҳои мавҷудбуда барои тартиб додани фикри айбдоркуни ё кофӣ мебошанд, вазифадор аст, ки дар ин бора айбдоршавандаро

огоҳ созад ва ба ў фахмонад, ки хукуқ дорад шахсан ё бо ёрии ҳимоятгар ба тамоми маводи парванда шинос шуда, дар бораи пурра кардани таҳқиқ барои қабул кардани қарори дигар нисбат ба парванда дархост кунад. Инчунин таҳқиқбаранда дар бораи анҷоми таҳқиқ ва хукуки шинос шудан бо маводи парванда ва арзи дархост вазифадор аст, ки ҳимоятгари айбдоршавандаро (ба шарте ки ў дар парванда иштирок намояд), инчунин ҷабрдида ва намояндай ў, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ ва намояндагони онҳоро огоҳ кунад.

Агар ҳимоятгари айбдоршавандаро ё намояндай ҷабрдида, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ бо сабабҳои узрнок барои шинос шудан бо парванда дар вақти муайяншуда ҳозир шуда натавонад, таҳқиқбаранда муҳлати шиносшавиро ба муддати на бештар аз панҷ шабонарӯз ба таъхир мегузорад. Дар сурати ҳозир нашудани ҳимоятгар ё намоянда дар давоми ин муҳлат таҳқиқбаранда барои ҳозир шудани ҳимоятгар ё намояндай дигар чора меандешад (к. 3 ва 4 м. 239 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Таҳқиқбаранда талаботи м.м. 239-240 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистонро дастрас намуда, ба айбдоршавандаро ва ҳимоятгари ў тамоми маводи парвандаро, ки бояд дӯхта ва рақамгузорӣ шаванд, пешниҳод мекунад. Барои шиносой инчунин далелҳои шайъӣ пешниҳод гардида, бо ҳоҳиши айбдоршавандаро ё ҳимоятгари ў фонограмма, сабти видео, кинофильмҳо, слайдҳо, ба шарте, ки онҳо ба протоколи амали тафтиши замима гардида бошанд, барои шунидан ва тамошо кардан низ пешниҳод мешаванд. Бо ҳоҳиши айбдоршавандаро ё ҳимоятгари ў онҳо метавонанд бо маводи парванда якҷоя ё дар алоҳидагӣ шинос карда шаванд.

Айбдоршавандаро ва ҳимоятгар дар ҷараёни шиносшавӣ бо маводи парванда хукуқ доранд ҳама гуна маълумотро ба андози гуногун рӯйнавис кунанд, аз ҷумла ҳуҷҷатҳоро бо ёрии воситаҳои техникий нусхабардорӣ намоянд, ки бояд аз ҷониби муфаттиш тасдиқ карда шаванд. Рӯйнависҳо ва нусхай ҳуҷҷатҳои парванда, ки дорои маълумоти сирри давлатӣ, тичоратӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро мебошанд, дар парванда нигоҳ дошта шуда, ба айбдоршавандаро ва ҳимоятгари ў ҳангоми муҳокимаи судӣ супурда мешаванд.

Мухлате, ки барои шинос шудани айбдоршаванда ва ҳимоятгари ў бо маводи парванда зарур аст, маҳдуд карда нашудааст. Агар айбдоршаванда ё ҳимоятгар мухлати шиносшавиро бо маводи парванда қасдан қашол диханд, таҳкиқбаранда хуқук дорад бо қарори асосноки бо имзои сардори мақомоти таҳқиқ мувофиқашуда ва аз тарафи прокурори назоратбаранда тасдиқшуда мухлати муайянро муқаррар кунад.

Пас аз анҷоми шиносоии айбдоршаванда ва ҳимоятгар бо маводи парванда таҳкиқбаранда вазифадор аст аз онҳо пурсад, ки оё онҳо меҳоҳанд дархост арз намоянд ва боз дар бораи чӣ арз кардан меҳоҳанд.

Мутобики м. 242 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳусуси ба айбдоршаванда эълон кардани анҷоми шиносой бо маводи парванда протоколи ягона тартиб дода, дар протокол маҳал ва сана, вақти оғоз ва анҷоми он, вазифа, ном, насаб ва номи падари таҳқиқбарандае, ки протоколро тартиб додааст, бо қадом парвандаи ҷиноятӣ шиносой сурат мегирад, насаб, ном, номи падари айбдоршаванда ва моддаи даҳлдори КЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар асоси он ба ў айб эълон карда шудааст нишон дода мешавад. Инчунин дар протокол ҳоҳиши айбдоршаванда дар ҳусуси шиносой бо иштироки ҳимоятгар ё бе иштироки ў, дар бораи таъмин карда шудан бо тарҷумон, варака ва ҷилди парванда бо нишон додани вақт ва санаи шиносшавӣ, дарҳости айбдоршаванда ва ҳимоятгар баъди шиносой бо парванда, ба шарте ки бошанд, нишон дода мешавад. Протоколро шахсони дар шиносой иштироқдошта имзо мекунанд. Зимни тартиб додани протокол талаботи м. 172 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дастрас карда мешавад. Дар бораи шиносоии ҷабрдида ва намояндаи ў, даъвогари гражданӣ ва ҷавобгари гражданӣ ё намояндагони онҳо тибқи талаботи ҳамин модда протокол тартиб дода мешавад.

Фикри айбдоркунӣ – ин ҳуҷҷати ҷамъбастии мурофиавӣ мебошад, ки бо он дар асоси таҳлили ҳамаи далелҳои ҷамъовардашуда тавсияти айби эълонкардашуда тасдиқ гардида, дар бораи зарурати ба прокурор фиристодани парванда, бо мақсади минбаъд ба суд додани он хулоса бароварда мешавад.

Ҳолатҳое, ки дар вақти таҳқиқ муайян карда шуда пешбурди парвандаи ҷиноятиро истисно мекунанд ё шахсро аз

чавобгарии чиноятиву чазо озод мекунанд, асос барои қатъ кардана парвандаи чиноятӣ шуда метавонанд.

Тибқи қ. 1 м. 27 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди ҳои зерин парвандаи чиноятӣ оғоз карда намешавад ва парвандаи оғозшуда қатъ карда мешавад:

- ҳангоми мавҷуд набудани ҳодисаи чиноят;
- ҳангоми дар кирдори содиршуда мавҷуд набудани аломатҳои таркиби чиноят;
- ҳангоми гузаштани муҳлати ба чавобгарии чиноятӣ қашидан;
- ҳангоми қабули санади авф;
- ҳангоми оштӣ шудани ҷабрдида бо айбдоршаванда оид ба парвандаи чиноятии айбдоркуни хусусӣ;
- ҳангоми мавҷуд набудани аризаи ҷабрдида, агар парвандаи чиноятӣ маҳз тибқи аризаи ў оғоз гардад, гайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қ. 2 м. 147 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба прокурор ҳукуқ дода шудааст бе аризаи ҷабрдида парвандаи чиноятӣ оғоз намояд;
- нисбат ба шахси фавтида, гайр аз ҳолатҳое, ки пешбуруди парвандаи чиноятӣ барои муқаррар кардани бегуноҳии ў ё аз нав оғоз кардани пешбуруди парвандаи чиноятӣ оид ба ҳолатҳои нави ошкоршуда дар ҳаққи дигар шахсон;
- нисбат ба шахсе, ки дар ҳаққи ў аз рӯи ҳамон айбдоркуни ҳукми эътибори қонунӣ пайдокарда ё таъиноти суд ва ё қарори суд, судя оид ба қатъи парвандаи чиноятӣ аз рӯи ҳамон асос мавҷуд аст;
- нисбат ба шахсе, ки қарори бекорнашудаи таҳқиқбаранд, муфаттиш, прокурор дар ҳусуси қатъ кардани пешбуруди парвандаи чиноятӣ ё қарор дар бораи радди оғози парвандаи чиноятӣ оид ба ҳамон айбдоркуни вучуд дорад.

Инчунин пешбуруди парвандаи чиноятӣ ҳангоми исбот нашудани иштироки гумонбаршуда ё айбдоршаванда дар содир намудани чиноят, ба шарте, ки тамоми имкониятҳо барои ҷамъоварии далелҳои иловагӣ истифода шуда бошанд қатъ карда мешавад (сарҳати 2 қ. 1 м. 234 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Моддаи 28 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон рад ва қатъ намудани пешбуруди парвандаи чиноятиро бо озод кардани шахс аз чавобгарии чиноятӣ дар ҳолатҳои зерин пешбинӣ

кардааст: пушаймонӣ аз кирдор; оштӣ шудан бо ҷабрдида ва барқарор кардани товони зарари расонидашуда; тағиیر ёфтани вазъият; гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан. Чунин радқунӣ аз оғоз ё қатъ кардани пешбурди парвандai ҷиноятӣ бо дастрас кардани м.м. 72, 73, 74 ва 75 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо розигии прокурори назоратбараандада ба амал бароварда мешавад.

Агар аз рӯи парвандai якчанд айборшавандада ҷалб карда шуда, вале асосҳои қатъ намудани он на ба ҳамаи айборшавандагон даҳл дошта бошад, он гоҳ таъқиби ҷиноятӣ нисбат ба айборшавандагони алоҳида қатъ карда мешавад (к. 2 м. 234 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дар бораи қатъ кардани парвандai ҷиноятӣ таҳқиқбараандада қарори асоснок қабул мекунад, ки он бояд бо имзои сардори мақомоти таҳқиқ тасдиқ карда шавад.

Дар қисми муқаддимавии қарор вақт ва маҳал, насаб, ном ва номи падар ва вазифаи таҳқиқбараандадае, ки онро тартиб доҳаст сабт карда мешавад.

Қисми баёни асосноккунии қарор аз ҳолатҳое, ки сабаб ва асоси оғози парвандада гардидаанд, натиҷаҳои таҳқиқ, маълумот дар бораи шахсоне, ки аз рӯи парвандад дар содир намудани ҷиноят гумонбар ё айбор шуда буданд, моҳияти он, бандубости ҷиноят ва ҷараҳои пешгирии татбиқшуда иборат мебошад.

Дар қисми хulosавии қарор таҳқиқбараандада дар бораи қатъи парвандада бо такя ба моддаи даҳлдори КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои қатъи парвандад асос мегардад инъикос карда мешавад. Инчунин дар қарор тақдири далелҳои шайъӣ бояд ҳал карда шавад. Дар ин вақт бояд чунин лаҳзаҳо ба иnobat гирифта шаванд:

—олоти ҷинояте, ки ба айборшавандада тааллук доштанд, мусодира карда мешаванд, ба муассисаҳои даҳлдор барои истифодабарӣ аз рӯи таъинот супорида мешаванд ё нобуд соҳта мешаванд;

—предметҳое, ки аз муомилот гирифта шудаанд, ба мақомоти даҳлдор супорида мешаванд ё нобуд соҳта мешаванд;

—ашёҳое, ки арзиш надоранд ё истифода карда шуданашон гайриимкон мебошад нобуд карда мешаванд, вале агар шахсо-

ни манфиатдор ё муассисаҳо дархост намоянд, ба ихтиёри онҳо супорида мешаванд.

Хуччатҳое, ки дар парвандай чиноятӣ ҳамчун далели шайъӣ эътироф карда шудаанд то ба охир расидани мухлати нигоҳдорӣ бо парванда ҳамроҳ нигоҳ дошта мешаванд ё ба муассисаҳои манфиатдор супорида мешаванд.

Дар сурати қатъи парванде бо асосҳои мавҷуд набудани ҳодисаи чиноят, дар кирдори содиршуда мавҷуд набудани аломатҳои таркиби чиноят, инчунин ҳангоми исбот нашудани иштироки гумонбаршуда ё айбдоршаванде дар содир намудани чиноят бояд барои сафед кардани шаҳс ва ҷуброни зарари моддии дар натиҷаи гайриқонунӣ дастгир ва ё ҳабс кардан расонидашуда тамоми ҷораҳои пешбининамудаи қонун андешида шавад.

Агар нисбати айбдоршаванде яке аз ҷораҳои пешгирий татбиқ карда шуда ва ба молу мулкаш ҳабс гузошта шуда бошад дар ҳамин қарор дар бораи бекор карда шудани ин ҷораҳо қайд карда мешавад.

Инчунин дар ҳолатҳое ки мутобики қонун қатъи парванде танҳо бо розигии айбдоршаванде ё ҷабрдида иҷозат дода мешавад, вучуд доштани чунин розигӣ бояд дар қарор зикр карда шавад.

Нусҳаи қарор дар бораи қатъ кардани парвандai чиноятӣ ба прокурор фиристода мешавад.

Таҳқиқбараанде аз қатъи парванде ва асосҳои қатъи он гумонбаршуда, айбдоршаванде, ҳимоятгарони онҳо, ҷабрдида ва намояндаи ў, даъвогари гражданий, ҷавобгари гражданий ва намояндагони онҳо, инчунин шаҳс ва ё муассисаеро, ки тибқи аризаи онҳо парвандai чиноятӣ оғоз шуда буд, ҳаттӣ оғоҳ месозад. Ба шахсони зикршуда, ҳуқуқҳояшон оид ба шиношшавӣ бо маводи парванде ва тартиби шикоят кардан аз қарори қатъи он фаҳмонаида мешавад. Бо хоҳиши ин шахсон нусҳаи қарори қатъи парванде ба онҳо супорида мешавад.

Агар дар натиҷаи тафтиш ҳолатҳое мукаррар карда шуда бошанд, ки нисбати шахси ба сифати айбдоршаванде ба ҷавобгарӣ қашидашуда ё шахсони дигар татбиқ намудани ҷораҳои таъсиррасонии интизомӣ ё ҷазои маъмуриро талаб мекунанд, сардори мақомоти таҳқиқ дар баробари қабули қарори қатъ кардани парванде, маълумотро ба маъмурияти

чио кори ў мерасонад ва маводро барои татбики чораҳои таъсиррасонӣ ба мақомоти салоҳиятдор равон мекунад, ба шарте, ки муҳлати ба ҷавобгарии маъмурӣ ва интизомӣ кашидан нағузашта бошад. Аз қарори қабулшуда дар бораи қатъ кардани парвандаи ҷиноятӣ дар давоми ҳафт шабонарӯз шахсони дар боло нишондодашуда аз лаҳзаи ба онҳо супоридани нусхай ин қарор ё огоҳинома дар бораи қатъи парванда шикоят карданашон мумкин аст.

Муҳлати бо сабабҳои узрнок гузаронидашуда оид ба додани шикоят аз ҷониби прокуроре, ки ба вай шикоят расидааст, барқарор карда шуданаш мумкин аст (к. 3 м. 237 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ба қатъ намудани парванда бо асосҳои гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва ҳангоми қабули санади авф (сарҳатҳои 3, 4 к. 1 м. 27 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) иҷозат дода намешавад, ба шарте, ки айборшаванда дар ин бора норозигӣ баён кунад. Дар ин ҳолат пешбуруди парванда идома ёфта, шаҳс бо ҳукми суд аз ҷазо озод карда мешавад.

### **РЎЙХАТИ САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ:**

- 1.** Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26.07.2014 с. № 1084.
- 2.** Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 25.07.2005 с. № 107.
- 3.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ» аз 18.03.2015 с. № 1182.
- 4.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия» аз 17.05.2004 с. № 41.
- 5.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» аз 25.03.2011 с. № 687.
- 6.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда» аз 28.06.2011 с. № 720.
- 7.** Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.05.1998 с. № 575.

**8.** Кодекси мурофиавии чиноятии Чумхурии Тоҷикистон аз 03.12.2009 с. № 564.

**9.** Кодекси иҷроӣ ҷазои чиноятии Чумхурии Тоҷикистон аз 06.08.2001 с. № 32.

**10.** Даствурамал «Оид ба пешниҳод намудани натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй ба таҳқиқбааранда, муфаттиш, прокурор, суд ва судя дар мақомоти корҳои доҳилӣ» : фармони ВКД Чумхурии Тоҷикистон аз 12.07.2010 с. № 16 бо замима. Бо Прокурори генералии Чумхурии Тоҷикистон мувофиқа карда шудааст № 16/1 нд-10 аз 13.03.2010 с.

**11.** Даствурамал «Дар бораи дастгиркунӣ»: фармоиши якҷояи Прокуратураи генералии Чумхурии Тоҷикистон, ВКД Чумхурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Чумхурии Тоҷикистон, КДАМ Чумхурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Тоҷикистон ва Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдик намудан ва мавриди амал қарор додани Даствурамал «Дар бораи дастгиркунӣ»» таҳти № 5-60: № 46: № 98-«а»: № 40: № 463/1 аз 24 октябри соли 2012 ва № 73 аз 17 ноябрини соли 2012.

### **РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ТАВСИЯШАВАНДА:**

**1.** Искандаров З.Ҳ. Адвокатураи судӣ : воситаи таълимӣ. – Душанбе, 2016.

**2.** Раҳматулоев А.Э. Мурофиаи чиноятӣ. Китоби дарсӣ. – Хуҷанд: Хуросон, 2016.

**3.** Раҳимзода Р.Ҳ. Фаъолияти оперативӣ-чустучӯй. Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ. Нашри З-юм. – Душанбе: «ЭР-граф», 2015.

**4.** Ҳуқуқи мурофиавии чиноятии Чумхурии Тоҷикистон / зери таҳрири Н.А. Кудратов. – Душанбе, 2013.

**5.** Ҳуқуқи мурофиавии чиноятӣ / зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Н.А. Кудратов. – Душанбе, 2016.

**6.** Юлдошев Р.Р., Нозиров Н.А., И момназаров Ф.С. Мурофиаи чиноятӣ. Қисми умумӣ: курси лексияҳо // зери таҳрири Р.Р. Юлдошев. – Душанбе: «Эр-граф», 2016.

**7.** Курс уголовного судопроизводства: учеб.: в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. – Т. 1: Общие положения уголовного су-

допроизводства. – М.: Изд. МПСИ; Воронеж: Издательство «МОДЭК», 2006.

**8.** Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016.

**9.** Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскные мероприятия : правовые основы : монография. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016.

**10.** Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность : история и современность : монография. Душанбе: «ЭР-граф», 2016.

**11.** Уголовное судопроизводство Республики Таджикистан : учебник / под ред. Н.С. Мановой, Ю.В. Францифорова, Р.Р. Юлдошева. – Душанбе: «ТАДЖПРИНТ», 2017.

**12.** Юлдошев Р.Р. Научно-практический комментарий к отдельным главам Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. – М. : ЮСТИЦИЯ, 2016.

## Мавзӯи № 4

### ПЕШБУРДИ СУРЪАТНОК

#### Нақшай лексия:

- § 1. Мафхум, аҳамият ва асосҳои пешбурди суръатнок.  
Холатхое, ки бояд исбот карда шаванд
- § 2. Тартиби пешбурди суръатнок
- § 3. Пешбурди таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ

#### **§ 1. Мафхум, аҳамият ва асосҳои пешбурди суръатнок.** **Холатхое, ки бояд исбот карда шаванд**

Пешбурди суръатноки парвандашои чиноятӣ яке аз фаъолияти алоҳидай мақомоти таҳқиқ ба шумор рафта, он дар асоси талаботи пешбининамудаи қонунгузории мурофиавии чиноятӣ дар холатхое, ки воқеяти чиноят аён асту шахси гумонбар барои содир кардани чиноят маълум ва ў дар содир кардани чиноят алоқаманд будани худро рад намекунад, анҷом дода мешавад.

Пешбурди суръатнок дар фаъолияти мақомоти таҳқиқи соҳтори ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои намоёниро ишғол менамояд. Асосҳои татбик намудани он аз ҳусусиятҳои мурофиавии дар КМҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда бар меоянд, ки аз инҳо иборат мебошанд:

а) мавҷуд будани маълумоти воқеие, ки аз содир шудани чиноят шаҳодат дода, барои шурӯъ намудан ба пешбурди суръатнок асос мешаванд;

б) мавҷудияти маълумоте, ки дар муҳлати даҳ шабонарӯза имконияти ба анҷом расонидани пешбурди суръатнокро истисно намекунад.

Мувоғиқ ба талаботи имрӯза КМҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳатҳои муҳими фаъолияти мурофиавии мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакиро муайян кардааст. Мажӯз дар боби

46 ҳамин кодекс тартибу қоидаҳои пешбурди суръатнок пешбинӣ карда шудааст.

Аҳамияти пешбурди суръатнок дар он аст, ки Кодекси пештараи мурофиавии чинояти Тоҷикистон (дар таҳрири соли 1961, боби 34) ин тартиbro ҳамчун омодасозии шакли протоколии маводи тосудӣ пешбинӣ карда буд. Қонунгузории нав бошад онро бо мақсадҳои муайян ба таври қатъӣ тағйир додааст, ки ин мақсадҳо аз як тараф мустаҳкам намудани кафолати хукуқи иштирокчиёни мурофиа ва аз тарафи дигар мақомоти судиро аз функсияҳои айбдоркунӣ истисно мекунад.

Пешбурди суръатнок мувофиқи боби 46 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз талаботи кодекси пештара боби 34, ки омодасозии шакли протоколии маводи тосудӣ эътироф карда мешуд, бо қоидаҳои зерин фарқ мекунад:

1. Ҳангоми мавҷуд будани аломатҳои чиноятҳои дар м. 453 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, мақомоти таҳқиқ *дар давоми ҳафт шабонарӯз санҷиини пешакиро гузаронида парванди чиноятӣ оғоз менамояд ва онро ба пешбурди худ қабул мекунад;*

2. *Шахси чиноят содиркарда* бо тартиби талаботи мукаррарномудаи м.м. 221-228 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон *ба сифати айбдоршаванд* ҷалб карда мешавад, яъне қарор дар бораи ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан ба сифати айбдоршаванд бароварда шуда, шаҳс ба сифати айбдоршаванд турсид мешавад;

3. Аз тарафи мақомоти таҳқиқ *масъалаи татбиқи чораи пешигӯи нисбат ба айбдоршаванд* тибқи талаботи м.м. 101-111 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешавад;

4. Мувофиқи талаботи м. 51 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст, ки ҳангоми пешбурди суръатнок ба айбдоршаванд *ҳимоятгар таъмин* карда шавад.

5. Дар бораи эътироф намудани шаҳс ба сифати ҷабрдида, *даъвогари гражданӣ*, ҷавобгари гражданӣ қарор қабул карда мешавад;

6. Мақомоти таҳқиқ амалиёти заруриро иҷро намуда, аз рӯи асосҳо ва бо тартиби пешбининамудаи м.м. 239-246 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне *айбдоршаванд*, *ҳимоятгари ў, ҷабрдида, даъвогари гражданӣ*, ҷавобгари гражданӣ *ва намоян-*

*дагони онҳоро бо маводи парвандаи чиноятӣ шинос карда, дар ин бора протокол тартиб медиҳад;*

7. Аз тарафи мақомоти таҳқиқ парвандаи чиноятӣ ба прокурор супорида шуда, баъди тасдиқи фикри айборкуниӣ он ба суд аз рӯи тобеияти судӣ ирсол карда мешавад.

Дар масъалаи пешбурди таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ низ дар ин боб фарқиятҳо ба назар мерасанд. Масалан: дар нишондоди м. 408 кодекси пештара чунин омадааст, ки ҳангоми дар муҳлати даҳшабонарӯза имконияти омода кардани шакли протоколии маводи тосудӣ дидা нашавад ба гузаронидани таҳқиқ шурӯъ карда мешавад. Ин муҳлати пешбурди таҳқиқ дар м. 457 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми аз имкон берун будани муайян кардани ҳолатҳои муҳими содир шудани чиноят хафт шабонарӯз муқаррар карда шудааст. Ҳамзамон дар ин модда қайд карда шудааст, ки ҳангоми дар муддати се шабонарӯз аз имкон берун будани иҷрои амалҳои мурофиавии дар м. 453 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда низ таҳқиқ ба анҷом расонида мешавад.

Мувофиқи м. 453 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми мавҷуд будани аломатҳои чиноят мақомоти таҳқиқ ба пешбурди суръатнок шурӯъ менамояд. Ин чиноятҳо дар КЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шуда чунин мебошанд: қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ (к. 1 м. 111); сироят кардан ба инфексияи ВИЧ (к. 1 м. 125); сироят кардан ба касалии зухравӣ (к. 1 м. 126); гайриқонунӣ маҳрум соҳтан аз озодӣ (к. 1 м. 131); гайриқонунӣ соҳтани ярок (к. 4 м. 196); сайди гайриқонунии ҳайвоноти обӣ (к. 1 м. 230); шикори гайриқонунӣ (к. 1 м. 232); гайриқонунӣ буриданӣ дарахт ва буттаҳо (к. 1 м. 234); авбошӣ (к. 1 м. 237); қаллобӣ (к. 1 м. 247); расонидани зарари амволӣ бо роҳи фиреб ё сӯйистифодаи боварӣ (к. 1 м. 253); соҳиб шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани амволе, ки бараъло бо роҳи чиноят ба даст оварда шудааст (к. 1 м. 254); қасдан несту ногуд ё вайрон кардани амвол (к. 1 м. 255); фиреби истеъмолкунандагон (к. 1 м. 294); худсаӣ (м. 334); тасарруф ё вайрон кардани ҳуҷҷат, штамп, мӯҳр (м. 339).

Оид ба дигар чиноятҳое, ки дар м. 453 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда нашудаанд гузаронидани пешбурди суръатнок мумкин нест.

Ҳангоми интихоби чиноятҳои пешбинишуда, ки аз рӯи онҳо пешбурди суръатнок гузаронида мешавад, он ҳолатҳое ба назар гирифта шудаанд, ки шахси ҳуқуқвайронкунанда дар ҷои чиноят муайян ва дастгир карда шуда, чиноят бисёр вақт ҳусусияти ошкоро дошта ҳаракатҳои чинояткоронаи шахс баъзило аён мебошанд.

Мувофиқи талаботи м. 85 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷараёни пешбурди суръатнок бояд, ки ҳамаи ҳолатҳои чинояти содиршуда пурра, ҳаматарафа ва холисона исбот карда шаванд. Ин ҳолатҳо чунин мебошанд:

- ҳодисаи чиноят (вақт, ҷой, тарз ва дигар ҳолатҳои содир намудани чиноят);
- ҳолатҳое, ки шахсияти айбдоршавандаро муайян мекунанд;
- ҳолатҳое, ки чиноят будани кирдоро истисно мекунанд;
- ҳолатҳое, ки метавонанд боиси аз ҷавобгарии чиноятӣ ва ҷазо озод кардани шахс гарданд;
- ҳолатҳое, ки гунахгории айбдоршавандаро дар содир кардани чиноят ва мусоидат намудан ба он, дараҷаи гуноҳ ва ангезаи онро муайян мекунанд;
- ҳолатҳои ба дараҷа ва ҳусусияти ҷавобгарии айбдоршаванда таъсиррасонанда, ки дар м.м. 61 ва 62 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд (ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук мекунанд, ҳолатҳое, ки ҷазоро вазнин мекунанд), инчунин дигар ҳолатҳое, ки шахсияти айбдоршавандаро арзёбӣ мекунанд;
- ҳолатҳое, ки ҳусусият ва андозаи зарари аз чинояти содиршуда расидаро муайян мекунанд.

Инчунин таҳқиқбараんだ ҳолатҳоеро муайян мекунад, ки боиси содиршавии чиноят гардидаанд.

Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки дар рафти пешбурди суръатнок ҳолатҳое, ки бояд муайян карда шаванд вобаста ба таркиби чинояти содиршуда аниқ карда мешаванд.

Ҳамин тарик ба таври муҳтасар ҳолатҳои муайяншавандаро аз рӯи бâъзе аз чиноятҳои дар м. 453 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудаанд дида мебароем.

**Шикори ғайриқонунӣ.** Оид ба маводи чинояти бо қ. 1 м. 232 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршуда, агар шикори ғайриқонунӣ ба миқдори калон зарар оварда бошад; бо истифода аз воситаҳои нақлиёти механикӣ ё киштии ҳавоӣ, модда-

ҳои тарканда, газҳо ё дигар усулҳои маҳви саросари паррандагон ва ҳайвонот содир шуда бошад; бо шикори паррандагон ва ҳайвонот, ки шикори онҳо пурра манъ шудааст, алоқаманд бошад, бояд ҳолатҳои содиршавии чиноят пурра ва ҳаматарафа муайян карда шаванд.

Мутобики диспозитсияи ҳамин модда аломатҳои шикори гайриқонунӣ – ин шикор бе иҷозати дахлдор ё барқасди маңъи маҳсус ё аз ҷониби шахсе, ки ба шикор ҳукуқ надорад ё иҷозатномаро бе асосҳои дахлдор ва зарурӣ гирифтааст, ё шикоре, ки берун аз ҷойҳои муқарраршуда, дар муҳлатҳои мамнӯй бо восита ва усулҳои мамнӯй анҷом медиҳад, иборат мебошад. Шикор бе иҷозати дахлдор пеш аз ҳама шикор бе билети иҷозатиҳондаи шикор эътироф мегардад, ки ҳукуқ ба шикорро тасдиқ менамояд. Барои шикор дар ҳудуди ҳочагии дахлдори шикор ё ҳангоми шикори базъе навъҳои ҳайвоноти ваҳшӣ (ҳуки ваҳшӣ, гавазн, оху) ба ғайр аз билет, инчунин бояд иҷозати маҳсус гирифт, яъне литсензияи дарозмуҳлат (иҷозати маҳсус барои иҷрои ҳочагидорӣ ё дигар фаъолияти вобаста ба истифода ва ҳифзи объектҳои шикор ва дигар объектҳои олами ҳайвонот; ё литсензияи яквактai номӣ (иҷозати маҳсус ба истифодаи яккаратаи истифодаи ҳайвоноти муайяни сайдшаванд); ё роҳҳат (иҷозати номӣ барои хизматрасонӣ, ки ба истифодабарандагони хизматрасонии шикор дода мешавад). Ҳангоми сайди ҳайвоноти пӯшинадор – бояд шартнома бо ташкилоти таҳиякунанда мавҷуд бошад. Шикор бе иҷозат ҳамчунин шикор бо ҳуҷҷатҳои муҳлаташон гузашта ё ҳуҷҷатҳои ба дигар кас додашуда низ шикори бе иҷозат мебошад<sup>1</sup>.

Инчунин ғайр аз нишондоди дар диспозитсияи қ. 1 м. 232 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, дар таҷрибаи судӣ сайди ҳайвонот ва паррандагони ваҳшӣ зиёда аз меъёр, ки дар иҷозатнома ё қоидаҳои шикор муқаррар гардидаанд, ҳамчунин шикори бе иҷозат эътироф карда мешавад.

Ғайр аз ин қонунгузор навъҳои алоҳидай ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандаҳоро муқаррар намудааст, ки таҳдиди нобудшавӣ қарор дошта сайди онҳо пурра манъ карда шуда, ба Китоби сурҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шудаанд.

<sup>1</sup> Тафсир ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе : Глобус, 2006. – С. 479-481.

Субъекти чинояти дар м. 232 КЧ Чумхурии Тоҷикистон пешбинишуда ҳама гуна шахсоне мебошанд, ки ба синни 16-солагӣ расидаанд.

Тартиби истифодаи объектҳои олами ҳайвонотро Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи олами ҳайвонот» аз 5 январи соли 2008 № 354 муқаррар намудааст<sup>1</sup>.

Ҳамин кирдор, агар: аз ҷониби шаҳс бо истифода аз мақоми хизматӣ; аз ҷониби гурӯҳи ашхос бо маслиҳати пешакӣ ё аз ҷониби гурӯҳи муташаккил; дар ҳудуди мамнӯъгӯҳ, парваришгоҳ ё дар минтақаи оғати экологӣ ё минтақаи вазъияти фавқулоддаи экологӣ содир шуда бошад, он гоҳ бо қ. 2 м. 232 КЧ Чумхурии Тоҷикистон бандубаст карда мешавад. Муайян кардани ин ҳолатҳо асос барои пешбуруди таҳқиқ мегарданд.

**Ғайриқонунӣ буриданӣ дараҳт ва буттҳаҳо.** Ҳангоми пешбуруди суръатнок оид ба ҷинояте, ки дар қ. 1 м. 234 КЧ Чумхурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудааст ҳолатҳое, ки дар диспозитсияи он нишон дода шудаанд бояд муайян карда шаванд. Яъне, ғайриқонунӣ буриданӣ дараҳт, буттҳаҳ ё изгичи печон ё ҳамчунин расонидани зараре, ки ба сабзиши ояндаи онҳо дар ҷангалзори гурӯҳи якум ё китъаҳои маҳсус ҳифзшавандӣ ҳамаи гурӯҳи ҷангалзорҳо имконнозазир гардидааст, инчунин дараҳту бута ва изғи печон, ки ба фонди ҷангал доҳил нашудааст ё буриданӣ онҳо манъ шудааст, агар бо ин кирдор зарари ҷиддӣ расонида шуда бошад.

Муносибатҳои ҷангалдориро Кодекси ҷангали Чумхурии Тоҷикистон ба танзим медарорад, ки дар м. 1 он чунин омадааст: **ҷангал** – маҷмӯи набототи табиӣ, ки бо роҳи муқаррарӣ ё сунъӣ дар ҳудуди муайян аз маҷмӯи дараҳтону буттҳаҳ (на камтар аз 10 фоиз бо дараҳту буттҳаҳ, на камтар аз 0,5 га масоҳат ва на камтар аз 10 метр бар дошта бошад) дар алоқамандӣ бо дигар ҷузъҳои табииати зинда ташкил ёфта, дорои аҳамияти қалони экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад.

Чи хеле, ки амалияи ҳуқуқтатбикнамоӣ нишон медиҳад, ғайриқонунӣ буриданӣ дараҳтон аксар вақт аз ҷониби шаҳрвандон бо мақсади ба даст овардани фоидай моддӣ, бо

<sup>1</sup> Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи олами ҳайвонот» аз 5 январи соли 2008 № 354 // Ахбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон, соли 2008, №1 қисми 2, мод.19.

рохи фурӯхтани дарахтони файриконунӣ бурида ё бо мақсади истифодай шахсӣ анҷом дода мешавад. Моҳиятан бо ин кирдорҳои худ шахсони гунаҳкор ба дуздии захираҳои ҷангӣ даст мезананд, ки ин ҳолатҳо низ бояд дар вақти пешбурди суръатнок исбот карда шаванд.

Бояд қайд намуд, ки ҳангоми бандубасти ин чиноят, онро аз чинояти дар м. 235 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон (Несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба ҷангӣ) пешбинишуда бояд фарқ намуд. Ба таври оддӣ агар мо ба диспозитсияи моддаҳои пешбинишуда назар кунем дарҳол ба фарқияти онҳо мерасем. Мазмuni м. 234 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар боло гуфта гузаштем, мазмuni м. 235 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ҷунин оварда шудааст: ин чиноят бо ҳаракатҳои несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба ҷангӣ, инчунин ба дарахтзоре, ки ба фонди ҷангӣ доҳил нашудааст, дар натиҷаи муносабати беэҳтиётона бо оташ, моддаҳои таркандӣ ё дигар манбай ниҳоят ҳатарнок содир карда мешавад, шарҳ дода шудааст.

**Авбошӣ.** Авбошӣ, яъне дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятий, ки дар беэҳтироми нисбат ба ҷамъият зоҳир мегардад ва бо зуроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳдиди истифодай зуроварӣ, ҳамчунин несту нобуд ё вайрон кардани амволи файр алоқаманд мебошад (к. 1 м. 237 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дар ҷаравӣни пешбурди суръатнок оид ба чинояти мазкур бояд ҳолатҳои содир шудани чинояти авбошӣ, ҳаракатҳои қасдонае, ки тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон кардааст ва беэҳтиромие, ки баъд мисбат ба ҷамъият зоҳир карда шудааст муайян карда шаванд.

Вақт ва ҷой содир шудани ҳаракатҳои авбошӣ ва шиддатнокии гумонбаршуда бояд аниқ муайян карда шаванд, ҷониши муайян кардани ин ҳолатҳо барои бандубасти чиноят аҳамияти мухим доранд.

Оид ба ин аломат бисёр вақт ҳудудгузорӣ намудани авбошӣ аз майдаавбошӣ ба миён меояд, ки хусусияти ҷавобгарии пешбинишуда тибқи қонунгузории мурофиавии чиноятий ва маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон фарқ мекунанд. Фарқият байни майдаавбошӣ ва авбошӣ дар дараҷаи вайрон-кунии тартиботи ҷамъиятий зоҳир мегардад.

Ҷой надоштани ҳатто яке аз аломатҳо, таркиби ин чиноят авбоширо истисно мекунад. Яъне тартиботи ҷамъиятий

дағалона вайрон карда шуда ва нисбати чамъият беэхтиромй зоҳир гардида бошад ҳам, vale дар ҷараёни он ба шаҳрвандон ягон намуди зӯроварӣ ё таҳдииди истифодай зӯроварӣ татбиқ нашуда бошад ё амволи онҳо несту нобуд ё вайрон карда нашуда бошад, он гоҳ кирдори содиршуда таркиби авбоширо ташкил намедиҳад.

Дар натиҷаи авбоши, пеш аз ҳама, тартиботи муқаррарии ҷомеа, ки дар маҷмӯи муносабатҳои муназзамгардида ифода ёфтааст, зарар мебинад. Тартиботи чамъиятӣ механизми устуори тавлиди оромӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, даҳлнопазирии шаҳсият, томияти моликиятаст, ки ба фаъолияти муназзами мақомоти давлатӣ ва институтҳои чамъиятӣ мусоидат менамояд. Авбоши дар баробари таҷовуз намудан ба тартиботи чамъиятӣ оромӣ, даҳлнопазирии шаҳс ва тамомияти моликияту механизми устуори фаъолияти институтҳои давлатию чамъиятиро вайрон менамояд. Аз ин рӯ ҳаракат агар ба дағалона вайрон намудани тартиботи чамъиятӣ равона шуда бошад, vale он бе маҳсусияти дағалона содир шуда бошад, он гоҳ ҳамчун ҳуқуқвайронкунии маъмурии майдавбоши дониста мешавад<sup>1</sup>.

Ҳаракатҳои авбошие, ки боиси ворид намудани зарари миёна ба саломатӣ гардида бошад, аз ҷониби гуруҳи ашхос ё гуруҳи ашхос бо маслиҳати пешакӣ ё гуруҳи муташаккил ё тақроран содир шуда бошад, бо нишон додани муқобилият ба намояндаи ҳокимият ё дигар шаҳсе, ки вазифаи ҳифзи тартиботи чамъиятиро ба уҳда дорад ё ба шаҳсе, ки ба вайрон карданни тартиботи чамъиятӣ монес шудааст ё бо бешармии хоса, ки дар беэътинои ошкоро нисбати меъёрҳои қабулшудаи одобу ахлоқ ифода ёфтаанд, бо қ. 2 м. 237 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бандубаст карда мешавад. Агар бо истифодай силоҳ ё предмети ба сифати силоҳ истифодашаванд, дар ҳолати рет-сидиви ҳаҷфнок ё маҳсусан ҳаҷфнок содир шуда бошад он гоҳ бо қ. 3 моддаи мазкур бандубаст карда мешавад. Бо аломатҳои қисми ду ва се моддаи пешбинишуда тағтиши пешакӣ анҷом дода мешавад.

---

<sup>1</sup> Ниг: Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе : Глобус, 2006. – С. 489-493.

Муайян карда нашудани ин ҳолатҳои мухими содир шудани чиноят оид ба парвандай чиноятие, ки бо тартиби пешбурди суръатнок анҷом дода шудааст, асос барои аз тарафи прокурор ё суд баргардонидани парвандай чиноятӣ барои гузаронидани таҳқику тафтиши пешакӣ шуда метавонад.

## § 2. Тартиби пешбурди суръатнок

Тартиби пешбурди суръатнок аз қоидаҳои умумии КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти муқаррароти боби 46 ҳамин кодекс бар меоянд (к. 2 м. 453 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ҳангоми пешбурди суръатнок мақомоти таҳқиқ то оғоз кардани парвандай ҷиноятӣ дар муддати ҳафт шабонарӯз аз шахси ҷиноят содиркарда, шоҳидон ва дигар шахсон дар бораи ҳолатҳои ҷинояти содиршуда баёнат мегирад, маълумотро дар бораи мавҷуд будан ё набудани доги судии шахси ҷиноят содиркарда, маълумот оид ба шаҳсият ва дигар маълумотро, ки барои баррасии парвандадар маҷлиси суд аҳамият дорад, талаб менамояд.

Баъд аз омӯзиши маводи санчиши сардори шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ, ки ба ў мувофиқи м. 41 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколати сардори воҳиди таҳқиқ дода шудааст, парвандай ҷиноятиро оғоз намуда ё маводи санчиширо барои оғоз намудан ва гузаронидани пешбурди суръатнок ба яке аз таҳқиқбараандагони тобеи худ месупорад. Дар баробари супориши гузаронидани пешбурди суръатнок сардори мақомоти таҳқиқ ба таҳқиқбараандандар оид ба парвандай ҷиноятӣ метавонад супориши ҳаттӣ дихад.

Чунин супориш ҳамон вақт дода мешавад, ки агар ҷиноят дар шароити бараъло ошкоро содир шуда бошад, шахси гумонбаршуда маълум аст, ҳолатҳои содир шудани ҷиноят муайян карда шудаанд, ҳолатҳое, ки оғоз намудани парвандай ҷиноятиро истисно мекунанд вучуд надоранд, асосҳои дастгиркуй ва татбиқ намудани яке аз ҷонрои пешгирий нисбати гумонбаршуда дида мешаванд.

Ҳангоми мавҷуд будани ҳолатҳое, ки пешбурди суръатнокро дар муҳлати ҳафт шабонарӯз истисно мекунанд ё ҳангоми дар муддати се шабонарӯз аз имкон берун будани иҷрои амалҳои мурофиавӣ парвандай ҷиноятӣ оғоз карда шуда, аз рӯи он ба пешбурди таҳқиқ (м. 457 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва агар ҷиноят аз ҷониби ноболиғон, номукаллафон ё шахсоне, ки баъди содир кардани ҷиноят ба қасалии рӯҳӣ дучор шудаанд ба пешбурди тафтиши пешакӣ (м. 458 КМЧ Ҷум-

хурии Тоҷикистон) шурӯъ карда мешавад. Мухлати баррасии мавод оид ба пешбурди суръатнок аз лаҳзаи ба қайд гирифта шудани ариза ё иттилоот оғоз ёфта то ба прокурор фиристодани парванда ҳисоб карда мешавад.

Қонунгузор иҷозат намедиҳад, ки мухлати пешбурди суръатнок аз тарафи сардори мақомоти таҳқик, прокурор ё суд дароз карда шавад.

Воситаҳои муайян кардани ҳолатҳои содиршавии чиноят то оғоз намудани парвандаи чиноятӣ инҳо мебошанд:

—гирифтани баёнот аз шахси чиноят содиркарда, шоҳидон ва шахсони дигар;

—гирифтани маълумот дар бораи мавҷуд будан ё набудани доғи судии шахси чиноятро содиркарда;

—чамъ овардани маълумот оид ба шахсият ва дигар маълумоте, ки барои баррасии парванда дар маҷлиси суд аҳамият дорад;

—дар ҳолатҳои зарурӣ мумкин аст, ки аз назаргузаронии ҷои ҳодиса, аз он ҷумла аз назаргузаронии манзилҳои истиқоматие, ки ҷои ҳодиса ба ҳисоб мераванд гузаронида шаванд.

Ин воситаҳои муайянкунии ҳолатҳои содиршавии чиноят мувофиқи талаботи боби 34 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар таҳрири соли 1961) низ муқаррар карда шуда, дар он мухлати пурраи даҳшабонарӯза дар омодасозии шакли протоколии маводи тосудӣ ба назар гирифта мешуд. Аммо қ. З м. 453 боби 46 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон мухлати муайян кардани ин ҳолатҳоро то хафт шабонарӯз муқаррар намудааст. Мувофиқи талаботи қ. 1 м. 455 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад се шабонарӯзи дигар барои ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан ба сифати айбдоршавандэ ъёлон кардани айб ва пурсиши айбдоршавандэ (м.м. 221-228 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон); татбик намудани яке аз ҷоҳои пешгириро нисбати айбдоршавандэ (м.м. 101-111 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) пешбинӣ менамояд. Инчунин қ. 2 м. 455 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин мухлати сешабонарӯза бо маводи парвандаи чиноятӣ шинос кардани ҷабрдида, даъвогари гражданиӣ, ҷавобгарии гражданиӣ ва намояндагони онҳо; шинос кардани айбдоршавандэ ва ҳимоянтгари ўро бо тартиб додани протокол ва тартиб додани фикри айбдоркуниӣ (м.м. 239-246 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) дохил намудааст.

Гирифтани баёнот аз гумонбаршуда, шохидон ва шахсони дигар бо қоидаҳои муқаррарӣ ба амал бароварда мешавад.

Дар зери мағҳуми шахсони дигар ҷабрдиагон, шахсоне, ки шоҳидони бавосита мебошанд, шахсоне, ки ҷинояткорро хислатан баҳо дода метавонанд, фахмида мешавад. Даъвати онҳо ба мақомоти таҳқиқ мувофиқи талаботи м. 198 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситай даъватнома ва ё дигар воситай алоқа ба амал бароварда мешавад.

Шахси ҷиноят содиркарда барои аз рӯи даъват ҳозир шудан ба мақомоти таҳқиқ, ҳабар додан аз тағирири ҷои истиқомат уҳдадор карда мешавад. Дар ҳолати ҳозир нашудан ба мақомоти таҳқиқ шаҳс мачбуран оварда мешавад (к. 4 м. 453 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ҳангоми гирифтани баёнот шахсони номбаршуда дар бораи дидаю дониста додани нишондоди бардурӯғ ва саркашӣ аз ҳозир шудан ё наҳостани додани нишондод огоҳ карда намешаванд. Вале онҳо дар бораи дидаю дониста расонидани ҳабари бардурӯғ, ки ҷавобгарии ҷиноятиро пеш меорад (м. 346 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон) огоҳонида мешаванд.

Мақомоти таҳқиқ ҳангоми пешбурди суръатнок вазифадор аст аз марказҳои аҳборотии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотномаро дар ҳусуси қаблан суд шудан ё нашудани гумонбаршуда талаб карда гиранд. Талаби мақомоти таҳқиқ оид ба дода шудани чунин маълумот аз тарафи марказҳои аҳборотӣ бояд дар муддати кутоҳтарин бояд ба иҷро расонида шавад. Аммо дар амалияни тафтишотӣ муунтазам ҳолате ба назар мерасад, ки маълумот оид ба пеш суд шудан ё нашудани шахси гунаҳгор сари вақт ба мақомоти таъкиби ҷиноятӣ пешниҳод карда намешавад. Чунин ҳолат барои дар мӯҳлати муайяншуда ба анҷом расонидани пешбурди суръатнок монеъ мегардад.

Дар қатори гирифтани маълумот дар ҳусуси пеш суд шудан ё нашудан, мақомоти таҳқиқ инчунин вазифадоранд аз ҷои кор ё таҳсили гумонбаршуда хислатномаҳо ва дигар маводи ба кор аҳамиятдоштаро талаб карда гиранд. Дар зери мағҳуми маводи дигар, хислатнома аз ҷои истиқомат; маълумотномаҳои гуногуни барои парвандагӣ таҳсилӣ мешавад.

Чи тавре, ки дар боло гуфта гузаштем қонунгузор қайд намудааст, ки тартиби пешбурди суръатнок аз қоидаҳои уму-

мии КМЧ Чумхурии Тоҷикистон бармеояд ва моддаҳои даҳлдори боби 46 тартиби пешбурди суръатнок ва гузаронидани амалҳои мурофиавио тафтиширо ба монанди: оғоз намудани парвандай ҷиноятӣ; баровардани қарор дар бораи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан ба сифати айбдоршаванда, эълон кардани айб ва пурсиши айбдоршаванда; татбики ҷораҳои пешгири; шинос кардани айбдоршаванда ва ҳимоятгари ў, ҷабрдида, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ ва намояндагони онҳо бо маводи парвандай ҷиноятӣ бо тартиб додани протокол, инчунин тартиб додани фикри айбдоркуниро муқаррар намудааст.

Бо ҳамин тартиб қонунгузор ҳангоми пешбурди суръатнок гузаронидани амалҳои мурофиавӣ ва тафтиширо пешбинӣ менамояд.

### **§ 3. Пешбурди таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ**

Пешбурди таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ низ дар боби 46 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз масъалаҳои муҳими муроғиавии ва ҳалталаб ба шумор мераванд. Муқаррароти гузаронидани таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ дар боби мазкур бо он мақсадҳо пешбинӣ карда шудааст, ки мақомоти таҳқиқ наҳамавақт имконият дорад парвандаро бо тартиби пешбурди суръатнок ба тобеъияти судӣ равон кунад. Ҳангоми пешбурди суръатнок баъзан зарурате ба миён меояд, ки талаботи м.м. 457 ва 458 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳбарӣ гирифта шавад.

Тибқи нишондоди қ. 1 м. 457 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқи парвандагои чиноятӣ дар бораи чиноятҳои дар м. 453 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон номбаркардашуда аз ҷониби мақомоти таҳқиқ аз рӯи қоидаҳои умумии КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин анҷом дода мешавад.

*Ҳангоми аз ҷониби сардори мақомоти таҳқиқ оғоз карданни парвандай чиноятӣ, ба шарте, ки дар давоми ҳафт шабонарӯз муайян намудани ҳолатҳои муҳими содир шудани чиноят аз имкон берун бошад.* Сардори мақомоти таҳқиқ ҳангоми оғоз намудани парвандай чиноятӣ натиҷаи амалҳои санчиши пешакиро оид ба ҳолатҳои кор ба назар гирифта ба хулоса меояд, ки минбаъд бо тартиби пешбурди суръатнок ба анҷом расонидани парвандай чиноятӣ аз имкон берун мебошад ва маводи ҷамъовардашуда гузаронидани таҳқиқро талаб менамояд.

*Ҳангоми аз ҷониби прокурор барои пешбурди таҳқиқ баргардонидани парвандай чиноятие, ки бо тартиби пешбурди суръатнок анҷом дода шудааст.* Прокурор дар доираи салоҳияти худ назорати иҷрои қонунхоро ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши парвандай чиноятӣ амалӣ менамояд, гуфта шудааст дар қ. 1 м. 168 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне, назорати прокурорӣ аз рӯи иҷроиши қонунҳо дар фаъолияти мақомоти таҳқиқ ин марҳилаи мушоҳидавии прокурорӣ мебошад, ки он аз лаҳзаи ворид шудани ариза ё иттилоот дар бораи чиноят, тафтиши парвандай чиноятӣ ва равон кардани он ба тобеъияти судиро дар бар мегирад. Парвандай пешбурди суръатнок низ, бо қоидаҳои умумии КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расо-

нида мешавад ва бо дастрасии як қатор хусусиятҳои боби 46 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон. Парвандаи чиноятӣ мувофиқи м. 246 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба прокурори назоратбаранда ирсол карда мешавад. Дар навбати худ прокурори назоратбаранда парвандаро омӯхта, тибқи нишондоди м. 248 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад бо дастури хаттии худ барои пешбурди таҳқиқ баргардонад.

*Ҳангоми дар муддати се шабонарӯз аз имкон берун будани иҷрои амалҳои мурофиавии дар м. 453 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда.* Дар к. 2 м. 453 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст, ки тартиби пешбурди суръатнок бо қоидаҳои умумии КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо назардошти муқаррароти моддаҳои муҳталифи боби 46 муайян карда мешаванд. Аммо номгӯи амалҳои мурофиавие, ки бояд дар муддати се шабонарӯз ба анҷом расонида шаванд нишон дода нашудаанд. Гузаронидани амалҳои мурофиавӣ дар м. 455 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳавола намудан ба моддаҳои даҳлдори КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон, чи хеле, ки дар боло қайд карда гузаштем пешбинӣ карда шудаанд ва агар дар муҳлати муқарраршуда иҷроиши онҳо аз имкон берун бошад, оид ба парвандаи чиноятӣ таҳқиқ гузаронида мешавад.

Дар ин ҳолатҳои пешбинишуда таҳқиқ бояд на дертар аз бист шабонарӯз аз рӯзи оғози парвандаи чиноятӣ ё аз рӯзи баргардонидани он анҷом дода шавад (к. 2 м. 457 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Мувофиқи нишондоди м. 458 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба чиноятҳое, ки дар м. 453 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудаанд, ба шарте, ки онҳо аз ҷониби ноболигон содир шуда бошанд, ҳамчунин дар бораи кирдори барои ҷамъият ҳавғонки бо қонуни чиноятӣ пешбининамудаи номукаллафон ё шахсоне, ки баъди содир кардани чиноят ба қасалии рӯҳӣ дучор шудаанд, тафтиши пешакӣ анҷом дода мешавад. Ин муқаррарот дар к. 10 м. 161 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шуда, аз таърифи он бармеояд, ки субъектони зери таъқиби чиноятӣ қарордошта дар рафти тафтишоти пешакӣ ҳуқуқҳои худро мустақилона ҳимоя карда на метавонанд. Файр аз ин исбот намудани ҳолатҳои дар м.м. 85,

425 ва 439 КМЧ Ҷумхурии Тоҷикистон пешбинишуда вақти зиёд ва маҳорати касбии таҳқиқбарандар ва муфаттишро ҳангоми чамъ овардан, тафтиш намудан ва баҳодиҳии далелҳоро дар ҷараёни тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ оид ба ин категорияи субъектон талаб мекунад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ тобеяти тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ ин субъектони ҷиноят вобаста ба ҳусусиятҳои синну сол ва вазъи саломатӣ ба аломати персоналӣ ё худ шахсӣ тааллук дода шудаанд. Аз ин лиҳоз тафтиши пешакии чунин парвандаҳои ҷиноятӣ аз тарафи муфаттишони мақомоти корҳои доҳилӣ анҷом дода шуда, бояд на дертар аз як моҳ аз рӯзи оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ анҷом дода шавад.

### **РӮЙХАТИ САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ:**

**1.** Қонуни конститутсионии Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумхурии Тоҷикистон» аз 26.07.2014 с. № 1084.

**2.** Қонуни конститутсионии Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумхурии Тоҷикистон» аз 25.07.2005 с. № 107.

**3.** Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия» аз 17.05.2004 с. № 41.

**4.** Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» аз 25.03.2011 с. № 687.

**5.** Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи олами ҳайвонот» аз 05.01.2008 с. № 354.

**6.** Кодекси ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон аз 21.05.1998 с. № 575.

**7.** Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон аз 03.12.2009 с. № 564.

**8.** Кодекси ҷангали Ҷумхурии Тоҷикистон аз 02.08.2011 с. № 761.

**9.** Даствурамал «Оид ба пешниҳод намудани натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй ба таҳқиқбарандар, муфаттиш, прокурор, суд ва судя дар мақомоти корҳои доҳилӣ»: фармони ВКД Ҷумхурии Тоҷикистон аз 12.07.2010 с. № 16 бо замима. Бо Прокурори генералии Ҷумхурии Тоҷикистон мувофиқа карда шудааст № 16/1 нд-10 аз 13.03.2010 с.

## **РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ТАВСИЯШАВАНДА:**

- 1.** Искандаров З.Х. Адвокатураи судӣ : воситаи таълимӣ. – Душанбе, 2016.
- 2.** Раҳматулоев А.Э. Мурофиаи чиноятӣ. Китоби дарсӣ. – Хуҷанд: Хурӯсон, 2016.
- 3.** Раҳимзода Р.Ҳ. Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй. Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ. Нашри 3-юм. – Душанбе: «ЭР-граф», 2015.
- 4.** Тафсир ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе : Глобус, 2006.
- 5.** Ҳуқуқи мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / зери таҳри Н.А. Қудратов. – Душанбе, 2013.
- 6.** Ҳуқуқи мурофиавии чиноятӣ / зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Н.А. Қудратов. – Душанбе, 2016.
- 7.** Юлдошев Р.Р., Нозиров Н.А., И момназаров Ф.С. Мурофиаи чиноятӣ. Қисми умумӣ: курси лексияҳо // зери таҳрири Р.Р. Юлдошев. – Душанбе: «Эр-граф», 2016.
- 8.** Гаврилов Б.Я., Кузнецов А.Н. Производство дознания в сокращенной форме : научно-практическое пособие. Воронеж, 2014.
- 9.** Качалова О.В. Теоретические основы ускоренного производства в российском уголовном процессе. М., 2015.
- 10.** Качалова О.В. Виды ускоренного производства в российском уголовном процессе. М., 2016.
- 11.** Курс уголовного судопроизводства: учеб.: в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. – Т. 1: Общие положения уголовного судопроизводства. – М.: Изд. МПСИ; Воронеж: Издательство «МОДЭК», 2006.
- 12.** Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016.
- 13.** Раҳимзода Р.Ҳ. Оперативно-розыскные мероприятия : правовые основы : монография. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016.
- 14.** Раҳимзода Р.Ҳ. Оперативно-розыскная деятельность : история и современность : монография. Душанбе: «ЭР-граф», 2016.
- 15.** Уголовное судопроизводство Республики Таджикистан : учебник / под ред. Н.С. Мановой, Ю.В. Францифорова, Р.Р. Юлдошева. – Душанбе: «ТАДЖПРИНТ», 2017.

**16.** Хайдаров М.П., Хайдаров З.П. Некоторые проблемы ускоренного производства в деятельности органов внутренних дел // Труды Академии. № 1 (19), 2013.

**17.** Юлдошев Р.Р. Научно-практический комментарий к отдельным главам Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. – М. : ЮСТИЦИЯ, 2016.

**18.** Юлдошев Р.Р. Ускоренное производство как форма проявления уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан // Проблемы управления органами расследования преступлений, уголовного процесса и криминалистики: сб. науч. статей. М.: Академия управления МВД России, 2011.

## **Мавзӯи № 5**

### **ҲАМКОРИИ МУФАТТИШ БО МАҚОМОТИ ТАҲҚИҚ**

#### **Нақшай лексия:**

- § 1. Мафхум, аҳамият ва асосҳои ҳуқуқии ҳамкории муфаттиш бо мақомоти таҳқиқ
- § 2. Ичрои супоришу дастурҳо ва талаботи муфаттиш аз тарафи мақомоти таҳқиқ
- § 3. Фаъолияти шахсони мансабдори мақомоти таҳқиқ дар гурӯҳҳои оперативӣ-тағтишотӣ

#### **§ 1. Мафхум, аҳамият ва асосҳои ҳуқуқии ҳамкории муфаттиш бо мақомоти таҳқиқ**

Қонунгузории мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъияти парвандҳои чиноятиро байнӣ мақомоти таҳқиқ ва тағтиши пешакӣ мушаҳҳас чудо намуда ҳамзамон, имконияти аз тарафи муфаттиш истифода бурдани ёрии мақомоти таҳқиқро бо мақсади ошкор ва пешгирии чиноят, кофтукови шахсони чиноятсодирнамуда ва ҳалли масъалаҳои дигарро пешбинӣ кардааст. Аз ин бармеояд, ки ошкор намудани чиноят, кофтукови шахсони чиноятсодирнамуда ва амволи тасаруфшуда натанҳо вазифаи муфаттишон, балки вазифаи мақомоти таҳқиқ низ ба шумор меравад.

Ҳалли бомуваффақияти вазифаҳои мурофиавӣ-чинояӣ аз тарафи ин ду мақомоти мустакил дар ҳамкории зич ва фаъолонаи онҳо асос меёбад, ки моҳияти мафхуми ҳамкориро ташкил мекунад.

Мафхуми пурратари ҳамкорӣ аз тарафи профессор И.М. Гуткин дода шуда, чунин мебошад: «Ҳамкории мақомоти тағтиши пешакӣ ва таҳқиқ дар мурофиаи чинояӣ ин робитаи қонунӣ ва асосноки мақомоти ба якдигар тобеъ набуда фахмида мешавад, ки фаъолияти онҳо дар розигии тарафайн,

мақсаднок ва бо истифодай усулу воситаҳои мувофиқ аз тарафи онҳо бо мақсади огоҳқунӣ, пешгирий ва кушодани чиноят, ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидани шаҳсони гунаҳкор, кофтукови айборшавандагон ва барқарор намудани зарари аз тарафи чинояткорон расонидашуда асос ёфтааст<sup>1</sup>.

Мазмуни ҳамкории муфаттиш бо мақомоти таҳқиқ одатан аз мағҳумхое, ки дар илми мурофиавии чиноятӣ таълиф карда шудаанд бармеоянд. Қонунгузор ягон мағҳумро оид ба ҳамкории ин мақомоти пешбинӣ накардааст. Вале, як қатор дастуру супоришҳо ва фармонҳо мавҷуданд, ки дар хусуси асосҳои ҳуқуқии ҳамкории мақомоти таҳқиқ бо тафтиши пешакӣ сухан рондан мумкин аст. Ба онҳо меъёрҳои КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фармони ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон № 136 аз 28.02.2006 сол мисол шуда метавонанд<sup>2</sup>.

Тибқи талаботи сарҳати 9 қ. 1 м. 39 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон муфаттиш ҳуқуқ дорад ба кормандони мақомоти таҳқиқ барои гузаронидани ҷорабиниҳои оперативӣ-чустуҷӯй, пешбуруди амалҳои тафтишӣ супоришу дастуруҳо ҳаттие дихад, ки иҷрояшон ҳатмӣ буда, дар он мусоидати ин мақомот дар пешбуруди амалҳои тафтишӣ бояд дида шавад.

Дар м. 231 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи м. 39 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаммал карда шуда, дар он қайд карда шудааст, ки муфаттиш бо ёрии мақомоти таҳқиқ барои муайян қардани шаҳсе, ки бояд ба сифати айборшаванда ба ҷавобгарӣ қашида шавад, ҷора меандешад.

Асосҳои ҳуқуқии ҳамкориро мувофиқи банди 1.2 Даствурамал «Оиди ташкили ҳамкории баҳшҳои тафтишотӣ бо ҳадамоти оперативӣ, ташхиси чиноят ва воҳидҳои дигари мақомоти корҳои доҳилӣ зимни ошкор ва тафтиш намудани чиноятҳо» (минбаъд Даствурамал); Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия»; Қонуни Ҷумҳурии

<sup>1</sup> Белозеров Ю.В., Гуткин И.М., Чувилев А.А., Чугунов В.Е. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. – М., 1983. – С. 73-74.

<sup>2</sup> Даствурамал доир ба ҳамкории соҳторҳои тафтишотӣ бо ҳадамоти оперативӣ ва Раёсати ташхисӣ-криминалистии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни ошкор қардан ва тафтиш намудани чиноятҳо : фармони ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.02.2010 с. таҳти № 207.

Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй»; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи экспетизаи давлатии судӣ»; Фармонҳо ва дастурҳои Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаҳои фаъолияти тафтишотӣ; санадҳои меъёрии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ҳуди ҳамин дастурамал ташкил медиҳанд.

Санадҳои идоравии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд танҳо шаклҳои ҳамкорирӣ мурофиавиро, ки КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст мушаҳҳастар намоянд, вале онҳо муносибатҳои нави мурофиавиро ба миён оварда наметавонанд. Чунки дар ин маврид онҳо муносибатҳои мурофиавӣ ҷиноятӣ навро ба вучуд меоранд, ки ин номумкин аст.

Ҳамкории мақомоти таҳқиқ бо тафтиши пешакӣ бо ду роҳ ба амал бароварда мешавад, мурофиавӣ ва ташкилӣ.

Ҳамкории *мурофиавӣ* – ин муносибатҳое мебошанд, ки дар рафти татбиқи меъёрҳои мурофиавӣ-ҷиноятӣ асосҳо ва тартиби ҳамкории мақомоти таҳқиқ ва муфаттишро муайян месозад, ба вучуд меоянд.

Ҳамкории фаъолияти *ташкili* – робитаи мақомоти таҳқиқ ва муфаттишро дар ҳудуди санадҳои меъёрии идоравӣ, ҳам дар вақти пешбуруди парвандаи ҷиноятӣ ва ҳам берун аз доираи он инъикос менамояд. Дар банди 3.1. Дастурамал пешбинӣ шудааст, ки раёсати (шуъбаҳои) тафтишотӣ, ба як ҷузъи мақомоти корҳои дохила шомил буда, мустақилона фаъолият мекунанд ва вазифаҳои ба зиммаи онҳо гузошташударо дар ҳусуси пешгирӣ, ошкор намудан ва тафтиши ҷиноятҳо, инчунин чустучӯи ҷинояткорони пинҳоншударо ҳамроҳи раёсату шуъбаҳои дигари ВКД, ШВКД, РВКД иҷро менамоянд. Шаклҳо ва роҳу усуљҳои амалӣ соҳтани онро санадҳои меъёрии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти такмили роҳу усуљҳои роҳбарӣ ва чустучӯи воситаҳои науву самараbahши идоравӣ муайян менамоянд. Барои ҳамин ҳам ин ҳамкориро дохилиидоравӣ номидан мумкин аст.

Дар ҳамкории мурофиавӣ ба сифати субъектон муфаттиш ва кормандони мақомоти таҳқиқ баромад мекунанд. Ҳамкории ташкилӣ бошад робитаи доимии муфаттиш ва ҷузъу томҳои

мақомоти корҳои дохилӣ (ё корманди мушаххаси мақомоти таҳқиқ)-ро инъикос менамояд.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ дар мағҳумҳои ҳамкорӣ баъзе ҳолатҳо мақсад, чой ва вақти фаъолияти мувофиқашудаи мақомоти таҳқиқу тафтиши пешакӣ қайд карда шудааст<sup>1</sup>.

Профессор И.М. Гуткин дуруст қайд намудааст, ки ҳамкории мақомоти таҳқиқ бо муфаттиш на ҳама вақт бояд бо мувофиқи фаъолияти якҷоя ба роҳ монда шавад. Вақте, ки муфаттиш қарор дар бораи эълон кардани кофтукови айборд-шаванда мебарорад ва маводи кофтуковиро ба мақомоти таҳқиқ месупорад, ичроиши онро бо маҳалли муайян алокаманд намекунад. Баръакс, агар ин амали тафтиши азна-заргузоронии чои ҳодиса бошад, вазифаҳои кормандони мақомоти таҳқиқ ва муфаттиш мумкин аст, ки бо назардошти чои фаъолияти онҳо муайян карда шавад.

Ҳамин тариқ ҳамкории мувофиқашуда ҳама вақт бо мақсадҳои аниқ ба роҳ монда мешавад. Мувофиқасозии ҷой ва вақти гузаронидани амалиёт таркиби ҳатмии ҳамкориро ташкил намекунад.

Мувофиқи банди 3.4. Даствурамал – ҳамкорӣ дар ҷараёни якҷоя ба нақша гирифтани тадбирҳо, ба мақомоти корҳои дохилӣ рафтани кормандони ШВҚД, РВҚД ва раёсату шуъбаҳои тафтишот, муҳокимаи хисботи роҳбарони даҳлдор, гузаронидани семинарҳо ва тадбирҳои дигари дорои хусусияти таълимӣ ва услубӣ амалӣ карда мешавад.

---

<sup>1</sup> Осипов А.Ф. Вопросы соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности (Взаимодействие следователя с органами дознания). – М., 1988.

## **§ 2. Ичрои супоришу дастурҳо ва талаботи муфаттиш аз тарафи мақомоти таҳқик**

Чи тавре, ки дар саволи аввали мавзӯъ гуфта гузаштем, КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муфаттиш як қатор ваколатро оид ба ичрои супоришу дастурҳо аз тарафи мақомоти таҳқик пешниҳод намудааст, ки аз гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй, ичрои амалҳои тафтишӣ ва аз ёрии амалии мақомоти таҳқик дар гузаронидани амалҳои тафтишӣ иборат аст (сарҳати 9 қ. 1 м. 39 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон). Чунин супоришу дастурҳои муфаттиш ба тариқи хаттӣ дода шуда, ичроиши онҳо аз тарафи мақомоти таҳқик ҳатмӣ мебошанд.

Новобаста аз тобеъияти идоравии муфаттиш супоришҳои ў бо тартиби м. 39 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ичроиши ба номи сардори мақомоти таҳқик (сардори ШВҚД) ҳавола карда мешавад. Сардори воҳиди мақомоти таҳқик иштирокчии ҳамкории мурофиавии ҷиноятӣ буда, уҳдадор аст дастуру супоришҳои муфаттишро оид ба парвандай ҷиноятӣ ичро намояд.

Ин вақт ў супориши додаи муфаттишро барои ичроиши ба як ё якчанд зертобеъони худ, ки ҳайати роҳбарикунандаро ташкил менамоянд месупорад. Пеш аз ба зертобеъон ҳавола намудани ичроиши супориш, сардори мақомоти таҳқик, ҳаҷм, муҳлат ва мушкилии супориши ичрошаванд, маҳорати касбӣ, ҳаҷми кор ва ҳудуди фаъолияти корманди ичрокунандаро ба назар мегирад. Муҳлати ичроиши дар супориш муайян карда нашуда бошад, пеш аз ба ичрокунанда супоридан, сардори мақомот онро шахсан муайян месозад.

Агар, ки ҳамкорӣ дар шакли ташкилий сурат гирад, сардори ШВҚД ҳамчун сардори мақомоти таҳқик, ба ҳайси ташкил-кунандай ҳамкорӣ ва идоракунандаи фаъолияти якҷоя баромад намуда, натиҷаҳои кори мақомоти таҳқик, инчунин муфаттишони ба ў тобеъро назорат мебарад.

Ҳудуди фаъолияти мақомоти таҳқик, усулу воситаҳое, ки аз тарафи онҳо бо мақсади ичрои супориш истифода бурда мешаванд, аз он вобастагӣ дорад, ки муфаттиш расонидани чи гуна ёрии амалиро меҳоҳад. Агар, ки ў дар назди мақомоти

таҳқиқ вазифаи муайян намудани ин ё он ҳолатхое, ки барои парванда аҳамият доранд, муайян кардани шоҳидон, дастгир кардани айбдоршаванда ва ё гумонбаршудай аз тафтишот пинҳоншударо гузорад, сардори мақомоти таҳқиқ ва иҷроқунандағон аз рӯи салоҳиди худ гузаронидани кофтуков ва чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯро, ки дар ҳоли кор зарур аст, муайян мекунанд. Вакте, ки муфаттиш ба мақомоти таҳқиқ оид ба гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯй супориш медиҳад, ин вақт мақомоти таҳқиқ бояд қатиъиян дар чорҷӯбаи қонунгузории фаъолияти оперативӣ-чустучӯй амал намояд. Яке аз асосҳои гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯй ин супориши муфаттиш, мақоми таҳқиқ, прокурор ё таъиноти суд аз рӯи парвандаҳои ҷиноятӣ дар пешбуруди онҳо буда ба шумор меравад (банди 3 м. 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» аз 25.03.2011. № 687).

Мақомоти таҳқиқ ҳангоми гирифтани супориш оид ба парвандаи ҷиноятие, ки дар пешбуруди муфаттиш қарор дорад, наметавонад аз ҳудуди меъёрҳои муқарраршудай фаъолияти оперативӣ-чустучӯй барояд. Агар мақомоти таҳқиқ ҳангоми фаъолият ба гайр аз супоришҳои муфаттиш, гузаронидани чораҳои дигари чустучӯро оид ба ҳамон парванда зарур шуморад, бояд бо муфаттиш машварат намуда розигии ӯро гирад. Дар ҳолатҳои таъхирназир, зарурати гузаронидани чорабиниҳои дигари оперативӣ ба миён оянд, ин масъала бояд бо мувофиқӣ шифоҳии онҳо ҳалли ҳудро ёбад.

Супоришҳое, ки аз тарафи муфаттиш барои гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯй ба мақомоти таҳқиқ дода мешаванд ҷунин буда метавонанд: азназар гузаронидани маҳал бо мақсади ошкор ва ба даст овардани изҳои аз ҷиноят бокимонда ё кофтукови ҷинояткори пинҳоншуда; ташкил намудани камингоҳҳо дар ҷойҳои эҳтимолии ҳозир шудани айбдоршавандагони ба кофтуков эълонгардида ва шахсони дар содир намудани ин ё он ҷиноят гумонбар; гузаронидани суҳбатҳо бо аҳолии маҳал бо мақсади маълум намудани шоҳидони ҷиноят; шинос шудан бо маълумоти баҳисобгирий ва парвандаҳои бойгонӣ; равон кардани дарҳост ба корҳонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо ҳангоми кофтукови шахсӣ пинҳоншуда ва ҳуҷҷатҳое, ки ба парвандаи ҷиноятӣ аҳамият доранд ва гайра.

Шахси мансабдори мақомоти таҳқиқ ҳолатҳои кор, ҷои пинҳоншудаи шахси дар кофтуков қарордошта ва ашёву ҳуҷҷатҳои ба парванда аҳамиятдоштаро муайян намуда, дар ин хусус ба роҳбари мақомоти таҳқиқ гузориш дода, бо супориши ў муфаттишро хабардор мекунад. Дар ҳолатҳое, ки иҷрои супориши додаи муфаттиш бо сабабҳои объективӣ гайри имкон мегарданд, сардори мақомоти таҳқиқ ба ин ҳолатҳо боварӣ ҳосил намуда, дар навбати худ муфаттишро дар шакли хаттӣ огоҳ месозад.

Инчунин мақомоти таҳқиқ вазифадор аст, бо супориши муфаттиш амалҳои тафтиширо низ ба анҷом расонад. Қонунгузор оид ба ин масъала гузаронидани амалҳои тафтиши мустақимро аз тарафи мақомоти таҳқиқ пешбинӣ накардааст. Вале дар ҳар ҳолат муфаттиш наметавонад аз иҷроқунандай супориш таъин намудани экспертизаҳои гуногун ва пурсиши айборшавандаро, ки ба айборкуни шаҳс алоқаманд аст та-лаб намояд.

Инчунин таъини экспертиза баамалбарории як қатор ҳаракатҳоро (баррасии дарҳости гумонбаршуда ва айборшаванда, ки дар м. 210 КМҖ Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба коршинос раддия изҳор намудан, дар бораи дур кардани муассисаи экспертизӣ аз гузаронидани экспертиза, пешниҳод намудани саволҳои иловагӣ ва гайра) талаб мекунад, ки муфаттиш наметавонад онро ба мақомоти таҳқиқ ҳавола намояд.

Эълон кардани айб бо парвандаи ҷиноятӣ ва гузаронидани пурсиши айборшаванда оид ба айби эълоншуда ин танҳо салоҳияти ҳамон муфаттише мебошад, ки пешбуруди тафтиши парвандаи ҷиноятӣ бар души ў гузашта шудааст. Эълон карданни айб амали тафтиши набуда, он амали мурофиавӣ мебошад. Бинобар ҳамин ба мақомоти таҳқиқ супориш оид ба эълон кардани айб ва пурсиши айборшаванда дода намешавад. Ҳангоми аз муфаттиш гирифтани чунин супориш сардори мақомоти таҳқиқ ҳуқуқ дорад дар назди прокурор ва ё сардори воҳиди тафтишотӣ масъалай эътироғи гайриқонунӣ будани супориши додашударо гузорад.

Тибқи қоидаҳои умумии қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ амалҳои тафтишие, ки бо баровардани қарори даҳлдор алоқаманданд, аз тарафи муфаттиш инчунин таҳқиқба-

ранда бо розигии сардори мақомоти таҳқиқ анҷом дода мешаванд. Бинобар ҳамин, мақомоти таҳқиқ ҳаноми гирифтани супориш дар хусуси гузаронидани амалҳои тафтишӣ (кофтуков, ёфта гирифтган, шаҳодаткунонӣ, аз ҷои дағнӣ берун овардани ҷасад, гирифтани намунаҳо барои тадқиқоти муқоисавӣ) бояд баровардани қарорро аз муфаттише, ки парвандаи ҷиноятӣ дар пешбуруди ӯ қарор дорад талаб намоянд. Мақомоти таҳқиқ тибқи супориши додаи муфаттиш барои асоснокии қарори қабулкардашуда оид ба гузаронидани амалҳои тафтишӣ ҷавобгар намебошад.

Дар ҳолатҳои таъхирнопахир барои гузаронидани кофтукови муфаттиш метавонад ба мақомоти таҳқиқ супориш дихад, ки ин амали тафтиширо бо қарори худ ва бе иҷозати суд, судя гузаронад. Ин вақт уҳдадории дар давоми 24 соат ба суд пешниҳод намудани маълумоти ҳаттӣ бар души худи муфаттиши супоришро дода вогузор карда мешавад.

Супориши ҳаттии муфаттиш мумкин аст, ки дар як вақт кофтукови гумонбаршуда, айборшаванд ва гузаронидани амалҳои тафтиширо дар бар гирад. Ҳолатҳое мешаванд, ки ҳангоми аз тарафи мақомоти таҳқиқ гузаронидани ҷорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй, боз зарурият ба гузаронидани амалҳои мурофиавӣ ва тафтишӣ, ба монанди дастгиркунӣ, кофтукови шаҳсӣ, шаҳодаткунонӣ ва дигар амалҳои таъхирнапазир ба миён меоянд. Ин вақт супориши муфаттиш ба мақомоти таҳқиқ имкон медиҳад, ки мустақилона қарор қабул намуда бо салоҳиди ҳуд амал намоянд.

Ҳамаи ҳуҷҷатҳои мурофиавие, ки аз тарафи мақомоти таҳқиқ бо супориши муфаттиш тартиб дода шудаанд, инчунин далелҳои шайъии гирифташуда фавран ба муфаттиш супорида мешаванд. Агар, ки бо сабабҳои гуногуни аз мақомоти таҳқиқ вобастанабуда амалҳои тафтишӣ ва ё яке аз онҳо гузаронида нашуда бошанд, дар ин хусус бояд ба муфаттиш ба тариқи ҳаттӣ ҳабар дода шавад.

Шакли мустақили мурофиавии ҳамкории мақомоти таҳқиқ бо тафтиши пешакӣ, ин ба муфаттиш расонидани ёрии амалӣ дар вақти гузаронидани амалҳои алохидаи тафтишӣ мебошанд.

Дархост оид ба расонидани ёрии амалй ба сардори мақомоти таҳқиқ фиристода шуда, ў дар навбати худ як ё якчанд тобеъони худро, аз ҳайати роҳбариқунанда ваколатдор мекунад, ки ба муфаттиш дар гузаронидани амалҳои тафтиш мусоидат намоянд. Ёрии амалй аз ҳалли масъалаҳои ташкилии дар дархости муфаттиш пешбинишуда иборат мебошанд, ба монанди – даъвати шоҳидон; даъвати шахсон бо мақсади нишон додан барои шинохтан; даъвати намоянданагони мақомоти идоракуни маҳаллӣ ва гайра; татбиқи чораҳои маҷбуркунии мурофиавӣ нисбати шахсоне, ки ба гузаронидани амалҳои тафтишӣ халал мерасонанд. Муфаттиш ҳуқуқ дорад ба кормандони мақомоти таҳқиқ оид ба мушохидай маҳал, ҷои содиршавии ҷиноят, кофтукови қисми бино, гузаронидани бâъзе ҳаракатҳои таҷрибавиро, ки ҷараёни озмоиши тафтиширо фаро мегиранд, дастурҳо дихад. Протокол аз тарафи муфаттиш ва шахсони мансабдори мақомоти таҳқиқ, ки ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишӣ ёрӣ расонида буданд имзо карда мешавад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ мулоҳизаҳое мавҷуданд, ки ёрии мақомоти таҳқиқ ба муфаттиш мумкин аст, ки дар шакли даъвати мутахассисони соҳаҳои гуногун барои гузаронидани амалҳои тафтишӣ зоҳир гардад.

Вобаста ба ин бояд қайд намуд, ки аз тарафи муфаттиш ҷалб намудани мутахассисони соҳаҳои гуногун, барои гузаронидани амалҳои тафтишӣ аз мазмуни м. 57 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бар меояд. Мутахассис барои саркашӣ кардан аз ҳозиршавӣ ба даъвати мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд ё саркашӣ кардан аз иҷрои вазифаҳои худ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашида мешавад. Аммо, бояд қайд намуд, ки дар навбати худ қонунгузор ҷавобгариро пешбинӣ намуда, оид ба он ҳолате, ки ҷигуна ҷавобгарӣ фаро мерасад (мурофиавӣ, маъмурий ё ҷиноятӣ) ва тартиби ба ҷавобгарӣ қашиданро муқаррар накардааст. Ин ҳолат дар амалияни ҳуқуқтатбиқнамоӣ метавонад як қатор мушкилиҳоро дар ҷараёни пешбуруди парвандаҳои ҷиноятӣ ба миён оварад. Дар ҳусуси ҳалли ин масъала муқаррароти КМҶ Ҷумҳурии

Тоҷикистон (дар таҳрири соли 1961) ва КМҶ Федератсияи Россия (дар таҳрири соли 1960) саҳеҳтар инъикос карда шуда буд (м. 133/1 боби 26)<sup>1</sup>. Дар кодексҳои номбурда ба сифати ҷавобгарӣ ситонидани ҷарима пешбинӣ карда шуда, миқдор ва ҳалли тадбиқи он ба салоҳияти суд vogузор карда шуда буд.

---

<sup>1</sup> УПК РСФСР от 27.10.1960 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. №40. Ст.592.

### **§ 3. Фаъолияти шахсони мансабдори мақомоти таҳқиқ дар гурухҳои оперативӣ-тафтишотӣ**

Шахсони мансабдори мақомоти таҳқиқ дар низоми мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, на танҳо ичрои супоришҳои яккаратаи муфаттишонро, ки дар м. 39 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудаанд ба ҷо меоранд, инчунин онҳо дар ҳайати гурухҳои оперативӣ-тафтишотӣ фаъолият карда ёрии амалӣ мерасонанд. Қисме аз онҳо мумкин аст вазифадор карда шаванд, ки азназаргузаронии ҷои ҳодисаро аз рӯи аризai (иттилооти) воридгардида оид ба содир шудани ҷиноят таъчилаан ба анҷом расонанд, амалҳои дигари таъхирнапазири тафтишӣ ва инчунин ҷорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯро дар вакътоҳи навбатдорӣ анҷом диханд, дигаре – барои бозудӣ ва пурра таъмин намудани кушодашавӣ ва тафтиши ҷиноятҳои вазнинтар оид ба парвандai ҷиноятӣ сафарбар карда шаванд. Баъзан чунин гурухҳои оперативӣ-тафтишотӣ оид ба парвандоҳои ҷиноятии категорияҳои алоҳида, ки ҳачми корҳои ичрошаванда дар онҳо қалон мебошанд созмон дода мешаванд, ба монанди ҷиноятҳои дуздӣ, горатгарӣ, роҳзанӣ, қаллобӣ ва дигар ҷиноятҳое, ки бештар паҳн шудаанд.

Новобаста аз шакл ҳар қадом гуруҳи оперативӣ-тафтишотие, ки созмон дода мешавад, аз муфаттиш (муфаттишон) ва дигар кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва ё мақомоти хифзи ҳукуки дигар, ки барои кушодан ва тафтиши ҷиноятҳо таъйин гардидаанд, иборат мебошанд.

Гуруҳи оперативӣ-тафтишотӣ тибқи аризai (иттилооти) ба қисми навбатдории мақомоти таҳқиқ воридшуда ба ҷои ҳодиса, ки дарёғти изҳо ва далелҳои шайъӣ аз эҳтимол дур нест мебароянд. Гуруҳи оперативӣ-тафтишотӣ бо супориши сардори мақомоти корҳои дохилӣ (муовинони ў) ба ҷои ҳодиса мебароянд, дар ҳолати набудани ў бо супориши навбатдори оперативӣ.

Навбатдори оперативӣ ҳайати гурӯҳи оперативӣ-тафтишотиро даъват намуда, бо воситаи наклиёти хизматӣ таъмин менамояд. Инчунин ў дар бораи ҷои ҳодиса ва дар бо-

раи роҳҳои ба он ҷо ҳозир шудан ба сардори гурӯҳ маълумоти мушаххас пешниҳод менамояд.

То сафарбар намудани гурӯҳи оперативӣ-тафтишотӣ навбатдори оперативӣ оид ба ҳифзи ҷои ҳодиса, изҳои ҷиноят ва далелҳо, дастгир намудани шаҳсони гумонбар, муайян қардани ҷабрдидағон ва шоҳидон ҷораҳо меандешад. Ҳифзи ҷои ҳодиса мумкин аст, ки бо сафарбар қардани нозирони минтақавӣ, қормандори бозрасии давлатии автомобилий ва ё қормандони оперативӣ ба ҷои содиршавии ҷиноят ба амал бароварда шавад.

Дар ҳолатҳои зарурӣ навбатдори оперативӣ эксперти судии-тиббӣ, табион, роҳбарон ва шаҳсони масъулияти моддӣ доштаи корҳона, муассиса ва ташкилотро даъват мекунад. Агар, ки объект аз тарафи посбонҳо ҳифз карда шавад, навбатдори оперативӣ ба ҷои ҳодиса намояндаи муассисаи посбониро даъват менамояд.

Агар, ки ҷабрдида дар муассисаи тиббӣ бистарӣ карда шуда бошад, навбатдор дар баробари баромадани гурӯҳи оперативӣ-тафтишотӣ, нозирни минтақавиро ба муассисаи тиббӣ равон карда, бо ў мунтазам барои гирифтани иттило-от дар ҳусуси ахволи саломатӣ ва ҳолатҳои содиршавии ҷиноят ва муайян қардани ҷинояткорон аз гуфтаҳои ҷабрдида дар алоқа мешавад.

Шаҳсони мансабдори мақомоти таҳқиқ (қормандони оперативӣ, нозирони минтақавӣ, нозирони БДА), ки ба гурӯҳи оперативӣ-тафтишотӣ шомил мебошанд, вазифадоранд дастуру супоришҳои муфаттишро, ки ба таври шифоҳӣ дода мешаванд иҷро намоянд. Супориши муфаттиш ҳангоми баамалбарии азназаргузаронӣ дар ҷои ҳодиса мумкин аст якчанд паҳлӯҳои маъсаларо дар бар гирад. Масалан: ба қорманди оперативӣ азназаргузаронии як ҷузъи маҳал ё биноро супориши дода мешавад, агар андоза ва ҳудуди ҷои ҳодиса қалон буда сарфаи вақти зиёдро талаб кунад. Чунки ба таъхир андохтани азназаргузарони оқибатҳои несту нобуд гаштани изҳои ҷиноят ва далелҳои шайъиро ба миён меорад. Гайр аз ин қормандони оперативӣ ва нозирони минтақавӣ бо дастуру супориши муфаттиш ё бо ташабbusi ҳуд пурсишҳои гайрипротоколиро мегузаронанд ё баёноти хаттии шоҳидон ва шаҳсони дигарепро, ки дар бораи ҳодисаи содиршуда маълумот доранд меги-

ранд, баҳри ҷустуҷӯи шаҳсони гумонбаршуда чораҳои зарурро мөандешанд.

Шаҳсони мансабдори мақомоти таҳқиқ дар бораи чораҳои аз тарафи онҳо андешидашуда ва иттилооти дар бораи ҷиноят ба даст омада бояд, ки ҳатман роҳбари гуруҳро ҳабардор кунанд, то инки ин маълумот дар ҷараёни азназаргузаронӣ истифода бурда шаванд, дар ҳолатҳои зарурӣ ин маълумот дар протоколи амали тафтишӣ дарҷ карда мешаванд.

Иштироки эксперт-криминалист дар ҳайати гуруҳи оперативӣ-тафтишотӣ ҳангоми азназаргузаронии ҷои ҳодиса, барои он зарур мебошад, ки ў дар зери роҳбарии муфаттиш изҳо ва далелҳои шайъиро муайян намуда, бо истифодাঈ усулу воситаҳои криминалистӣ-техникӣ онҳоро гирифта ба таври дуруст баставандӣ (упаковка) менамояд.

Протоколи азназаргузаронӣ аз тарафи ҳамаи иштирокчиёни амали тафтишӣ имзо карда мешавад. Агар, ки маълумоти муайянгардида барои оғози парвандai ҷиноятӣ пурра асос шуда тавонанд, вале боз зарурате ба миён ояд, ки амалҳои дигари таъхирноразии тафтиширо низ гузаронидан даркор аст, шаҳсони мансабдори мақомоти таҳқиқ (аъзоёни гуруҳи оперативӣ-тафтишотӣ) бо дастуру супориши муфаттиш дар гузаронидани ин амалҳо иштирок мекунанд.

Дар амалия тафтишотӣ, аз натиҷаи азназаргузаронӣ баъзе ҳолатҳо маълум мегардад, ки ҷиноят ба тобеъияти мақомоти таҳқиқ тааллук дошта, аз руи парвандai ҷиноятӣ пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ намебошад. Дар ин вақт муфаттиш маводи ҷамъовардашударо ба сардори мақомоти таҳқиқ барои қабул намудани қарори қонунӣ ва асоснок месупорад.

Агар аз руи маводи ҷамъовардашуда имконияти дар асоси м.м. 27, 28 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кардан қарори қонунӣ дар бораи рад кардан аз оғози парвандai ҷиноятӣ дида шавад, муфаттиш иҷрои ин корро бар дӯши мақомоти таҳқиқ нағузошта, бояд, ки шаҳсан қарори қонуниро қабул намояд. Аз эҳтимол дур нест, ки агар маводи санчишӣ ба мақомоти таҳқиқ барои қабули қарори қонунӣ фиристода шавад, то омада ворид шудану, то бо мавод шинос шуда сарфаҳм рафтани шаҳси мансабдори мақомоти таҳқиқ муҳлати баррасии аризаю иттилооте, ки қонунгузор пешбинӣ кардааст, гузарад.

Дар амалияи тафтишотӣ баъзе вақтҳо вазъияте ба миён меояд, ки бо натиҷаҳои дар вақти азназаргузаронӣ бадастомада муфаттиш қаноатманӣ намегардад ва қарор оид ба аризай (иттилооти) воридгардида қабул карда наметавонад. Дар ин ҳолат, одатан муфаттиш маводи санчиши пешакиро ба шахси мансабдори мақомоти таҳқиқ, ки дар азназаргузаронии ҷои ҳодиса ҳамроҳ иштирок намудааст, барои идомаи санчиши месупорад. Шахси мансабдори мақомоти таҳқиқ, санчиши пешакиро ба анҷом расонида, вобаста ба вазъият қарор дар бораи рад кардан аз оғози парвандай ҷиноятӣ мебарорад ё парвандай ҷиноятиро оғоз намуда ба гузаронидани амалҳои таъхиронпазири тафтишӣ шурӯъ мекунад ё ҳамаи маводро ба муфаттиш барои оғози парвандай ҷиноятӣ бармегардонад.

Иштироки шахсони мансабдор мақомоти таҳқиқ дар гуруҳи оперативӣ-тафтишотие, ки ба тафтиши парвандай ҷиноятӣ равона карда шудааст, чун қоида муддати дарозро дар бар мегирад. Шакли ташкилии муттаҳидшавии мақомоти таҳқиқ бо муфаттиш (муфаттишон), имконият медиҳад, ки вақти камтар дар фаъолияти корӣ сарфа шавад ва супоришу дарҳостҳои хаттӣ ба мақомоти таҳқиқ камтар дода шаванд.

Ба муфаттиш зарур намеояд, ки ҳар боре ба сардори мақомоти таҳқиқ оид ба ташкил ва гузаронидани ин ва ё он амали тафтишӣ ё ҷорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй муроҷиат намояд. Сардори мақомоти таҳқиқ, бо фармони худ дар бораи созмон додани гуруҳи оперативӣ-тафтишотӣ шахсони мансабдори мушаҳҳасро ваколатдор менамояд, ки дар давраи тафтиши пешакӣ супоришҳои додаи муфаттишро иҷро намоянд. Корманди мақомоти таҳқиқ, ки ба гуруҳи оперативӣ-тафтишотӣ шомил мебошанд, имконият пайдо мекунанд, ки маводи парвандай ҷиноятиро дақиқан омӯзанд ва оид ба масъалаҳои баамалбарории амалҳои тафтишӣ сари вақт ҳулоسابарорӣ кунанд, ҷорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро дуруст анҷом дода, дар як вақт ба муфаттиш ёрии амалӣ худро расонанд.

Вақти ҳозир шудани шахсони мансабдори мақомоти таҳқиқ ба ҳайати гуруҳи оперативӣ-тафтишотӣ, бо мувофиқаи роҳбари гуруҳ ва ё воҳиди тафтишӣ, аз тарафи сардори мақомоти таҳқиқ муайян карда мешавад. Кормандони мақомоти таҳқиқ ба ҳайати гуруҳи оперативӣ-тафтишотӣ мум-

кин аст, ки барои иштирок дар парвандаи чиноятӣ оид ба лаҳзаҳои нави чиноят, кофтукови айбдоршавандагони пинҳоншуда ё барои тафтишоти пурра, то ба охир расидани пешбурди парванда шомил карда шаванд. Ба ҳайати гуруҳ, чун қоида, шахсони мансабдоре, ки ба ҷои ҳодиса баромадаанд, дар азназаргузаронии ҷои ҳодиса иштирок доштанд, оид ба ҳодиса мавод ҷамъ намудаанд, ки дар асоси онҳо парвандаи чиноятӣ оғоз гардида буд, ҷалб карда мешаванд, яъне кормандони ботачриба. Яке аз онҳо мумкин аст, ки аз тарафи сардори мақомот роҳбар таъин карда шавад. Ба зиммаи вай уҳдадории назорати ба таври даҳлдор ва дуруст ба роҳ мондани ҷорабинҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй гузашта машавад. Вақте, ки масъалаи дар якҷоягӣ гузаронидани амалҳои тафтишӣ ба миён меоянд, ин аз тарафи муфаттише, ки гуруҳи оперативӣ-тафтишотиро роҳбарӣ мекунад, ҳал карда мешавад.

Дастуру супоришҳои роҳбар барои ҳамаи ҳайати гуруҳ ҳатми мебошад.

Самаранокии ҳамкории ҳайати гуруҳи оперативӣ-тафтишотӣ аз устувории он вобастагии қалон дорад. Ивазкунни ҳатто яке аз аъзоён (ғайр аз он кормандоне, ки аз ӯҳдан вазифаҳо баромада наметавонанд) мумкин аст, ба рафти тафтишот таъсири манғӣ расонад. Алоқаҳое, ки байни муфаттиш ва корманди мақомоти таҳқик дар рафти фаъолияти якҷоя мавҷӯд буданд вайрон карда мешаванд. Аъзоёни нави гуруҳро зарур меояд, ки аз моҳияти кор ҳабардор карда шаванд, бо тамоми маводи парвандаи чиноятӣ шинос карда шаванд, ки оқибат ба сарфаи вақти зиёд оварда мерасонад. Бо мақсади роҳ надодан ба чунин камбуҷиҳо, сардори мақомоти таҳқик, ки бо фармони ў ин гуруҳ созмон дода шудааст, бояд масъалаи ба миён омадаро ҳал кунад.

Дар амалияи тафтишотӣ ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки аъзои ҳайати гуруҳи оперативӣ-тафтишотӣ аз тарафи роҳбарони бевоситай худ ғайри расмӣ боз ҳонда мешаванд, ғайр аз оне, ки ба ҳайати гуруҳ шомил мебошанд, боз дар як вақт вазифаҳои идоравии худро иҷро мекунанд, ки ин тамомон ба мақсад мувоғиқ нест.

Тағиیر додани ҳайати гуруҳ мумкин аст, ки бо сабабҳои объективӣ низ сурат гирад: бо кам шудани ҳаҷми корӣ (муроғиавӣ ё оперативӣ-ҷустуҷӯй) дар пешбурди парвандаи

чиноятӣ, бемор шудани яъзои гурух ва ғайра. Ин вақт баровардани онҳо аз ҳайати гурух бояд бо фармони сардори мақомоти таҳқиқ ҳалли худро ёбад ва шомил кардани дигар шахсони мансабдор низ бо фармони сардор бояд сурат гирад (агар, ки ба ин зарурат бошад).

Бояд қайд намуд, ки гурухҳои оперативӣ-тафтишотӣ оид ба тафтиши парвандахои чиноятӣ на танҳо аз тарафи мақомоти корҳои доҳилий, инчунин аз тарафи мақомоти дигари таҳқиқ, ки номгӯи онҳо вобаста ба тобеъияти тафтиши пешакии парвандахои чиноятӣ дар м. 161 КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд ва аз тарафи мақомоти прокуратураи қишинвар, дар ҳолатҳои зарурӣ созмон дода мешаванд.

Фаъолияти гурухҳои оперативӣ-тафтишотии мақомоти дигари таҳқиқ ва прокуратура низ, тибқи нишондодхое, ки дар боло гуфта гузаштем ба амал бароварда мешаванд.

### **РӮЙХАТИ САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ:**

- 1.** Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6.11.1994 с. бо тағиироту иловаҳои соли 1999, 2003 ва 2016.
- 2.** Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 25.07.2005 с. № 107.
- 3.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия» аз 17.05.2004 с. № 41.
- 4.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» аз 25.03.2011 с. № 687.
- 5.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20.03.2008 с. № 374.
- 6.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судӣ» аз 25.07.2005 с. № 102.
- 7.** Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.05.1998 с. № 575.
- 8.** Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2009 с. № 564.
- 9.** Дастварамал «Оид ба пешниҳод намудани натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй ба таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, суд ва судя дар мақомоти корҳои доҳилий» : фармони

ВКД Чумхурии Тоҷикистон аз 12.07.2010 с. № 16 бо замима. Бо Прокурори генералии Чумхурии Тоҷикистон мувофиқа карда шудааст № 16/1 нд-10 аз 13.03.2010 с.

**10.** Дар бораи тасдиқ намудани «Дастурамал доир ба ҳамкории соҳторҳои тафтишотӣ бо ҳадамоти оперативӣ ва Раёсати ташхисӣ-криминалистии ВКД Чумхурии Тоҷикистон зимни ошкор кардан ва тафтиш намудани чиноятҳо : фармони ВКД Чумхурии Тоҷикистон аз 20.02.2010 с. таҳти № 207.

**11.** Дастурамал «Дар бораи дастгиркунӣ»: фармоиши якҷояи Прокуратураи генералии Чумхурии Тоҷикистон, ВКД Чумхурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Чумхурии Тоҷикистон, КДАМ Чумхурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Тоҷикистон ва Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ намудан ва мавриди амал қарор додани Дастурамал «Дар бораи дастгиркунӣ»» таҳти № 5-60: № 46: № 98-«а»: № 40: № 463/1 аз 24 октябри соли 2012 ва № 73 аз 17 ноябрини 2012.

### **РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ТАВСИЯШАВАНДА:**

- 1.** Раҳматулоев А.Э. Мурофиаи чиноятӣ. Китоби дарсӣ. – Хуҷанд: Хурӯсон, 2016.
- 2.** Раҳимзода Р.Ҳ. Фаъолияти оперативӣ-чустучӯй. Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ. Нашри З-юм. – Душанбе: «ЭР-граф», 2015.
- 3.** Ҳуқуқи мурофиавии чиноятӣ / зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Н.А. Қудратов. – Душанбе, 2016.
- 4.** Белозеров Ю.В., Гуткин И.М., Чувилев А.А., Чугунов В.Е. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. – М., 1983.
- 5.** Курс уголовного судопроизводства: учеб.: в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. – Т. 1: Общие положения уголовного судопроизводства. – М.: Изд. МПСИ; Воронеж: Издательство «МОДЭК», 2006.
- 6.** Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016.

- 7.** Осипов А.Ф. Вопросы соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности (Взаимодействие следователя с органами дознания). – М., 1988.
- 8.** Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013.
- 9.** Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскные мероприятия : правовые основы : монография. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016.
- 10.** Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность : история и современность : монография. Душанбе: «ЭР-граф», 2016.
- 11.** Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Л.Н. Башкатов [и др.]; отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. – М.: Проспект, 2012.
- 12.** Уголовное судопроизводство Республики Таджикистан : учебник / под ред. Н.С. Мановой, Ю.В. Францифорова, Р.Р. Юлдошева. – Душанбе: «ТАДЖПРИНТ», 2017.

# БАРОИ ҚАЙДХО

---

**Арипов Анвар Лутфиллоевич  
Бобоҷонов Нуриддин Мухитдинович  
Юлдошев Рифат Раҳмадҷонович**

**ТАҲҚИҚ  
ДАР МАҚОМОТИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ**

*Курси лексияҳо*

Ба матбаа 03.09.2018 тахвил гардид. Чопаш 17.09.2018  
ба имзо расид. Коғази оғсет. Андозаи 60x84 1/16.  
Чузъи чопии шартӣ 11,0. Адади нашр 200 нусха.  
Супориши № 323. Нарҳаш шартномавӣ.

---

Дар матбааи ҶДММ «ЭР-граф» ба табъ расидааст.  
734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев 218.  
Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: [r-graph@mail.ru](mailto:r-graph@mail.ru)



ISBN 978-99975-48-27-6



A standard 1D barcode representing the ISBN number 978-99975-48-27-6. Below the barcode, the numbers 9 789997 553157 are printed.

